



ТИЛЕКТЕШ ЖАМААТТАР
РАЗВИТИЕ МИРНЫХ СЕЛ
РУШДИ ДЕХАХОИ ОСОИШТА

ШАЊРВАНДИИ ЉАЊОНЇ

Дастури методї

Лоињаи «Рушди дењањои осоишта»-ро Намояндагиҳои DVV International дар Љумъурии Тољикистон ва Љумъурии Қирғизистон нъамроњ бо Ассоциатсияи таъсилоти калонсолони Тољикистон ва “Youth of Osh” дар Қирғизистон амалӣ мегардонанд.

Мундариља

I. ДАСТУРИ МЕТОДІ

1. Муқаддима.....

2. Мақсади барномаи таълимі

3. Сохтори барномаи таълимі.....

II. БАРНОМАИ ТАЪЛИМІ

1. Модули 1. «Рушди шахсї/худшиносї.....

2. Модули 2. «Фаъолнокии шањрвандї/иштироки шањрвандї»

3. Модули 3. «Шањрвандии лањонї»

4. Модули 4.«Малакањои истифодаи воситањои раќамї»

.....

5. Модули 5. «Асосњои мањорати омўзгорї»

Муқаддима

Ин дастур бар асоси принсипе, ки дар он гуногуни шунавандагон (аňли синф) ба назар гирифта шудааст, мураттаб гардидааст. Дастур талаботи лаъони имрўзаву муборизаталабињоеро, ки бо онњо инсони/шањрванди мусир дучор меояд, ба љисоб гирифта, дар назди худ чунин вазифањоро мегузорад: *талќини салоњиятњое¹, ки ба муайян намудан ва дарк карда тавонистани робитањои мутакобила, тањлил намудани номуайянињо, доштани ќобилияти фањмиши/пазириши гуногунрангї ва ташаккул додани тасаввуроти аниќу равшани худ дар бораи лаъон, равона шудаанд.*

Воќеияти имрўза ќобилияти фањмиш ва аз лъињати интиќодї арзёбї намуданро дар шароити ихтилофи манфиатњо ва ёфтани љалли созишкоронаеро, ки ба мустањкамшавии пойдорї дар сатњи мањал равона шуда бошад, талаб мекунад. Ин яке аз вазифањои кори умумии мост.

Дастуре, ки барои омўзгорон/тренерон пешнињод мегардад, аз панъ модули асосӣ иборат аст.

Омўзиш дар доираи модули аввал бо равише сохта шудааст, ки дар он салоњиятњо љангоми фаъолияти амалї бар асоси тальриба ва рефлексия² ба даст меоянд. Чунин равиш ба иштирокчии омўзиш барои фањмидани худ, якъоя амал намудан, нуќтаи назари худро мухтасар ифода кардан, ба даст овардани салоњиятњо ёрї мерасонад. Ин сифатњо ба ў имкон медињанд, ки дар бунёди лаъони мусир ба таври созанда ва бо масъулият иштирок намояд.

Дар доираи дастур маънои чунин мафъумњо, мисли *фаъолнокии шањрвандї* ва *шањрвандии лаъонї* на танњо равшан шудаву маълум мегарданд, балки ба воситаи модулњои мустаќил бояд ба лъавонон дарк намудани гуногунрангии тамоми лаъонро омўзонанд.

Дар доираи чунин модулњо омўзондани фањмиш ва ќобилияти аз дигарон ёд гирифтан, дарк намудан ва эњтиром кардани талаботу нуќтаи назар ва амалњои одамони дигар, ќобилияти мавриди шубъя ќарор додани

¹ Салоњият – ќобилияти умумие, ки ба донишњо, тальриба, арзишњо, майл (тамоюл) асос ёфтааст.

² Рефлексия – худтаълилкунї, худбањодињї, «назар намудан ба ботини худ». Дар мавриди дарсњои таълимї – маръилаи дарсе, ки дар рафти он донишомўзон ъюлату эњсосоти худ, натиљаи фаъолияти худро мустаќилона арзёбї мекунанд.

равишишои стереотипі (одатшуда) ва ақидањо, бо назари танќиді арзёбі намудани сели иттилооте, ки аз манбањои гуногун гирифта мешаванд, хеле муњим аст.

Пешрафти технологі моро ъаматарафа ињота намудааст. Дар ин шароит равона намудани ѡавонон барои бо нафъ истифода бурдани ин дастовардњо бояд вазифаи зарурӣ бошад. Ба ин мањнӣ, модули чорум ба ъосил намудани мањорату малакањои истифода ва дарки муњимиияти истифодаи малакањои раќамӣ ъам барои рушди шахсӣ ва ъам барои бењтар намудани ѡомеаи /давлати худ равона шудааст.

Модули охирин барои табодули малакањои омӯзгорӣ/тренерӣ, равишишои омӯзиши ѡавонон равона шудааст. Он барои пайдо кунондани ќобилияти ањли синф, ёфтани роњу равише, ки бо он муваффаќ гаштан ба маќсадњои гузошташуда дар доираи дастури мазкур имконпазир мегардад, ёрї мерасонад. Яъне, ташаккули малакањои худтањлилкунӣ, рањнамудњои боарзиш, салоњиятњои шањрвандӣ, маќсадгузорӣ ва саъйњои ба рушди шахсӣ ва масъулиятнокӣ мусоидаткунанда, ки барои иштирок дар бунёди ѡањони бештар фарогир ва беихтилоф имкон медињад.

МАЌСАДИ БАРНОМАИ ТАЪЛИМӢ

Дастури методии мазкур дар доираи лоињаи «Рушди дењањои осоишта», ки ба мусоидат дар пастшавии таъдидњои асосӣ ба сулњи пойдор дар Осиёи Марказӣ ба воситаи пурӯзвват намудани муносибатњои наздисарњадӣ байни Қирқизистон ва Төлкистон нигаронида шудааст, таъния гардидааст.

Барномаи таълимии дастур ба афзоиши неру ва рушди малакањои амалии ѡавонон оид ба мавзӯи «Шањрвандии ѡањонӣ» равона гардидааст.

Барномаи таълимӣ маљмӯи модулњои таълимиву маърифатианд. Онњо ба мустањкам намудани худбањодињӣ, инкишофи афкори интиќодӣ, васеъсозии ѡањонбинӣ ва таѓийирёбии рафтори ѡавонон дар масъалањои гуногунрангӣ ва таъаммулпазирӣ байни намояндагони ъама гуна миллатњо равона гардидаанд.

СОХТОРИ УМУМИИ МОДУЛЊО

Дастури методі аз 5 модули таълимій иборат аст. Мавзўъյнои модулъю пайванди мантиқій доранд ва барои ноилгарді ба мақсадъюи барномаи таълимій мусоидат меқунанд.

Њар модул аз бахшъюи асосии зерин иборат аст:

1. **Мақсад** – оид ба њар модул мақсадъю мухтасар ифода шудаанд;
2. **Вазифањо** – вазифањои модул ба омӯзиш ва мустањкам намудани малакањои иштирокчиёни модул равона шудаанд.
3. **Истилоњо** – таърифи мухтасари истилоҳоти асосӣ дар ин банд оварда шудааст.
4. **Таъњизот** – иттилоъ оид ба таъњизот ба омодагии самараноки омӯзорон/тренерњо мусоидат меқунад.
5. **Давомнокии модул** – дар ќар модул миќдори соатъюи академие, ки барои мукаммалу пуарзиш гузарондани модулъюи таълимій заруранд, нишон дода шудаанд.
6. **Рафти омӯзиш аз рӯи модул** – марҳилаҳои омодагӣ ва гузарондани модулҳои омӯзиширо ба таври муфассал ва ба таври дастрас тасвир меқунад.
7. **Маводи кории таъсисат** – ќамчун манбай иттилоъ барои омӯзиши мустақили иштирокчиён хидмат меқунанд.
8. **Воситањои арзёбии донишъюи азхудшуда, мањорату малакањо** – имкон медињанд, ки сатъи дониш/малака ва мањоратњо то омӯзиш аз рӯи модул ва байди он санљида шавад.

МОДУЛИ 1

«РУШДИ ШАХСЇ / ХУДШИНОСЇ»

Мақсади модул:

Иштирокчиёни модул пазирафтани худ ва «дигарон»-ро ёд гирифтанд, сифатъои қавио заифи худро муайян намуданд ва дунёи ботинии худро идора мекунанд.

Иштирокчиён нисбати одамони дигар бештар таъаммулпазир шуданд ва малакањои иртибот намудан, муюширату муносибатро бењтар намуданд. Иштирокчиён маќсадъои шахсии худро муайян карданд ва чї тавр ба онњо ноил гаштанро медонанд.

Вазифањо:

- Барои иштирокчиён фароњам овардани шароите, ки дар он ъяр кадом худро бењтар мешиносад ва бовариаш ба худ меафзояд, таълил намудани худро ёд мегирад ва тарафъои қавии/заифи худро муайян мекунад;
- Мустањкам намудани малакањои қабули мустаќилонаи қарорњо ва худтаълилкунии иштирокчиён;
- Барои иштирокчиён фароњам овардани имкониятњо лъињати шинохти бењтари ъамдигар ва барќарор намудани муносибатъои боэътимод бо иштирокчиёни дигар;
- Ба шунавандагон омӯзондани воситањои самараноки робита ва пешнињодъои созанда намудан;
- Малакањои маќсадгузории мустаќилонаро инкишоф дода, ъамзамон омӯзонидани дониш оид ба таъйини ъадафъои самаранок ва банаќшагирии ноилгардї ба онњо.

ИСТИЛОЊЬО:

Гўшдињии фаъолона – усули намоиши тавальљуњ ва инъикоси эњсосоти ъамсуњбат дар гуфтугузор, бо маќсади таъмини имконияти озодона изњор намудани эњсосот ва афкор.

ТАЛЬЊИЗОТ:

- Коғаз, флипчарт ё тахтаи сафеди барои бо бўр ё маркер навиштан мувофиқ гардонидашуда, маркерњо/бўр;
- Барои машќњо – коғази ранга, маркерњо, қаламњои ранга, рангњо барои расмкашӣ, пластилин, часпи коғазӣ (скоч), тўбњои резинї, сабад барои коғаз.
- Барои иштирокчиён – дафтар, худкор барои қайдњо.

ДАВОМНОКИИ МОДУЛ: 22, 3 соати академї.

РАФТИ ОМЎЗИШ АЗ РЎИ МОДУЛИ 1

«РУШДИ ШАХСЇ/ХУДШИНОСЇ»

РЎЗИ 1-УМИ ОМЎЗИШ АЗ РЎИ МОДУЛ

Қисми муқаддимавӣ (45 дақиқа)

1.1. Муаррифии мавзӯй ва маќсадњои модул (15 дақиқа)

Омўзгор бо иштирокчиён юлпурсї намуда, мавзӯи модулро муаррифї мекунад, онњоро бо маќсадњо ва вазифањои он ошно месозад. Иштирокчиён оид ба худбањодињ тест/вараќаи санъиши пур мекунанд (ба бахши «**Воситањои арзёбии донишњои азхудшуда, мањорату малака**» нигаред).

1.2. Маълум намудани интизорињои иштирокчиён (15 дақиқа)

Омўзгор ба иштирокчиён коғазъио рангаро тақсим карда медињад ва аз онъиши мекунад, ки интизорињои худро аз модул нависанд. Баъди кори инфириодї иштирокчиён коғазъоро, ки дар он интизорињояшонро навиштаанд, ба омўзгор месупоранд. Ў интизорињоро мувофиќи муњимияташон лъо ба лъо карда, онъоро гурӯйбандї мекунад ва барои ањли синф меҳонад. Ба иштирокчиён мегўяд, ки оё интизорињояшон дар доираи ин модул бароварда мешаванд ё на? Агар дар доираи ин модул имкони амалї гаштани интизорињояшон набошад, пас он дар қадом модул имконпазир аст? Дар ин бора омўзгор ба шунавандагон иттилоъ медињад.

1.3. Муайян намудани қоидањои умумӣ ва шиносоӣ бо муќаррароти модул (15 дақика)



Омўзгор ба ањли синф флипчартеро, ки дар он чорчӯба кашида шудааст, нишон дода, аз иштироккунандагон мепурсад:

- Дар флипчарт чиро мебинед?
- Чорчӯбаро барои чї истифода мебаранд ва вазифаи он аз чї иборат аст?

Баъд омўзгор фикру мулоњизай иштироккунандагонро шунида, пешнињод мекунад, ки модулро бо ин чорчӯба муќоиса кунанд. Омўзгор ба воситаи kortъиои сурх омиљои берунаеро, ки таѓийир намеёбанд, муаррифї мекунад. Масалан,

1. Давомнокии модул (09.00-18.00)
2. Шумораи рўзњои омўзиш/тренинг (Зрўз)
3. Ваќти танаффусњо (хўроки нисфирўзї ва қањванўшї)

Омўзгор ин kortъиои сурхро дар каноръиои сурат, дар рўи чорчӯба мечаспонад. Мефањмонад: дар чорчӯба шартъои муайяне лъой дода шудаанд, ки онъоро иштирокчиён таѓийир дода наметавонанд.

Баъд омўзгор қисми мобайнї – лъои суратмониро нишон дода, аз иштирокчиён хоњиши мекунад, ки ин қисмро бо пешнињодъои худ пур кунанд. Омўзгор зикр мекунад, ки иштирокчиён ъюд ъаќ доранд муайян

намоянд, ки сурат дар дохил чї гуна бояд бошад. Вай ба воситаи саволъю мусоидат мекунад, ки пешнињодњо тартиб дода шудаву тањия гарданد.

1. Дар ваќти омўзиш шумо худро чї гуна ъис кардан меҳоњед?
2. Барои самаранок гузаштани модул чї гуна ъисса гузашта метавонед?

Иштирокчиён бо навбат пешнињод мекунанд ва омўзгор онњоро дар kortњои сабз навишта дар дохили чорчўба лъой медињад.

Машќ бо хондани ъамаи пешнињодњо ва аз ањли синф пурсида аниќ кардани он ки оё онњо ба риояи ин пешнињодњо омодаанд, илова надоранд, касе муќобил нест, ба охир мерасад.

Омўзгор расми чорчўбаро дар лъои намоён овехта, дар мавриди зарурат ба иштирокчиён онро ёдрас мекунад.

Сессияи 1. Шиносої (ваќти үмумӣ 60 дақиќа – 1 соату 8 дақиќа)

1.1. Mashќ «Сайргашт бо маќсади шиносої» (15-18 дақиќа)

Омўзгор аз ъамаи иштирокчиён хоњиш мекунад, ки давра гирифта истанд ва чунин дастур медињад:

«Машќ аз якчанд давр иборат аст. Дар ъар давр ман мусикӣ мемонам, ъамаи иштирокчиён бе тартиби муайян дар хона гаштугузор мекунанд. Ваќте мусикӣ хомӯш мешавад, иштирокчиёне, ки дар ин лаъза пањлуи ъамдигар омада мондаанд, рӯ ба рӯи ъамдигар меистанд».

Дар даври аввал омўзгор аз онњо хоњиш мекунад, кўшиши донистани онро намоянд, ки дар атрофашон кињо, бо кадом ном истодаанд. Иштирокчиён танњо номи шахси дар рӯ ба рӯяшон истодаро мепурсанд ва дар лъавоб номи худро мегўянд.

Омўзгор мусикӣ мемонад ва ба иштирокчиён пешнињод мекунад, ки зери оњанг дар синфхона сайргашт кунанд. Ваќте мусикӣ хомӯш мешавад, иштирокчиён бояд барои худ ъамсуњбати нав ёбанд. Омўзгор саволро меҳонад ва ба онњо ваќт медињад, то ба он посух гўянд. Ваќте боз мусикӣ садо медињад, иштирокчиён боз то хомӯш шудани он дар синфхона гаштугузор мекунанд ва ғ...

Саволъю барои сайргашт бо маќсади шиносої

1. Шумо аз куль омадаед ва дар куль таъсил мекунед?
2. Машгулияти дўстдоштаи шумо дар вақти холї кадом аст?
3. Шумо дар оянда кї шудан меҳоњед?
4. Кадом фан ба шумо маъқул аст ва чаро?
5. Чї барои шумо дар зиндагї хурсандї/шавќмандї меорад?
6. Кадом сифатњо ба инсон ёрї мерасонанд, то ки ба муваффакият ноил гардад?
7. Барои пешрафти шумо чї халал мерасонад?

1.2. Машки «Онъое аз лой бармехезанд, ки... » (15 дақиқа)

Омӯзгор аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки давра гирифта нишинанд. Баъд мегўяд, иштирокчиёне аз лой бархезанд, ки гуфтањои зер ба онъо дахл доранд:

1. «Онъое аз лой бармехезанд, ки дар фасли тирамоњ таваллуд шудаанд».
2. «Онъое аз лой бармехезанд, ки дар фасли тобистон таваллуд шудаанд».
3. «Онъое аз лой бармехезанд, ки асбобъои мусикиро навохта метавонанд».
4. «Онъое аз лой бармехезанд, ки сурудхониро дўст медоранд ва суруд меҳонанд».
5. «Онъое аз лой бармехезанд, ки рақсиданро дўст медоранд».
6. «Онъое аз лой бармехезанд, ки бо ягон намуди варзиш машѓуланд».
7. Онъое аз лой бармехезанд, ки худро ъидафманд ъисоб мекунанд».
8. Онъое аз лой бармехезанд, ки бо одамони ношинос осон забони умумї меёбанд».
9. Онъое аз лой бармехезанд, ки худро нармдил мењисобанд ва аз дармондае ёрии худро дареѓ намедоранд.
10. Онъое аз лой бармехезанд, ки худро шахси бомасъулият мењисобанд».

1.3. Машки «Њаракатњои оинагї» (15-20 дақиқа)

Омӯзгор аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки давра гирифта истанд. Вай ба иштирокчиён номи худро мегўяд ва ъаракати каломиро (вербалиро, шифоњиро) нишон медињад, ки сифат ё хислати ўро тавсиф мекунад. Баъд

омўзгор аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки номи худро бигўяд ва амалеро ильро кунанд, ки хислат ё сифати онъоро тавсиф меқунад. Шарти асосии машќ ъамин аст, ки ъарап як иштирокчї бояд аз паси иштирокчии баромадкунанда ъаракати каломиро тақрор намояд. Омўзгор машќро сар меқунад ва навбати дигарро ба иштирокчии аз тарафи чап истода медињад. Машќ ваќте ба охир мерасад, ки ъамай иштирокчињо фикри худро баён месозанд, амалро нишон медињанд ва навбат боз ба омўзгор бармегардад.



ТАВСИЯЊО БА ОМЎЗГОР

- Ҳангоми машќ шояд иштирокчиён хильолат кашанд ва ҳаракатҳоеро нишон диханд, ки дигарон аллакай нишон додаанд.
- Ба омўзгор тавсия дода мешавад, ки ин машќро боз як маротиба тақрор карда, аз иштирокчињо хоњиш намояд, ки ъаракатъои дигаронро нишон надињанд.
- Зарур аст, ки омўзгор ваќти муњокима ба иштирокчиён талќин кунад, ки ъама якхелаанд, мо бо ъам монандињое дорем, лъомеа гуногунранг аст, бо вуљуди ин мо барои ъамдигар лъолибем, инчунин бигўяд, ки ъарап як иштирокчї шахсияти алоњида аст.

Баъди ба охир расидани се машќ омўзгор аз иштирокчињо хоњиш менамояд, ки давра гирифта нишинанд ва бо ёрии саволњо ба муњокима сар меқунад.

Саволњо барои муњокима (15 даќиќа)



Ба фикри шумо юдаф аз ин машќ чист?
Ин машќ чиро намоиш дод? Беназир? Гуногунї ё айниятро (ъувиятро) ?

- Чаро шумо чунин фикр меқунед?
- Дар ваќти муњокима мо ба кадом хулоса омадем?

Сессияи 2. Худшиносі ва тақвияти худбањодиңі. (Вакти үмүмі - 180 дақиқа)

2.1. *Машқи«Сайргашт бо мақсади худмуайянкүні» (45 дақиқа)*

Пеш аз оғози машқ омүзгор бояд дар 5 варақи андозаи А4 5 савол чоп намуда онъоро дар девори бино, ё дар танаи дараҳтон, ё дар сутунъо, вобаста ба шароит, овезад. Вараќъоро паси ъам дар як хат, ё гирдогирд овехтан мумкин аст. Масофаи байни вараќъо бояд 3-5 меттро ташкил дињад. Ин барои он зарур аст, ки иштирокчиён то варақи дигарро овехтани омүзгор ба саволи варақи аввал чї лъавоб доданро биандешанд.

Саволъо барои чоп дар вараќ:

1. Кадом сифатъо хоси ман мебошанд? Хусусан кадом сифатъоям ба худам маъкуланд?
2. Сифатъои қавии ман (неру, малакањо, хислат).
3. Сифатъои заифи ман.
4. Орзуи ман.
5. Ман бо чї ифтихор дорам/дастовардъои ман.

Дар аввали машқ омүзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки ъамроњи худ блокнот ва худкор (ручка) гирифта ба кўча бароянд. Омүзгор ба иштирокчиён 5 варақи дар ин мавзеъ овехташударо нишон дода мегўяд, ки онъо бояд ба саволъои вараќъо бонавбат лъавоб дињанд. Ў мефањмонад, ки саволро хонда иштирокчиён онро ба блокнот мекўчонанд ва қайдъои кўтоње мекунанд. Омүзгор огоњ мекунад, ки баъди бо ъамай саволъо шинос гардидани иштирокчиён ба онъо барои лъавоби муфассал вакти иловагї дода мешавад. То саршавии машқ ў ба иштирокчиён иттилоъ медињад, ки лъавоби саволъоро касе намехонад ва тафтиш намекунад.

Омүзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки давра гирифта истанд ва онъоро дунафарї ба лъое, ки варақи аввал овехта шудааст, мефиристад. Баъди он ки ин ду иштирокчї назди варақи дуюм меояд, омүзгор ду нафари дигарро мефиристад. Ўамин тавр, ъамай иштирокчиён паси ъам ба он лъо фиристода мешаванд.

Иштирокчиён дар навбати худ бояд саволро хонда ба блокнотъояшон кўчонанд ва то расидан ба саволи оянда лъавобашро ёфта, қайдъои кўтоње кунанд. Баъди он ки иштирокчиён ъамай саволъоро ба

блокнот кўчонда дар он қайдъои худро менависанд, омўзгор ба ихтиёри онъю боз 15-20 дақиқа вақти иловагӣ медињад.

Ин машќ барои бомуваффақият гузарондани машќъои оянда чун тањкурсӣ хидмат мекунад. Бинобар ин омўзгор бояд мұттақид бошад, ки ъама ба саволъо лъавоб дода тавонистанд. Агар барои лъавоби саволъо вақт камі кунад, ў метавонад вақти иловагӣ дињад. Вақти иловагӣ барои ба саволъо лъавоби муфассал додани иштирокчиён лозим аст.

Омўзгор баъди боварӣ ъосил кардан ба он ки ъамаи иштирокчиён ба саволъо лъавоб додаанд, ба машќи дигар мегузарад.

ТАВСИЯЊО БА ОМЎЗГОР



- Хеле муњим аст, ки варакъои саволъо дар масофаи 3-5 метр дурӣ аз ъамдигар лъой дода шуда бошанд. Ин ба иштирокчиён имкон медињад, ки ба саволъои пешина қабл аз хондани саволи навбатӣ лъавоб тайёр карда тавонанд. Омўзгор бояд назорат кунад, ки дар вақти лъавобдинӣ иштирокчиён ба ъамдигар халал нарасонанд, ъар яке ба таври инфиродӣ ба савол лъавоб дињад.

- Агар дар берун ъаво номусоид бошаду барои дар қўча гузарондани машќ имкон надињад, омўзгор метавонад дохили биноро барои машќ бо риояи шартъои гузарондани он интихоб намояд.

2.2. *Машќи «Сангъои қиматбањо» (90 дақиқа)*

Баъди лъавоб ба саволъои машќи қаблӣ, омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки давра гирифта истанд. Баъд омўзгор аз онъю хоњиш мекунад, ки мувофиқи лъавобњое, ки ба 5 (панъ) савол дар машќи **«Сайргуашт бо мақсади худмуайянкуни»** дода шудаанд, 3 (се) сифати асосии худро, ки метавонанд ъам қавӣ, ъам заиф бошанд, муайян намуда интихоб кунанд. Баъди он ки иштирокчиён 3 (се) сифатро муайян намуданд, омўзгор аз онъю хоњиш мекунад, ки дар ъамин мавзез гаштугузор намуда се санге ёбанд, ки ин сифату хислатъоро тавсиф карда тавонад. Сангъо бо шакл, ъальм ва ранги худ ин 3 (се) сифатро тавсиф намуда метавонанд. Барои иљрои супориши 20 дақиқа вақт дода мешавад.

Баъди он ки иштирокчиён сангъоро меёбанд, омўзгор аз онъю хоњиш мекунад, ки боз давра гирифта истанд ва дастур медињад, ки сангъоро дар лъйњои гуногуне, ки зарур медонанд, пинъон намоянд. Пеш аз он ки иштирокчиён барои ильрои ин амал фиристода мешаванд, ў бояд боварӣ ъносил кунад, ки онъю супоришро фањмидаанд. Вай иштирокчиёро огоњ мекунад: лъйњоеро, ки он лъо сангъоро пинъон кардан, бояд дар хотир нигоњ доранд, ин барои ильрои машќи оянда зарур аст.

Баъди ильрои супориш омўзгор энерлайзери³ «Мушакъо-хоначањо» -ро мегузаронад.

Иштирокчиён сенафарӣ таќсим мешаванд. Ду нафари онъю аз дasti ъамдигар гирифта меистанд – онъю хонача мешаванд, шахси сеом (мушак) дар даруни хонача меистад.

Баранда мефањмонад:

- агар ў «хоначањо» гўяд, хоначањо иваз мешаванд ва барои худ мушаки нав мекобанд, мушакъо бошанд, дар лъои худ меистанд;
- агар ў «мушакъо» гўяд, мушакъо иваз мешаванду хоначањо дар лъояшон меистанд;
- агар ў «заминъунбї» гўяд, ъама иваз мешаванд, мушакъо метавонанд хоначањоро ташкил кунанду хоначањо – мушакъоро. Бозигаре, ки бе хонача мемонад, бозиро идома медињад.

Баъди машќ – энерлайзер омўзгор аз ъаър яке хоњиш мекунад, ки дар давра истад. Ба иштирокчиён мегўяд, ки аз се сифати пинъоннамудаашон якеро интихоб кунанд, vale дар бораи он ъаърфе назананд. Баъди боварии омўзгор ба он ки ъаър яке аз иштирокчиён як сифатро интихоб намудааст, ў аз онъю хоњиш мекунад, ки ба гурӯњои дунафарӣ лъудо шаванд. Муњим аст, ки иштирокчиён бо нафароне ба гурӯњо лъудо шаванд, ки бо онъю бароњат муоширату муносибат карда метавонанд. Барои ильрои ин супориш омўзгор 20 даќика ваќт медињад.

Баъди ба гурӯњо лъудо шудан омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки лъои сангъои пинъоннамудаашонро нишон дињанд ва дар бораи сифати интихобкардаашон бигўянд.

Омўзгор бояд фањмонад, ки сангъоро аз лъои пинъонкарда баровардан шарт нест, фаќат он лъойро нишон дода, гуфтан лозим аст,

³ Энерлайзер – машќи нерудињанда барои фаъол кардани аъли синф.

ки иштирокчї чаро мањз ъамин сифатро интихоб кардааст. Баъди он ки ъар ду иштирокчї ба ъамдигар дар бораи сифатъои худ наќл мекунанд, омўзгор аз ъама хоњиш менамояд, ки ба синфхона баргардан.

Баъди ба синфхона баргаштан, омўзгор аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки шакли нимдоираро гирифта нишинанд ва ба муњокима шурӯй мекунад.

Саволњо барои муњокима (30 даќика)

Омўзгор ду машќро мавриди муњокима ќарор медињад:




- Шумо чї гуна ба 5 савол лъавоб додед? Худро дар ин маврид чї хел ъис кардед?
- Ба фикри шумо мо бо кадом маќсад сайругашти худмуайянкуниро гузаронидем?
- Шумо чї гуна 3 сифатро муайян намуда, аз байни онњо якеро интихоб кардед?
- Ба фикри шумо маќсади лъустульи сангъои ба ин се сифат монанд, аз чї иборат буд?

2.3 *Машќи «Шиносшавињои зуд баамаломада» (45 даќика)*

2.3.1 Кор дар ғурӯњњои хурд (25 даќика)

Омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки ду давра гирифта истанд (тавре ки дар расми поён нишон дода шудааст). Як давра бояд дар дохили давраи дигар бошад. Иштирокчиёни давраи дохилї бояд ба иштирокчиёни давраи беруна нигоњ кунанд.



Омўзгор моњияти машќро мефањмонад: бо як ќарсаки даст иштирокчиёни давраи дохилї ба шарикони давраи беруна нигоњ карда посухи саволи омўзгорро медињанд.

Ду ќарсаки дasti омўзгор мањнї дорад, ки иштирокчиёни давраи беруна ба ъамон савол ба шарикони давраи дохилї лъавоб медињанд.

Се қарсаки даст маңній дорад, ки иштирокчиёни давраи беруна як қадам ба тарафи чап гузошта, рў ба рўи намояндаи дигари давраи дохилӣ меистанд. Баъд, омӯзгор саволи навбатиро медињад ва ъамин тавр давом мекунад – то ба лъои аввалай худ баргаштани иштирокчиён.

Вариантъои саволъо:

1. Кї барои шумо дар зиндагї намунаи ибрат аст?
2. Кадом вазъият зиндагии шуморо таѓийир дод?
3. Аз кадом қарори қабулкардаатон пушаймон нестед?
4. Дар бораи ъолати хеле хандаоваре, ки дар зиндагиатон рўй додааст, наќл қунед.
5. Кї қарори зиндагии шуморо қабул мекунад: худи шумо, ё ягон нафаре, ки ба шумо ёрї мерасонад/дар зери таъсири ў ъастед?
6. Кадом рангро дўст медоред ва чаро?
7. Дўсти беътарини шумо кист?
8. Кадом хислати шумо ба худи шумо маъқул аст?
9. Шумо чї орзу доред?
10. Кадом сифатъо ба муваффақият мерасонанд?
11. Кадом сифат ба пешрафти шумо халал мерасонад?
12. Кадом сифатъои одамони дигар барои шумо арзиши бештар доранд, бештар қадр мекунед?

Баъди хотимаи пурсишнома омӯзгор мегўяд, ки иштирокчиён нимдавра шуда нишинанд ва муњокимаро сар мекунад.



Саволъо барои муњокима (20 даќика)

- Дар ин машќ ба шумо чї маъқул шуд?
- Бо кадом аз иштирокчиён шумо ъаммонандї ёфтед?/ Фарќият пайдо кардед?
- Кадом сифатъо шуморо ба ъайрат оварданд, ё ба андеша водор карданد?
- Ваќти ильрои машќ душворињо пеш омаданд? Агар ъа, онъо чї гуна душворињо буданд?
- Ваќти ильрои ин машќ дар шумо фикру андешањои нав, идеяњои нав пайдо шуданд? Агар ъа, онъо чї гуна буданд?
- Кадом саволъо бароятон бештар шавќовар буданд? Чаро?
- Ба кадом саволъо лъавоб додан бароятон душвор буд? Чаро?

Сессияи 3. Худтањлилкунї ва мустакилона қабул намудани қароръо (ваќти умумї 125 даќика)

3.1. Машки «Розиам / розї нестам» (45 даќика)

3.1.1. Кори инфиродї (25 даќика)

Омӯзгор пешакї як хатеро аз часпи коғазї тайёр карда дар миёни хона мекашад ва дар З льои он kortњоero бо лъавобњои «Ња», «Не», «Шояд» мегузорад (ба расми поён нигаред).



Омӯзгор мефањмонад: вай саволњову пешнињодњоero меконад ва шунавандагон рўи хат истода, нисбати онњо бояд мавќеи худро муайян кунанд.

Агар онњо бо фикре розї бошанд, бояд дар назди навиштаи «Ња», агар розї набошанд, дар назди навиштаи «Не», агар дудила бошанд, дар назди навиштаи «Шояд» истанд. Омӯзгор навиштањои зеринро меконад:

1. Ман ъяльвро хуб эъсос мекунам.
2. Ман хеле ъалиму софдил ъастам.
3. Ман хобро дўст медорам.
4. Ман ъамеша метавонам ба хонандагон ёрї расонам.
5. Ман хеле пуртоқат ъастам.
6. Ман одамонро бодиккат гўш карда метавонам.
7. Ман одамонро идора карда, вазифањоро таќсим намуда метавонам.
8. Ман коръои дар наќша набударо анљом дода метавонам.
9. Ўолати рўњии ман зуд-зуд таѓири ёфта меистад.
10. Ман барои дар назди одамон баромад кардан шарм медорам.
11. Ман хушбин ъастам.
12. Ман бо одамони ношинос зуд забони умумї ёфта метавонам.

13. Ман рафтору амалъои худро таълил мекунам.
14. Ман дар ъялқай одамон буданро дўст медорам.
15. Ман баъзан худҳоъ мешавам.
16. Ман хеле донишдўст ъастам.
17. Ман аз ранъонидани одамони дигар метарсам.
18. Ман танъоиро дўст медорам.

Баъди ба охир расидани саволњо омўзгор онъоро мавриди муњокима қарор медињад.

Саволњо барои муњокима (20 дақиқа)



- Ильрои машќью барои шумо чї гуна даст дод?
- Шумо ба саволњо аз рўи вильдон лъавоб додед?
- Кадом лаъзањои ильрои машќ шавқовар буданд?
- Ба кадом саволњо шумо аз рўи вильдон лъавоб додед?
 - Ба фикри шумо бо кадом маќсад мо ин машќро гузарондем?
- Ба фикри шумо саволњои мазкур ба чї равона карда шудаанд?
 - Ўангоми ба саволњо лъавоб додан шумо дар бораи худ чи чизи нав фаъмидед?

ТАВСИЯЊО БА ОМЎЗГОР



Омўзгор бояд иштирокчиёнро огоњ созад, ки ъяр кас барои худ лъавоб динъад, аз паси гурӯй рафта гуфтањои онъоро такрор нанамояд. Иштирокчиён бояд фаъманд, ки агар нафаре аз онъо танъо монад, боке нест, яъне ин ъюлат беназирии вайро, яъне бенъамто будани ўро ифода мекунад.

3.2 *Машқи «Симои ман» (80 дақиқа)*

3.2.1 *Кори инфириодї (40 дақиқа)*

Омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки ъамаи машќьюи дар сессияњои 2 ва 3 ильронамударо ба ёд биёранд. Ў кўтоњ ёдрас мекунад, ки

иштирокчиён ваќти иљрои ин машќњо бо чї машѓул буданд. Ба ёд меорад, ки онњо тарафњои ќавиву заифи худ, хислати худро муайян намуданд. Барои иљрои ин машќ омўзгор аз ъа० иштирокчї ҳоњиш мекунад, ки сифати асосии худро, ки барояшон бештар муњим аст, муайян намоянд. Ваќте боварї ъосил мекунад, ки иштирокчиён як сифатро интихоб намудаанд, ҳоњиш менамояд, ки расми сифати асосии худро дар ъамон шакле, ки тасаввур мекунанд, бикашанд. Ба иштирокчиён коѓаз, ќаламњои ранга, ранг таќсим карда мешавад. Барои иљрои супориш омўзгор 30-45 даќиќа ваќт медињад.

3.2.2 Худмуаррифї (20 даќиќа)

Баъди тайёр шудани расмњо омўзгор онњоро дар як лъо лъамъ меоварад. Ў эълон мекунад, ки муаллифи расми аз ин лъамъи умумии расмњо гирифташуда бояд расми кашидааш ва сифати бо ин расм баённамудаи худро муаррифї кунад. Барои муаррифии расмњо ба ъа० нафар 1-3 даќиќа дода мешавад. Баъди баромад намудани ъа० иштирокчї омўзгору иштирокчиёни дигар ъамдигарро бо ќафқўбињо дастгирї мекунанд. Барои муаррифї намудани иштирокчиён 30 даќиќа дода мешавад.

Машќ бо он хотима меёбад, ки иштирокчиён нимдавра карда менишинанд ва омўзгор ин машќро мавриди муњокима ќарор медињад.

Саволњо барои муњокима (20 даќиќа)



- Зарурати расмкашї дар чист?
- Машќ ба шумо чї гуна таъсир расонд?
- Хусусан чї ба шумо бештар маъќул шуд?
- Дар бораи худ чињоро доnistед ва фањмидед?
- Дар бораи иштирокчиёни дигар чї фањмидед?
- Расмњои кињо шуморо ба ъайрат оварданд?
- Баъди ин машќњо дар шумо чї таѓиироте ба амал омад?
- Барои шумо чї душвор буд? Чаро?
- Оё барои мо доnistани тарафњои ќавї ва заифамон зарур аст? Чаро?
- Барои чї дастовардњо ва орзуњои худро дар хотир нигањ доштан зарур аст?

ТАВСИЯЊО БА ОМЎЗГОР



- Барои иштирокчиён лъудо намудани ваќт лъињати мустаќилона муайян кардани сифати асосии худ ва ба воситаи расмкашӣ тасвир намудани он хеле муњим аст. Бинобар ин хуб аст, агар онъоро саросема накарда, дар мавриди зарурат ваќти иловагӣ дода шавад.
- Њангоми муаррифӣ бâзze иштирокчињо худи расмро шарњ дода, дар бораи кадом сифатро тасвир кардани худ шояд чизе нагӯянд. Бинобар ин дар охири муаррифӣ омўзгор метавонад онро аниќ намуда бигӯяд, ки иштирокчӣ кадом сифати асосиро тасвир кардааст.

Робитаи баргашта⁴ (20 даќика)

Дар охири рӯзи аввали дарс аз рӯи модул омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки давра гирифта нишинанд. Ў ба охир расидани рӯзи аввали дарсро эълон намуда, аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки таассуроти худро дар бораи рӯзи аввали кор баён намоянд. Омўзгор ба иштирокчиён ду саволи асосӣ медињад:

1. Дар охири рӯзи аввал иштирокчиён чӣ эъносос карданд?
2. Онъо бо кадом фикру мулоњиза аз дарс мераванд?

Омўзгор барои ъаар яке имкони баёни фикру ақида медињад. Иловатан ў ба ъаар нафар Рӯзномаи шахсӣ таќсим мекунад, то ки онъо онро дар хона пур кунанд. Ў мегӯяд, ки ин рӯзномањоро касе намехонад, онъо дар рӯзнома метавонанд ќайдњои шахсии худро лъой дињанд.

РӼУЗИ ДУЮМИ ДАРС АЗ РӼИ МОДУЛ

⁴ Робитаи баргашта— посух, воқуниш ба ягон иёдом ё рӯйдорд, изъори ақида нисбат ба чизе ё касе, арзёбии чизе, алоқаи баръакс (ба заб. русс: обратная связь).

Барќарор намудани воќеањои рўзи аввали дарс «Пантомима» (20 даќиќа)

Омўзгор барои барќарор намудани воќеањои рўзи аввали дарс аз рўи модул машќи «Пантомима»-ро мегузаронад. Ў иштирокчиёнро сенафарӣ ба гурӯњю лъудо карда, хоњиш менамояд машќьюи дар рўзи аввали модул дар ёд мондаро муайян созанд. Баъди он ки командањо ин машќьюро муайян мекунанд, омўзгор супориш медињад, ки онњоро ба ањли синф дар шакли пантомимаи «шахгашта» нишон дињанд. Вазифаи иштирокчиёни дигар ин аст, ки онњо бояд муайян созанд, ки сухан дар бораи кадом машќ меравад ва маќсади он машќ аз чї иборат буд.

Баъди хотимаи муаррифињо ва муњокимањо омўзгор ба сессияи дигар мегузарад.

Сессияи 4. Техникаи иртиботи мувваффакона (ваќти умумӣ 135 даќиќа)

4.1. Машќи «Се њикоят»

4.1.1. Муаррифї ва мубоњиса бо иштирокчиён (30 даќиќа)

Омўзгор ба иштирокчиён мегўяд, ки ба ў се нафар волонтёр лозим аст. Хоњиш мекунад, касоне, ки ин корро озмудан меҳоњанд, даст бардоранд.

Омўзгор бо ин се нафар волонтёр аз синф берун баромада ба онњо мефањмонад, ки яке бояд воќеаи муњимеро аз ќаёти худ наќл кунад, дигаре воќеаи њузновареро, сеюмї воќеаи хушњолқунандаеро. Волонтёрон бо хоњиши худ ягон намуди ин ќикоятњоро интихоб мекунанд ва омўзгор ба онњо барои тайёрӣ дар беруни синф 5-7 даќиќа ваќт медињад. Навбати баромад намуданро аз рўи хоњиш иштирокчиён байни худ маслињат мекунанд.

Омўзгор ба синф даромада ба иштирокчиён чунин дастур медињад:

- 1. «Ваќте иштирокчии аввал ба синф медарояду ба наќл сар мекунад, касе набояд ба наќли ў гўши дињад. Шумо бо мимика (њолати чењра) ба ў мефањмонед, ки ўро гўши намекунед».**

Баъди он ки дастур фаъмида шуд, омўзгор волонтёри аввалро ба синф даъват мекунад, то ки ў воќеаи бо худаш рўйдодаро наќл намояд ва барои ин Здаќиќа ваќт медињад.

Баъди наќли волонтёр–њикояткунандай якум омўзгор ба ў бо чунин саволњо мурольиат мекунад:

- Ёникояти воќеаи дар ъаёт рўйдода бароятон осон буд ё мушкил?
- Ваќти наќли воќеа шумо худро чї гуна ъис мекардед?
- Кадоме аз иштирокчиён ба наќли шумо гўш медод/гўш намедод? Шумо чї гуна инро муайян кардед?

Баъди лъавобъи волонтёр омўзгор аз ў узр пурсида мефаъмонад, ки ба иштирокчиён маҳсус супориш дода шуда буд, ки наќли ўро гўш накунанд. Омўзгор ба ањли синф бо савол мурольиат мекунад:

Ильрои ин супориш барои шумо чї гуна буд?

Баъди лъавоби иштирокчиён омўзгор ба волонтёр ташаккур гуфта, ўро ба нишастан даъват мекунад. Ў пеш аз ба синф даромадани волонтёри дуюм супориши дигар медињад:

2. «*Ваќте иштирокчии дуюм ба наќл сар мекунад, ўро фаќат З нафар гўши мекунанд, дигарон гўши намекунанд».*

Омўзгор ин З нафарро дар ёд нигоњ дошта, аз онњо хоњиш мекунад, ки ъникояти волонтёри дуюмро хеле бодиќкат гўш кунанд.

Баъди он ки иштирокчиён вазифаи худро фаъмиданд, омўзгор волонтёри дуюмро ба синф даъват намуда, барои наќл намудани воќеа ба ў З даќиќа ваќт медињад.

Баъди наќли волонтёр – ъникояткунандай дуюм омўзгор ба ў бо чунин саволњо мурольиат мекунад:

- Ёникояти воќеаи ъаёти худ бароятон чї гуна буд?
- Ваќти наќли воќеаи ъаёти худ шумо худро чї гуна ъис мекардед?
- Кадоме аз иштирокчиён ба наќли шумо гўш медод/гўш намедод? Шумо чї гуна инро муайян кардед?

- Чї кор бояд кунед, ки ъама ба наќли шумо гўш дињанд?

Баъди лъавобъои волонтёр омўзгор аз ў узр пурсида мефањмонад, ки ба иштирокчиён маҳсус супориш дода шуда буд, ки наќли ўро гўш нақунанд.

Агар волонтёри дуюм онъоеро, ки ба наќли ў гўш додаанд, дуруст муайян карда тавонад, омўзгор гуфтаи ўро тасдиќ мекунад, агар натавонад, омўзгор онъоеро, ки супориши гўш кардани наќли ўро доштанд, нишон медињад.

Баъд омўзгор ба **ањли синф** савол медињад:

- Ильрои ин супориш барои шумо чї гуна буд?
- Иштирокчиёне, ки барояшон супориши гўш додани волонтёр дода шуда буд, супориши омўзгорро чї гуна ильро намуданд?

Баъди лъавобъои иштирокчиён омўзгор ба волонтёр миннатдорї баён намуда, аз ў узр мепурсад ва ба нишастан даъват мекунад. Мефањмонад, ки ба иштирокчиён маҳсус супориш дода шуда буд, ки бесамара (беасар) гўш кардани наќлро намоиш дињанд.

3. «Вакте иштирокчии сеюм ба синф ворид мешавад, ъама бояд бодиќкат ба наќли ў гўши дињанд».

Баъди ъикояти волонтёр – ъикояткунандай **сеюм** омўзгор ба ў бо чунин саволњо мурольиат мекунад:

- Ўикояти воќеаи ъаёти худ бароятон чї гуна буд?
- Вакти наќли воќеаи ъаёти худ шумо худро чї гуна ъис мекардед?
- Кадоме аз иштирокчиён ба наќли шумо гўш медод/гўш намедод? Шумо инро чї гуна муайян намудед?

Баъди лъавобъои волонтёр омўзгор мефањмонад, ки то ин дам иштирокчиён ба наќли волонтёри аввал гўш надоданд, ъикояти волонтёри дуюмро танъю З нафар шуниданд, наќли волонтёри сеюмро ъама гўш карданд. Баъд омўзгор ба **ањли синф** савол медињад:

- Ильрои ин супориш барои шумо чї гуна буд?

Баъди лъавобъои иштирокчиён омўзгор ъамроњи онъо бо ёрии саволњои зер муњокимаронї мекунад.

Саволњо барои муњокима (15 даќика)



- Ба фикри шумо ин машќ дар бораи чї буд?
- Одаме, ки ба наќли ў гўш намедињанд, чї эњсос мекунад?
- Ин њолат чї оќибатњо дорад?
- Дар зиндагї кї беш аз њама ношунида мемонад?
- Аз ин машќ чї хулоса баровардан мумкин аст?

Омўзгор лъавобъои иштирокчиёро лъамъbast намуда, зикр мекунад, ки на ќама ёкилияти шунида тавонистанро доранд ва ин чи оќибатњое доштанаш мумкин аст.

Омўзгор муњокимаро лъамъbast намуда, хулоса мекунад, ки барои инсон шунида шудани ў чї ёадар муњим аст ва шунида тавонистани одами дигар, новобаста аз синну сол, лъинс, миллат то кадом андоза зарур аст. Инчунин омўзгор лъавобъои иштирокчиёро лъамъbast намуда, зикр мекунад, ки на ќама ёкилияти шунида тавонистанро доранд ва ин ба чи оќибатњое оварданаш мумкин аст.

ТАВСИЯЊО БА ОМЎЗГОР



- Йангоми гузарондани ин машќ омўзгор бояд њатман ба волонтёрони њикояткунанда бодиќкат назар созад. Агар ў фањмад, ки касе аз онњо бештар њаяльон дораду ин супоришро ба дил наздик ёабул кардааст, бояд худ тартиби навбати баромадкуниро муайян намуда, аз волонтёри на он ёадар эњсосотї хоњиш кунад, ки аввал ў ба синф дарояд.
- Барои иљрои ин машќ омўзгор метавонад шахси ёвареро лъалб кунад. Ин шахс волонтёронро ба синф роњнамої мекунад ва агар ягон волонтёр аз ќолати баамаломада ранъида берун барояд, дар пушти дар асли маќсадро ба ў мефањмонад.

- Ин машќ замина барои тайёрї ба машќъои оянда мебошад, аз ин сабаб омўзгор бояд ъам дар байни баромадњо ва ъам дар охири машќ амалъои дар ин машќ иљрошударо мавриди муњоќима ќарор дињад.

4.1.2. Њуљуми зењнї (15 даќиќа)

Омўзгор тавассути усули ъуљуми зењнї аз иштирокчиён мепурсад, ки онњо ибораи «гўшкуни фаъолона»-ро чї гуна мефањманд? Ёвобоњоро хулоса карда ин ибораро таъриф мекунад (ба ќисмати **«Маводи кории таќсимотї»** нигаред). Баъд омўзгор саволъои дигар дода, ёвобоњоро ба флипчарти пешакї омодакардааш менависад.

«Њангоми гўшкуни фаъолона кадом корро набояд кард?»

«Барои бодиккат шунидан чї кор бояд кард?»

Баъди ёвоби иштирокчиён омўзгор фикръои гуфташударо хулоса мекунад ва ба намоиши мисолъо мегузарад.

4.1.3. Намоиши мисолъо (15даќиќа)

Омўзгор ду мисолро намоиш медињад: гўшкуни фаъолона (мисоли мусбат) ва гўшкуни ғайрифаъолона (мисолїї манфї). Барои намоиш ў метавонад мисолеро аз зиндагї тайёр намуда (вазъият/ѓам хўрдан/хурсандї) ба ёвари худ дар бораи он наќл кунад. Мисол бояд ќаблан омода гардад, то ки омўзгор имкони босифат гузарондани намоишро дошта бошад. йангоми намоиш бояд ду наќш бозида шавад – наќши гўянда ва шунаванда. Омўзгор бояд худаш муайян кунад, ки кї гўянда мешаваду кї шунаванда.

Вазифаи асосии намоиш нишон додани фарќият байни гўшкуни фаъолона ва ғайрифаъолона аст. Баъди намоиши ъар мисол омўзгор ба ањли синф чунин саволъоро медињад:

1. Муколамаи байни гўяндаву шунаванда чї гуна гузашт?
2. Дар гўяндаву шунаванда шумо чї эњсосотеро мушоњида кардед?

4.1.4. Лексияи кўтоњ (15 даќиќа)

Омўзгор лексияи қўтоњ гузаронда дар бораи техникаи гўшкунии фаъолона наќл мекунад, ки аз З марњилаи асосї иборат аст:

1. Ба гўянда «гўшњои худро супурдан» - мањорати бо тамоми вульуд гўшу ъуш шуда шунидани наќли гўянда. Йангоми гўшкунии фаъолона шунаванда бо рафтору мимики нишон медињад, ки ў гўяндаро бодикќат шунида истодааст.

2. Бозгўї – (парафраз) кўшиши шунаванда барои қўтоњ ва бо суханъои худ такрор намудани наќли ъамин ъоло кардаи ъамсуњбат аст. Дар ин ъол шунаванда бояд идея ва таъкидњои аз назари ў асосиро маҳсус ќайд карда гуфта гузарад.

Бозгўї ба ъамсуњбат имкони робитаи баргашта, имкони фаъмиидани онро, ки суханонаш аз тарафи каси дигар чї гуна садо медињанд, пайдо мекунонад. Дар натиља барои ъамсуњбат аён мегардад, ки: ё ўро фаъмииданд, ё имкони таъриру сањењтар намудани суханъои худро дармеёбад. Гайр аз ин, бозгўї чун воситаи лъамъости натиљањо, аз лъумла натиљањои мобайнї метавонад истифода шавад.

Ба тарзи дигар ифода кардани суханони шунидашуда – барои аниќ намудани он мебошад, ки суханони гуфташуда дуруст фаъмида шуданд ё на?

3. «Аз дили ъикояткунанда ё гўянда гап задан» – ба ин маънист: шунаванда бояд бикўшад, ъолати эъноснамудаи гўяндаро пай бурда онро қаломї, яъне бо гап, бо сухан, дањонї ифода намояд.

Масалан: «Ин табъи туро хеле хира кард, ъамту не?»

Ва ё: «Ту аз ин хеле хушбахт будї, ъамту не?»

Агар ъикояткунанда бигўяд, ки «бале», «дарвоќеъ ъам чунин буд», пас шунаванда корро олї анљом додааст. Дар акси ъол ба шунаванда лозим меояд, ки ба гуфтањои гўянда дурусттар гўш андозад, то ки рўњияи ъамсуњбаташро наѓз бифаъмад. Ўамин тавр, ъар ду ъис мекунанд, ки шунаванда гўяндаро хеле хуб мефаъмад.

4.1.5. Кор дар гурӯњои хурд (30 даќиќа)

Баъди лексияи қўтоњ омўзгор аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки дунафарї ба гурўњњо таќсим шуда, гўшкунии фаъолонаро дар амал санљида бинанд. Омўзгор иттилоъ медињад, ки машѓулияти амалї дар ду давра мегузарарад. Аз охиршавии ъаар як давра ў бо як қарсак хабардор мекунад. Ўаар узви як гурўњ бояд ъам наќши гўянда ва ъам наќши шунавандаро иљро намояд. Барои ъаар давра 7-8 даќиќа дода мешавад. Дар натиља ъаар ду иштирокчии ъаар як гурўњ бояд дар давоми 15 даќиќа аз уњдаи иљрои машѓулияти амалї баромада тавонанд.

Баъди кори амалї омўзгор мепурсад, ки оё дар байнни лъуфтњо хоњишмандони намоиш додани истифодаи техникаи гўшкунии фаъолона ъастанд? Агар хоњишмандон набошанд, омўзгор метавонад аз гурўњњое намоиши гўшкунии фаъолона хоњиш кунад, ки онро ъангоми супориши амалї хуб истифода бурда тавониста буданд.

Баъди намоиш омўзгор аз иштирокчиёни дигар мепурсад, ки оё гурўњ ъамаи З давраи гўшкунии фаъолонаро риоя намуда тавонистанд? Агар, ъа, пас чї тавр? Агар не, чаро?

Саволњо барои муњокима (15 даќиќа)



- Оид ба техникаи гўшкунии фаъолона чї хулоса кардан мумкин аст?
- Кор дар гурўњњо чї хел гузашт? Чї душвор буду чї осон?
- Оё дар зиндагї гўшкунии фаъолонаро истифода намудан лозим аст? Чаро?
- Аз ин сессия мо чї хулоса бароварда метавонем?
- Дар кадом ъолатњову вазъиятњои зиндагї мо ин техникаро ба кор бурда метавонем?

Сессияи 5. Техникаи робитаи баргаштаи созанда (вакти умумї - 90 даќиќа)

5.1. Техникаи “Ман паём ъастам” (90 даќиќа)

5.1.1. Намоиш (20 даќиќа)

Омўзгор сессияро бо чунин савол сар мекунад: «Иштирокчиён маъмулан аз волидон, наздикон, хешу табор, дўстон ва ё. дар кадом шакл пешнињодњо/шарњюро дарёфт мекунанд?»

Омўзгор лъавобъои иштирокчиёнро ба воситаи слайдњо хулоса намуда мегўяд, ки одамон дар зиндагї бештар аз ъама якдигарро намешунаванд, танќид мекунанд, айбдор месозанд ва ин дар бисёр ъолатњо бо низоъњои байни шахсон, нофањмињо анљом меёбад.

Омўзгор иттилоъ медињад, ки дар ин машќ иштирокчиён чї хел ба таври самаранок пешнињодњои созанда намудан ва ъамзамон муносибатњои байнишахсири нигоњ дошта, пешгири кардани низоъњоро ёд мегиранд.

Омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки ба намоиши мисоле аз зиндагї диккат дињанд. Дар он ду шакли баръакси робитаи байнишахсї нишон дода шудааст: созанда ва вайронкунанда. Омўзгор намоиши ин мисоли аз зиндагї гирифташударо ъамроњи ёвари худ пешакї дар ду шакл тайёр мекунад: созанда ва вайронкунанда.


Баъди намоиш омўзгор ба иштирокчиён чунин саволњо медињад:

1. Шумо дар мисоли аввал/дуюм чї дидед?
2. Гўянда ва шунаванда дар кадом ъолати эъсосотї буданд?
3. Кадом аз ин мисолњо дар зиндагї бештар вомехўрад?
4. Дар зиндагї кадоме аз ин вариантњоро истифода бурдан бењтар аст?

Лъавобъои иштирокчиёнро хулоса намуда, омўзгор шакли созандай робитањои байнишахсири муаррифї мекунад. Он **«Ман паём ъастам»** ном дорад.

5.1.2. Лексияи кўтоњ (20 дақика)

Омӯзгор бо ёрии слайд ба иштирокчиён техникаи робитаи баргаштаи



Конкретная ситуация

Я

мои чувства

мои пожелания/
рекомендации

Вазъияти мушаххас

Ман

Њиссиёти ман

Таманиёти / тавсияњои ман

созанда «Ман паём ъастам»-ро нишон медињад. Он аз ќисмъои зерин иборат аст:

1. Вазъияти мушаххас:

-чунин ибораву истилоњо ба монанди «доимо», «њар дафъа», «њамеша» истифода намегарданд, балки вазъияти мушаххасе, ки байни ду одам ба амал омадааст, нишон дода мешавад.

2. Ман:

- Тарафе, ки робитаи баргаштаро ифода мекунад, дар суханони худ «ту»-ро истифода намебарад, дар суханонаш фаќат «ман» садо медињад.

3. Њиссиёти ман:

Тарафе, ки робитаи баргаштаро ифода мекунад, њиссиёти худро тасвир намуда мегўяд, ки дар ин вазъияти муайян чї гуна эњсосот дошт.

4. Таманиёти/тавсияњои ман:

- Тарафи ифодакунандаи робитаи баргашта тасмим ё таманиёти худро барои оянда, бо маќсади пешгири кардани чунин вазъиятњо пешнињод месозад. Омӯзгор зикр мекунад, ки ъянгоми истифодаи техникаи «Ман паём ъастам» ќатъан манъ аст:

- айбдор намудан
- танќид кардан
- паст задан, тањќир кардан

Тарафи бозхўрдро қабулкунанда (пешнињод/шаръ) хуб мешавад, ки

- бањс накунад
- мунозира накунад
- худро сафед накунад

5.1.3. Кор дар гурӯњњои хурд (30 даќиќа)

Баъди лексияи кўтоњ омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки дунафарї ба гурӯњњо таќсим шуда, истифодаи техникаи «Ман паём ъастам»-ро санълида бинанд.

Аз охиршавии ъяр давра омўзгор бо қарсаки дастон огоњ месозад. Барои амалияи босамара аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки мавридъои зиндагиро ба ёд оранд ва муайян кунанд, ки ъяр кадомашон ба кї бозхўрди созанда карданианд? Мурольиати худро тартиб дода, ъяр иштирокчӣ онро барои шарики худ меҳонад. Омўзгор иттилоъ медињад, ки машѓулияти амалӣ дар ду давра мегузарад.

Ъяр узви як гурӯњ бояд ифодаи робитаи баргаштаи созандаро санълида бинад. Барои ъяр давра омўзгор 7- 8 даќиќа ваќт медињад. Дар натиља ъяр ду узви ъяр гурӯњ кори худро бояд дар бадали 15 даќиќа ба анъом расонанд. Дар ваќти кори амалӣ хуб мешавад, агар, омўзгор кори амалии гурӯњњоро назорат кунад.

Баъди кори амалӣ омўзгор мепурсад, ки оё дар байнни лъуфтњо хоњишмандони намоиш додани истифодаи техникаи «Ман паём ъастам» ёфт мешаванд? Агар хоњишмандон набошанд, омўзгор метавонад аз гурӯњњое намоиш додани техникаи «Ман паём ъастам»-ро хоњиш кунад, ки онро ъянгоми супориши амалӣ хуб истифода бурда тавониста буданд.

Баъди намоиш омўзгор аз иштирокчиёни дигар мепурсад, ки оё гурӯњ техникаи «Ман паём ъастам»-ро истифода бурда тавонист? Агар, ъя, пас чї тавр? Агар не, чаро?



Саволњо барои муњокима (20 даќика)

- Техникаи «Ман паём њастам» чї гуна истифода гардид?
- Кадом кор аз њама душвору мураккаб буд? Шумо ба кадом хатоињо роњ додед?
- Агар одам техникаи «Ман паём њастам»-ро истифода барад, оё дар зиндагиаш ягон таѓијироте рўй медињад? Чї гуна таѓијирот?

5.2. Машќи «Манора» (45 даќика)

Омўзгор аз ањли синф хоњиш мекунад, ки мувофиќи моњи таваллудашон (январ - декабр) саф кашанд. Баъд гурӯй 5- 6 нафарї ба 4 команда лъудо мегардад. Таќсимшавиро ба командањо бо усуљои дигар низ анљом додан мумкин аст. Омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки ба командањояшон ном гузоранд.

Дар синф бояд мизњо бо миќдори баробари маводи лозима (мақарон ва пластилин) барои гузарондани машќ омода карда шуда бошанд. Омўзгор ба аъзои командањо супориш медињад, ки фаќат бо истифода аз маводи дастраси дар рўи мизбуда манори баландтарину устувортаринро бисозанд.

Барои ильрои супориш иштирокчиён чунин корњоро ба анљом мерасонанд:

1. Аъзои командањо ба мавод даст нарасонда бояд стратегияи сохтмони манораро дар байни 5 даќика муњокима намоянд.
2. Ба командањо барои сохтмони манора 10 даќика дода мешавад ва айни замон ба ягон нафар иштирокчї иљозати гапзанї нест.
3. Бо гузашти ваќт омўзгор сохтмони манораро бозмедорад. Йамай манорањо тибќи меъёр – баландї ва устуворї бањогузорї мешаванд. Йамон командае ғолиб меояд, ки манораи сохтааш ваќти санљиши мустањкамии он вайрон нашуд.

Машќро омўзгор бо муњокимаи он ба охир мерасонад.

Саволњо барои муњокима (20 даќика)



- Дар командаи шумо кадом кор хуб анъом ёфт, кадом не? Чаро?
- Кори худро шумо чї тавр ба наќша гирифтед? Шумо стратегияи худро тартиб додед? Агар тартиб дода бошед, он чї гуна буд?
- Аз рўи мушоњидаи шумо дар командањои дигар кї кадом наќшњоро иљро мекард? Кї кадом корро анъом дод?
- Шумо чї хел ъамкорї кардед?
- Шумо чї гуна хулоса баровардед?

5.3. *Машки «Мувозї карданি курсињо» (20 даќиќа)*

5.3.1. *Кори ғурӯњї(10 даќиќа)*

Њамаи иштирокчиён дар паси курсии худ меистанд. Курсињо дар шакли давра дар наздикии ъамдигар гузашта шудаанд. Омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки такяи (ќисмати ќафои курсї, ки ба он такя карда мешиналанд) курсиро бо як ангушт дошта истода пойњои пеши курсиро ба ъаво бардоранд. Акнун вазифа ин аст, ки ъамаи иштирокчиён як курсї пештар ба тарафи рост чунон гузаранд, ки курсї ба фарш наафтад. Ба ъамин тарз ъамаи иштирокчиён бояд аз 1 то 3 шумурда, ъамзамон ба курсии дигар гузаранд.

То оѓози иљрои супориш омўзгор ба иштирокчиён имкон медињад, ки ин корро якчанд маротиба озмоянд. Баъд аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки дар лъойњои худ истанд ва аз оѓози супориш хабар медињад. Иштирокчиён бояд давраи курсињоро пурра гузаранду ба лъои аввали худ омада истанд. Агар барои ин ваќти лъудошуда камї кунад, омўзгор метавонад ба онњо боз як маротиба дар ваќти танаффус иљро намудани ин супоришро пешнињод кунад.

Саволњо барои муњокима (10 даќиќа)



- Мо чї гуна аз уњдаи ин кор баромадем? Чї осон буд? Чї душвор буд?
- Чї созгор буд? Мо чиро бењтар карда метавонем?
- Аз ин машќ мо барои зиндагии ъарапӯзаи худ чи сабаке гирифта метавонем?
- Њамкорињову муоширатамонро чї гуна тавсеа бахшидаву бењтар карда метавонем?

5.4. *Машќи «Роњгардї бо чашмони пўшида» (25 даќиќа)*

5.4.1. Кор дар гурӯњњо (15 даќиќа)

Омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки лъuft-лъuft муттањид шаванд. Барои фањмондани машќ барои омўзгор шахси ёвар лозим аст. Омўзгор дар пушти шахси ёвар истода аз ў хоњиш мекунад, ки чашмонашро пўшад. Вазифаи одаме, ки дар пушти шахси дарпешбуда истодааст, роњнамої кардани роњгардии ўст. Ва бояд чунон роњнамої кунад, ки ў ваќти роњгардї ба чизе ё ба касе барнахўрад. Самти ъаракатро роњнамо худ интихоб мекунад. Вазифаи асосии ў ъамин аст, ки одами дарпешистода ба иштирокчиёни дигар барнахўрад.

Баъд омўзгор аз ивазшавии наќшњо хабар медињад. Акнун иштирокчии дарпешистода роњнамо мешаваду шарики ў бо чашмони баста ёадам мегузорад.

Машќ дар се давра гузаронда мешавад ва дар ъарап давра иштирокчиён лъuftи худро иваз мекунанд.

Дафъаи аввал иштирокчиён шарики дар пешистодаашонро бо ёрии дастон ва суханон роњнамої мекунанд;

Дафъаи дуюм иштирокчиён шарики дарпешистодаашонро танњо бо ёрии суханон роњнамої мекунанд;

Дафъаи сеюм иштирокчиён шарики дарпешистодаашонро танњо бо ёрии дастон роњнамої мекунанд.

Баъди ба охир расидани машќ омўзгор бо иштирокчиён онро мавриди муњокима ёарор медињад.

Саволњо барои муњокима (10 даќика)



- Машќ чї тавр гузашт?
- Чї мураккабтар буд: роњнамої ё роњгардї бо чашмони баста бо ёрии роњнамо? Чаро?
- Ба шахсони бо чашмони баста роњгашта чї ёрї расонд, то ки онњо ба роњнамоён бовар кунанд?
- Йангоми ильрои вазифаи худ роњнамоён чї эњсос мекарданد?
- Дар зиндагї бо чунин вазъият вохўрдан имкон дорад?
- Аз ин машќ чї хулоса баровардан мумкин аст?

Робитаи баргашта (20-22 даќика)

Дар охири рўзи дуюми дарс аз рўи модул омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки давра гирифта нишинанд. Ў ба охир расидани рўзи дуюми дарсро аз рўи модули яқум эълом дошта, аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки таассуроти худро дар бораи рўзи дуюми омўзиш баён намоянд.

Омўзгор смайликњои пешакї чопкардаашро ба рўи девори синфхона мечаспонад. Аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки назди девор омада смайликеро интихоб карда гиранд, ки эњсосоти онњоро инъикос мекунад. Агар дар байнни онњо барои нафароне мувофиқаш ёфт нашавад, омўзгор имкон медињад, ки онњо худашон расми смайликашонро кашанд.

Омўзгор ба ъаар як иштирокчї имкони изњори аќида медињад. Иловатан ёдрас мекунад, ки онњо дар хона Рўзномањои шахсии худро пур кунанд. Боз ъаам ёдрас мекунад, ки ъаель кас ин рўзномањоро намехонад ва онњо дар он ёрайдњои инфириодии худро лъой дода метавонанд.

Рўзи 3-юми омўзиш аз рўи модул

Машќ «Санъиши саломатї» (20 даќика)

Омўзгор бо иштирокчиён юлу аньволпурсі намуда, ба онъю 6 курсиро нишон медињад, ки дар рўяшон 6 вараки андозаи А4 бо навиштањое, ки ба саломатї дахл доранд, гузашта шудаанд. Ин навиштањо классификатсияи саломатї мебошанд, яъне ба гурӯњу хелью лъудо намудани навъњои саломатї: «љисмонї», «зењнї», «мањнавї», «касбї», «иљтимої», «эњсосотї».

Омўзгор њар як намуди саломатиро ба шунавандагон чунин шаръ медињад:

1. «**Љисмонї**» - ба ин хўрду хўрок, хоб, юлати лъисмонї дохил мешаванд. Агар касе бо нороњатї дар бораи ин лъузъю фикр кунад, ба курсие нишинад, ки дар вараки рўи он гузашташуда «саломатии лъисмонї» навишта шудааст;
2. «**Зењнї**» - агар шумо ба фикръое дода шудед, ки ба юлати зењни шумо дахл доранд, ба курсие нишинед, ки дар вараки рўи он гузашташуда «саломатии зењнї» навишта шудааст;
3. «**Мањнавї**» - агар шуморо юзор фикръое дар бораи мањни ъаёт ба ташвиш оварда бошад, ба курсие нишинед, ки дар вараки рўи он гузашташуда «саломатии мањнавї» навишта шудааст;
4. «**Касбї**» - агар шуморо айни юл фикръое дар бораи касбу коратон ва наќшањои ихтисосатон ба ташвиш оварда бошад, ба курсие нишинед, ки дар вараки рўи он гузашташуда «саломатии касбї» навишта шудааст;
5. «**Иљтимої**» - агар шуморо фикри саломатии наздиконатон ва хешу табор ба ташвиш овардааст, ба курсие нишинед, ки дар вараки рўи он гузашташуда «саломатии иљтимої» навишта шудааст;
6. «**Эњсосотї**» - агар шуморо фикри юлати рўњии худ, машѓулияти дўстдоштаатон фаро гирифтааст, ба курсие нишинед, ки дар вараки рўи он гузашташуда «саломатии эхсосотї» навишта шудааст.

Баъди он ки иштирокчиён супоришро мефањманд, омўзгор аз онъю хоњиш мекунад, ки курсии мувофиқро интихоб намуда нишинанд ва дар бораи юлати худ, эњсосоти худ ба иштирокчиёни дигар наќл кунанд.

Сессияи 6. “Техникаи гуфтүгўи (муколамаи) рефлексивї” (вакти умумї 90 даќиқа)

6.1. Намоии (20 даќиқа)

Омўзгор ъамроњи ёвари худ мисоли ду гуфтугўро нишон медињад. Дар ин гуфтугў тарафњо дар бораи як мавзўъ фикрњои гуногун ва муќобил доранд. Мисоли аввал бо нофањмї ва низоъ анљом меёбад. Мисоли дуюм мубодилаи боадабонаву бомаданияти далелњоро байни ду нафар ъамсуњбат дар мавзўи муайян нишон медињад.

Баъд омўзгор ъар мавриди суњбатро муњокима намуда, аз иштирокчиён мепурсад, ки фарќи ду мисол дар чист?

Баъди намоиши ъар мисол омўзгор ба иштирокчиён бо саволњои зерин мурольиат мекунад:

1. Шумо дар мисоли якум/дуюм чї дидед?
2. Шумо байни гуфтугўи аввал ва дуюм чї гуна фарќиятре мушоњида кардед?
3. Кадоме аз ин мисолњо дар зиндагї бештар вомехўрад?
4. Кадоме аз ин мисолњоро шумо дар зиндагї бештар истифода бурдан меҳостед?

6.2. Лексияи кўтоњ (20 даќиқа)

Омўзгор дар бораи техникаи «Гуфтугўи рефлексивї» лексия мегузаронад. Ўар як тараф ваќти гуфтугў дар мавзўи мухолиф, бо усули ба тарзи дигар ифода кардани фикри шунидашуда (барои аниќ намудани он мебошад, ки суханони гуфташуда дуруст фањмида шуданд ё на?) мубодилаи далел намуда, аниќ мекунад: оё онњо далелњои ъамдигарро дуруст фањмиданд ё на? Агар ъар ду тараф бигўянд, ки «бале», фаќат ъамон ваќт мубодилаи далелњо идома меёбад. Дар сурати «не» гуфтани яке аз тарафњо, он ваќт тарафи муќобил боз як бори дигар далели ъарифи худро ба ёд мебиёрад ва бо усули ба тарзи дигар ифода кардани фикри шунидашуда аниќ мекунад, ки оё ў ъарифашро дуруст фањмид ё на?

Усули ба тарзи дигар ифода кардани фикри шунидашуда фањмишро бештар мекунад, гарчанд ин маънии онро надорад, ки тарафњо бояд бо фикрњои ъамдигар розї шаванд. Эъсосот ором мегардад. Ўар ду тараф дар ин ъолат барои шунидану фикр кардан ваќт меёбанд. Аммо ъар ду тараф фаќат бояд қоидањоро риоя намоянд.

Усули ба тарзи дигар ифода кардани фикри шунидашуда – ин техникаи сар кардани гуфтугў аст. Гуфтањои нафари дигарро такрор кардану хулоса намудан эъсосотро паст мекунад ва муошират, пеш аз

њама, мубодилаи иттилоъ байни тарафъю баробар мегардад. Усули ба тарзи дигар ифода кардани фикри шунидашуда барои пайдо намудани маънни суханони одами дигар, фаъмидани ақидаву арзишњои ў ёрї мерасонад.

6.3. Kор дар гурӯњњои хурð (30 даќика)

Баъди фаъмондани назария омӯзгор иштирокчиёро дунафарӣ ба гурӯњњо таќсим мекунад. Ў ба иштирокчиён супориш медињад: мавзӯеро муайян намоянд, ки назари тарафъю нисбати он гуногун аст. Масалан, агар тарафъю мавзӯи «Оё таъсилоти асосии мактабӣ бояд то синфи 9-ум бошад?»-ро барои муњокима интихоб карда бошанд, ақидаи тарафи А бояд «ња» ва тарафи В «не» бошад. Танњо дар ъамин сурат иштирокчиён техникаи «Гуфтугӯи рефлексивӣ»-ро дар амал таъриба намуда метавонанд. Танњо ба воситай саволу лъавоб муайян намуда метавонанд, ки оид ба кадом мавзӯъ назари гуногун доранд. Агар иштирокчиён танњо мавќеъњоero интихоб карда мубодилаи далел кунанд, онъю самараи техникаро дар худ эъносос намуда наметавонанд. Омӯзгор, баъди боварӣ ъосил намудан, ки иштирокчиён супоришро фаъмиданд, барои иљрои он 10 даќика ваќт медињад.

Баъди кори амалӣ омӯзгор мепурсад, ки оё дар байнин лъуфтъю хоњишмандони намоиш додани истифодаи техникаи «Гуфтугӯи рефлексивӣ» ъастанд? Агар хоњишмандон набошанд, омӯзгор метавонад аз гурӯњњое, ки барояшон истифодаи ин техника ъангоми кор дар гурӯњњо даст дод, хоњиш намояд, ки онро намоиш дињанд. Баъди намоиш омӯзгор аз иштирокчиён мепурсад, ки оё гурӯњ техникаи «Гуфтугӯи рефлексивӣ»-ро истифода бурда тавонист? Агар тавонист, пас чї гуна? Агар натавонист, пас чаро?

Саволњо барои муњокима (20 даќика)



- Оё ба истифодаи техникаи «Гуфтугӯи рефлексивӣ» зарурат ъаст?
- Агар техникаи «Гуфтугӯи рефлексивӣ» истифода гардад, дар лъомеа чї гуна таѓирот ба вульуд меояд?

- Ба фикри шумо ин техника чиро меомўзонад?
- Кай ва дар кульо мо ин техникаро ба кор бурда метавонем?
- Ин техника барои инкишофи кадом малакањо ёрї расонда метавонад?

Сессияи 7. “Маќсадгузорӣ, ӯзгоронии малакањои маќсадгузорӣ ва ноилгардӣ ба онъю” (вакти умумӣ 135 дақиқа)

7.1. Машќи “SMART маќсадњо» (135 дақиқа)

7.1.1. Кори инфиродӣ ва намоиши (35 дақиқа)

Дар аввали машќ омӯзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки дар вараќ маќсади худро нависанд. Баъди он ки маќсадњо дар варакъю навишта шуданд, мегӯяд, ки хоњишмандон метавонанд якчанд мисолњоро аз ин маќсадњои навиштаи худ хонда динъанд.

Баъд омӯзгор аз ду волонтёр хоњиш мекунад, ки пештар бароянд ва ба дасташон сетої тӯб медињад. Баъд аз онъю хоњиш мекунад, ки рӯ ба рӯи ъамдигар истанд. Рӯ ба рӯи ин ду нафар, дар масофаи 3-3,5 метр дуртар аз онъю, ду сабад мегузорад. Аз ду волонтёр хоњиш мекунад, ки онъю бонавбат ба сабад ъамаи тӯбњоро партоянд. Азбаски масофа дуртар аст, одатан, тӯбњои партофташуда то сабад намерасанд.

Баъди қўшишњои нобарор омӯзгор аз иштирокчиён мепурсад, ки чаро тӯбњо ба сабад наафтиданд, ё то онъю нарасиданд? Маъмулан, онъю мегӯянд, ки масофа дур аст, бинобар ин аз льои онъю то сабад расидани тӯб ғайриимкон аст.

Бори дуюм омӯзгор сабадњоро наздиктар, дар масофаи 2-2,5 метр аз ду иштирокчӣ мегузорад ва аз онъю хоњиш мекунад, ки бори дигар тӯбњоро ба сабад партоянд. Азбаски масофа боз ъам на он қадар наздик аст, тӯбњои партофташуда на ъамеша ба сабад меафтанд.

Омӯзгор боз мепурсад, ки чї монеи ба сабад афтидани тӯбњо шуд? Одатан волонтёрон лъавоб медињанд, ки масофа дур буд, шояд нағз қўшиши накарданд, нодуруст партофтанд ва ғ.

Бори сеюм ў аз волонтёрон хоњиш мекунад худашон масофаэро муайян кунанд, ки аз он, бо боварӣ тӯбњоро ба сабад мепартоянд.

Ихтиёриён одатан худашон масофаи лозимаро муайян мекунанд, ки аз он бо боварї тўбъоро партофта метавонанд. Баъди ба ин кор муваффаќ шудан, омўзгор аз онъю мепурсад, ки чї барои ба ъадаф расидани онъю ёрї расонд.

Омўзгор фикрњои иштирокчиёнро ѡамъбаст менамояд. Яъне чи хеле, ки таърибаи тўбпартої нишон дод, хулоса он аст, ки одам бояд дуруст ва бо имкониятъои мављуда маќсадгузорї намояд.

7.2.2 Лексияи қўтоњ (15 дақиқа)

Омўзгор слайдеро, муаррифї мекунад, ки дар он меъёрњои SMART, ки мутобики онъю бояд маќсадгузорї намуд, нишон дода шудаанд.


Омўзгор ъаар як меъёрро батафсил бо чунин тартиб мефањмонад:

1. S – specific –хос (мушаххас)
2. M- measurable –ченшаванда
3. A – achievable – имконпазир (дастрас)
4. R – realistic – мулоњизакорона, воќеъбинона
5. T – time-bound –ваќти мањдуд.

Баъд омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки маќсадъои дар аввал навишташударо аз нав дида баромада, онъоро бо назардошти меъёрњои SMART тартиб дињанд. Ў мепурсад, ки оё дар байни онъю хоњишмандони хондани маќсадъои худ ъастанд? Дар мавриди зарурї омўзгор шарњ дода мефањмонад, ки чї тавр ва аз рўи кадом меъёрњо маќсадъоро ба таври бењтар муҳтасар ифода кардан зарур аст.

7.2.3 Кори инфириодї ва худмуаррифї (20 дақиқа)

Баъди он ки иштирокчиён маќсадъояшонро формулбандї карданд, яъне муҳтасар ифода намуданд, омўзгор ба ъаар яки онъю якпорагї пластилин дода, хоњиш мекунад, ки маќсади худро бо ёрии пластилин тасвир намоянд. Ў пешакї флипчартеро, ки дар он ѡадвали солњову моњъо кашида шудааст, омода мекунад:



Ү аз њар як иштирокчі хоњиш мекунад, ки маќсади худро муаррифі намуда замони ноилгарді ба маќсадашро муайян намояд (моњ ва сол). Баъди муаррифии маќсадњояшон иштирокчиён корњои эльодии худро дар лъадвал лъой медињанд. Ин супориши амалї ба иштирокчиён дар тасаввури маќсади худ, њисоби ваќт, муайян сохтани ваќте, ки барои ноил гаштан ба он зарур аст, ёрї мерасонад.

Баъди он ки њар иштирокчі маќсади худро муаррифі ва дар лъадвал лъой мекунад, омӯзгор ба сессияи дигар мегузарад. Он оид ба наќшагирӣ аст.

7.2.4. Банаќшагирӣ ва ноилгардӣ ба маќсад (45 даќика)

7.2.4.1. Лексияи кўтоњ ва кори инфириодӣ (25 даќика)

Баъди он ки иштирокчиён маќсадњои худро мувофиқи меъёрњои SMART мухтасар ифода намуданд, омӯзгор мефањмонад, ки барои ноилгарді ба маќсадњо банаќшагирии аниќ лозим аст. Маќсади бенаќша ин орзу аст. Омӯзгор мефањмонад, ки барои ноилшавӣ ба маќсадњои худ чї тавр бояд наќша тартиб дод? Њамзамон ба саволњои асосӣ лъавоб медињад:

- Барои ноил гаштан ба маќсад ман бояд чї гуна амал кунам?
- Барои иљрои ин амалу иќдомот барои ман чанд ваќт лозим мешавад?

Омӯзгор нусхањои наќшањоеро, ки барои банаќшагирии маќсадњо истифода бурдан мумкин аст, муаррифі мекунад. Баъд ба иштирокчиён барои тартиб додани наќшањои худ оид ба ноилгарді ба маќсадњо 10 даќика ваќт медињад. Мегўяд, ки агар дар ин муддат барои тартиб додани

наќшањояшон фурсат наёбанд, онро метавонанд дертар мукаммал созанд. Хоњишмандон метавонанд дар бораи наќшаи худ наќл намоянд.



Саволњо барои муњокима (20 даќиќа)

-
- Аз ин сессия чї гуна хулоса баровардан мумкин аст?
- Донишњои азхуднамударо дар кульо метавон истифода бурд?
- Агар донишњои азхуднамуда истифода гарданد, зиндагии шумо ба кадом самт таѓири мёёбад?
- Ба назари шумо маќсадгузорї муњим аст? Чаро?

Робитай баргашта (45 даќиќа)

Арзёбии модул

Омӯзгор иштирокчиёно бо хотимаи бомуваффакияти модул оид ба рушди шахсї/худшиносї табрик месозад. Ў ба онњо kortњои зарду сабз таќсим намуда хоњиш мекунад, ки дар корти зард номњои ъар чиро ки аз ин лъо мебаранд, нависанд. Мефањмонад, ки инњо дониш, мањорат, хислат, сифат, одат ва ғ. буда метавонанд. Омӯзгор хоњиш мекунад, ки дар корти сабз чизњоеро нависанд, ки аз зиндагии худ партофтан меҳоњанд. Инњо метавонанд одатњо, хислату сифат, фикр ва ғ. бошанд.

Омӯзгор дар байни синфхона сабад ва сумка мегузорад. Ў аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки бонавбат ба байни синфхона баромада, чизњои дар kortњо навиштаашонро бихонанд (мувофики хоњиш) ва kortњои сабзро ба сабад, kortњои зардро ба сумка партоянд.

Баъд омӯзгор хоњиш мекунад, ки иштирокчиён тестњоро оид ба худбањодињ пур кунанд (ба бахши **«Воситањои арзёбии донишњои азхудшуда, мањорату малака»** нигаред)

Омӯзгор интизорињои маълумнамудаи авваларо меҳонад ва мепурсад, ки оё онњо амалї гардиданд? Агар «ња», пас дар кадом сессияњо, агар «не», пас чї тавр бояд онњоро амалї намуд?

Омўзгор ба ъамаи иштирокчиён ташаккур гуфта, аз онъо хоњиш мекунад, ки суолномаи бањогузориро пур кунанд. Инчунин пур кардани рўзномањои шахсиашонро ъам ёдрас месозад.

МАВОДИ КОРИИ ТАҚСИМОТИИ МОДУЛИ **«РУШДИ ШАХСЇ/ХУДШИНОСЇ»**

1. Гўшкунии фаъолона – усули намоиши диккат ва инъикоси юиссиёти ъамсуњбат дар гапзанї барои таъмини имкони озодона баён намудани юиссиёт ва афкор.

Маръилаи аввали гўшкунии фаъолона «Ман бодиккат гўши мекунам»

Њамсуњбат А бо ъамдилї ъамсуњбат Б-ро гўш мекунад, на фаќат хомўш истодаву сухани ўро набурида, балки инчунин бо забони бадан аломатњои ғайрикаломиро истифода бурда, бо гўянда якъоя амал мекунад, бо ифодаи эъсосот (ъм..., оњ... ва ғ.) мефаъмонад, ки ъамсуњбаташро бодиккат гўш карда истодааст ва гоње саволњои аниқкунанда медињад.

- Аломатњои ғайрикаломии (ғайривербалии, ғайришифоњии) гўшкунии фаъолона: хам шудан ба пеш, иртиботи чашмї, оѓўши боз ва ғ.
- Гўшкунии фаъолона бо ифодаи эъсосот : ъм..., оњ..., оњњо... ва ғ.
- Шакли каломии (вербалии) гўшкунии фаъолона: савол додан. Бењад саволи зиёд надињед, зоро ки идея иборат аз он аст, ки сухан бештар ба сухангў дода шавад ва диккати асосї ба шунидан равона гардад. Аммо дар сурати зарурї бо ягон саволи аниқкунанда сухани ъамсуњбатро буридан мумкин аст. Ин ба сухангў мефаъмонад, ки шумо воќеан ъам алоқаманди гуфтањои ў ъастед.

Маръилаи дуюми гўшкунии фаъолона «Перефраз» - усули ба тарзи дигар ифода кардани фикри шунидашуда.

Он чи ки шунидед, хулоса намоед, дар ъолати зарурї (дар сурати ниёз доштан барои бо тарзи дигар ифода намудани матни манфї) бо суханњои худ бо тарзи дигар ифода намоед.

Њазм кардан – яње дикќатро равона кардан ба муњимтарин чиз ва такрор накардани ъама он чи ки гуфта шудааст. Барои ин ёфтани лаъзай муносиб муњим аст: на хеле барваќт, зоро ин ба сухангӯ метавонад халал расонад ва шумо шояд барои хулосакунӣ маълумоти кофӣ пайдо карда натавонед. Аммо хеле дер ъам набояд шавад, зоро мумкин аст баъд шумо тамоми итилооти муњимро дар хотир нигоњ дошта натавонед.

Марњилаи сеюми гўш додани фаъол «Аз дили дигарон сухан кунед!»

Бигўед, ки шумо эъсосоти дигаронро чї гуна дарк меқунед? Маќсади ин З ёкадам ин аст, ки дар поёни ёкадами охирин сухангӯ оњ кашида мегўяд: «Даќиќан, эъсосоте ки ман дорам, ъамин аст». Агар чунин нашавад, пас бояд барои дарки беътари шахс, ба ў боз саволњо дињем - то замони ба ин маќсад оварда расондани хулосаи мо.

Техника активного слушания

1. «Я весь в внимании»

2. «Парафраз»

3. «Говорите от сердца других»

@youthofosh

Техники гўшқунии фаъолона

- «Ман бодикќат гўш меқунам»
- «Парафраз»
- «Аз дили дигарон сухан кунед»

2. ТЕХНИКАИ РОБИТАИ БАРГАШТАИ СОЗАНДА «МАН ПАЁМ ЎАСТАМ»

Як шеваи иртиботии бидуни хушунат мебошад, ки тавассути Маршал Б. Розенберг дар солњои 60-70-уми асри гузашта барои барњам додани ихтилофи нажодӣ дар ИМА таъия шудаву дар солњои 80-90-ум васеъ пањн гашта буд. Шеваи Розенберг барои беътар намудани иртибот

дар йаар соњаи зиндагї стандарти техникї гардид. Ин омўзиш фаќат як шеваву равиши сатњиро медињад ва асосъои онро дид мебарояд. Бо ин ъйол ин асос метавонад ва бояд дар мавридиои дигар амиќи ёбад.

Розенберг 4 принципи иртиботи бидуни хушунатро матрањ кард:

1. Мубодила намудани мушоњидањои вазъият (бе таънаву мазаммат)
2. Вазъиятро мушоњида намуда мубодила намудани эњсосоти худ
3. Фањмондани ниёзъиои мо.
4. Ва баён намудани дархост ё таманиёт.

Барои шарњу тавзеъи корбурди (истифодаи) ин принципњо саволъои зер оварда шудаанд:

1. Ваќте ман дидам, ки ту чї тавр бо ўз дар берун баромадї...
2. Ман ғамгин шудам...
3. Зоро ки ман ъам меҳостам бо ту равам, аммо ту нагуфтї, ки рафта истодаї...
4. Пас, шояд дафъаи оянда маро огоњ кунед, ки кай ба рафтани омода мешавед?



3. SMART - маќсадњо

Маќсадњои СМАРТ (SMART) барои кор бо лъавонон ъам муфид буданд. Лъавонон лъадвалъоero дўст медоранд, ки ба онъо дар шаклдињии афкорашон ёрї мерасонанд. Ба лъавонон, аз лъумла бисёр ваќт барои фикр кардан сохтори андеша намерасад. Маъмулан, маѓзи онъо бо саволъои зиёде банд аст, ки бояд, албатта, дар бораи онъо биандешанд. Ўамин тариќ чунин сохторњо ба онъо дар пайванд додани

андешањояшон ва юдам ба юдам, батадриль фикр намудан ёрї мерасонанд.

Нусхањои зиёди модели СМАРТ (SMART) вуљуд доранд. Мо бо варианти зерин кор меқунем, ки ба тарзи бењтарин ба мавзўъ ва ниёзњои мо мувофиқ аст:

S – Хос (мушаххас, муайян)

М – Ченшаванда

А – Ёлиб

R – Воењбинона (мулоњизакорона)

T – Ваќти мањдуд

Модели маќсадноки СМАРТ (SMART) барои идораи бизнес солњои 80-уми асри бист тањия шуда буд ва то имрӯз дар бисёр равандњои корї истифода мегардад.



ВОСИТАЊОИ АРЗЁБИИ ДОНИШЊОИ АЗХУДШУДА, МАЊОРАТУ МАЛАКАЊО

Худбањодињии иштирокчиёни омӯзиши Модули 1 оид ба мавзӯи «Рушди шахсӣ/худшиносӣ» то/баъди омӯзиши

1. Ман дар байни одамони бегона худро ноњинъор ѿис меқунам.

- а) хеле кам
- б) ъама аз вазъият вобаста аст
- в) зуд-зуд

2. Ман хушбин

- а) бале
- б) на ъамеша
- в) не

3. Ман мехостам ќобилиятњоero, ки дигарон доранд, дошта бошам.

- а) бале
- б) гоњ-гоњ
- в) не, ман соњиби ќобилиятњои баландтаре ъаставам.

4. Ман камбудии зиёд дорам.

- а) ин рост аст
- б) шояд
- в) дурўг аст.

5. Барои ман то охир гўш кардани одаме, ки бо фикрњои ў розї нестам, душвор аст.

- а) бале
- б) гоњ-гоњ
- в) не, ман то охир гўш карда метавонам ва эњсосоти худро назорат мекунам.

6. Ман зуд ъамай сифатњои ќавию заифи худро номбар карда метавонам – агар инро аз ман бипурсанд.

- а) маълум шуд, ки то ин дам ман дар ин бора наандешида будаам
- б) ман сифатњои ќавию заифи худро намедонам
- в) ман ъамеша тањлил мекунам ва сифатњои худро хуб медонам.

7. Ман мувофиќи меъёрњои SMART маќсадгузорї карда метавонам.

- а) не, ман мувофиќи меъёрњои SMART маќсадгузорї карда наметавонам.
- б) ман намедонам, ки SMART чист, ман танњо маќсадњоро менависам.
- в) бале, ман меъёрњои SMART-ро медонам ва маќсадњои ман бо онњо мувофиќанд.

МОДУЛИ 2

«ФАЬОЛНОКИИ ШАЊРВАНДЇ / ИШТИРОКИ ШАЊРВАНДЇ»

Маќсад: иштирокчиён фаъолнокии шањрвандї ва масъулиятнокии худро баланд бардоштанд ва омодаанд идеяи сулъ ва таъаммулпазириро дар лъомеањои худ роњандозӣ намоянд.

Вазифањо:

- Омӯзондани асосњои иштироки шањрвандї. Фарќ гузоштан байни мафъумњои иштироки шањрвандї ва фаъолнокии шањрвандї;
- Аз худ кунонидани дониш дар бораи волонтёрӣ ва наќши он дар лъомеа;
- Сайқал додани фаъмиш дар бораи ташкили команда ва мустањкам намудани рӯњияи гурӯњӣ (командаӣ) дар байни иштирокчиён;
- Рушд додани сифатњои сарварии иштирокчиён ва фароњам овардани шароит барои худтањлилкунӣ.

ИСТИЛОЊО:

Ватандўстї - принсипи ахлоќию маънавї, сиёсї ва эъсоси ильтимої буда, мазмуни муњаббат, дилбастагї, садоќат ба Ватан ва ба хотири он тайёр будан ба корномањо ва қурбонињоро дорад.

Шањрвандї - мавќеи ахлоќї буда, дар эъсоси қарз ва масъулиятшиносї дар назди колективи шањрвандон, ки ба он вай тааллук дорад, зоњир меёбад. Яъне, шахс узви давлат, оила, донишгоњ, мактаб, ибодатгоњ, корхонаи касбї ва ё дигар лъомеа буда, тайёр аст њуќуќ ва манфиатњои инсонро аз њар гуна суиќасд нигоњ дорад ва њифз намояд.

«Шањрванд будан» чунин маъно дорад:

- мансуб будан ба давлат ва ё лъомеаи шањрвандии муайян ва дар ин лъ доштани њуќуќу уњдадорињои мушаххасу муайяншуда;
- иштирок доштан дар корњои умумї њамроњи шањрвандони дигар, њамзамон бо онњо њал намудани мушкилоти давлатї;
- назорат кардани фаъолияти намояндагони интихобшудаи њокимият чун узви лъомеаи шањрвандї (мустакил аз даҳолати давлат ба соњаи

муносибатъои озодона, ки имкони ташкили назорати лъамъиятиро аз болой фаъолияти мақомоти ъюкимияти давлатӣ фароњам меоварад).

«Иштироки шањрвандӣ»/«Фаъолнокии шањрвандӣ» - амали ташаббускоронаи шањрванд, ки ба лъалби лъомеаи шањрвандӣ барои ӯбили ӯароръо дар масъалањои иљкомандаоӣ, сиёсӣ, иќтисодӣ, назорат аз лъараёни рафти иљрои онъо, худидоракунӣ дар чорчӯбаи лъомеаи мањаллӣ равона шудааст.

«Масъулияти шањрвандӣ» - ин хислат ба рафтори шахс, шањрванд мансуб буда, дар омодагии ў барои иштироки фаъолона дар коръои лъамъияти ва давлатӣ, бошуурона истифода бурдани ъукуку озодињои худ ва иљрои уњаддорињояш, дар ӯбилияташ барои адои ин амалњо ъувайдо мешавад.

«Волонтёр» - фаъолияте, ки дар шакли кор ва хизматрасонӣ аз лъониби шахсони воќеӣ ва ъукукӣ бо тартиби муќаррарнамудаи Қонуни Лъумъурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти волонтёр» (аз 19 сентябри соли 2013, № 1019, бо ворид кардани таѓириот аз 25 декабря соли 2015, № 1268) дар самти бењдошти вазъи ильтимоию иќтисодии давлат ва лъомеа ба амал бароварда мешавад. Фаъолиятест, ки аз тарафи гурӯњи одамони бо идеяи умумӣ муттањидшуда бањри бењбудии лъомеа равона шудааст.

«Волонтёр» - шахси воќеие, ки ихтиёран ва бо интихоби озод ваќт, кор ва малакаи худро бемузд ва ё лъуброни харольот бевосита ва ё ба воситай ташкилотњои лъалбқунанда ба манфиати лъомеа пешнињод менамояд (ҚЛТ аз 19 сентябри соли 2013, № 1019, бо ворид кардани таѓириот аз 25 декабря соли 2915, №1268). Вай дошишашро барои ёрӣ расондан ба одамони дигар ва муњити зист сарф месозад. Ба ниёзмандон ъамдардӣ мекунад, рањми онъоро меҳӯрад ва дар натиља кори муайянеро барои баровардани ниёзъои онъо, бењтар кардани шароити мавъудаи зиндагӣ ба субут мерасонад. Волонтёр аз пайи манфиати моддӣ намеравад, барои кораш музд талаб намекунад, танъо аз лъињати мањавӣ ӯонеъ мегардад.

ТАЉЊИЗОТ:

- Коғаз, флипчарт, тахтаи сафед барои бо бӯр ё маркер навиштан, маркерњо/бӯр;
- Барои машқ – коғази ранга, маркерњо, ӯаламњои ранга, як ӯалоба ришта, макарони «спагетти», пластилин, рангњо барои расмкашӣ, скотчи (часпи)

коғазі, түбіюи резині, сабад барои коғазъо, истаконъои пластикі, найчањои пластикї, тухм, пахта.

- Барои иштирокчиён – дафтар, худкор (ручка) барои сабт дар дафтар.

ДАВОМНОКИИ МОДУЛ: 10,3 соати академї

РАФТИ ОМЎЗИШ АЗ РЎИ МОДУЛИ 2.

«ФАЊОЛНОКИИ ШАЊРВАНДЇ / ИШТИРОКИ ШАЊРВАНДЇ»

БАХШИ МУЌАДДИМАВЇ (вакти ұмумї 20 даќика)

1. Хайрамаќдами иштирокчиён (10 даќика)

Омўзгор иштирокчиёнро хайрамаќдам мегўяд, бо мавзўи модул шинос менамояд ва пеш-тестъоро (тестъое, ки қабл аз дарсъои модул пур мекунанд) барои пур кардан таќсим мекунад (ба бахши «**Воситањои бањодињии донишњои азхудшуда, мањорат ва малакањо**» нигаред).

Сипас, омўзгор аз иштирокчиён хоњиши менамояд, ки давра гиранд. Ў ба онъо калобаи риштаро нишон дода, дастурро мефањмонад: «Ман калобаро ба яке аз иштирокчиён мепартоям ва ин шахс бояд худро шинос намояд ва интизорињои худро аз дарс иброз дорад. Йар касе, ки калобаро гирифт, риштаи калобаро мекушояд ва пеш аз партофтани калоба ба нафари дигар, нўти риштаро дар дасташ нигоњ медорад. Йамин тариќ, йар яке аз иштирокчиён бо навбат интизорињои худро аз ин модул мегўяд».

Омўзгор нахустин шуда худро шинос менамояд, интизорињои худро иброз медорад ва калобаро ба яке аз иштирокчиён мепартояд, шахси навбатї ин амалро идома медињад ва љамин тавр ин амал то ба иштирокчии охирин расидани калоба идома меёбад. Иштирокчиён бо навбат калобаи риштаро ба яқдигар мепартоянд, касе, ки онро ба даст мегирад, худро шинос мекунад, аз интизорињояш сухан меронад ва калобаро ба нафари навбатї мепартояд, vale риштаро дошта меистад. Дар баробари ин аз тарафи ёвари (ассистенти) омўзгор интизорињои иштирокчиён дар флипчарт сабт карда мешаванд.

Баъди он ки йар як иштирокчї худро шинос кард, омўзгор пешнињод менамояд, ки торњои риштаро ба замин гузоранд. Сипас, омўзгор мепурсад: «Торњо чї гуна ба назар мерасанд? Ваќте ки шумо ба торњо

менигаред, шумо чиро мебинед?». Иштирокчиёни хоњишманд андешањояшонро ба дигарон баён медоранд.

Дар охири машѓулият омўзгор бо назардошти мушоњидањои иштирокчиён ва маќсади омўзиш машќро натиљагирӣ менамояд ва, ъамчуунин, андешањояшро дар хусуси дўстї, кори якъюя дар команда, муошират ва муносибати тарафайн наќл мекунад. Омўзгор лъавоби иштирокчиёно мешунавад, аз андешањои онъю хулоса мебарорад ва барои иштирокашон ба онъю миннатдорӣ изъор менамояд.

2. Маълум намудани(ошкор кардани) интизорињои иштирокчиён (10 даќика)

Омўзгор иштирокчиёно бо маќсади дарс шинос менамояд ва аз онъю хоњиш мекунад, ки дар варакчањои ранга интизорињои худро нависанд. Омўзгор лъавобъои иштирокчиёно таълил менамояд ва бо иштирокчиён муњокима мекунад, ки дар чорчӯбай модул кадом интизорињоро амалӣ намудан мумкин асту кадомашонро не.

Сессияи 1. «Иштироки шањрвандӣ. Шакл ва намудњои зоњир намудани масъулияти шањрвандӣ» (вакти умумӣ 135 даќика)

1.1. Мубоњиса бо иштирокчиён (15 даќика)

Омўзгор бо иштирокчиён мавзӯи ватандўстиро муњокима мекунад, мепурасад, ки онъю маънои «ватандўстї» - ро чї гуна мефањманд. Бањстро бурда муњокимаро таълил менамояд ва саволъои ёридињанда медињад. Саволъо фањмиши дар сатњи ибтидоӣ доштаи иштирокчиёно оид ба ватандўстї ва шаклъои зоњиршавии онро кушода медињанд. Дар вакти муњокима аз тарафи иштирокчиён эњтимол чунин лъавобъо шунида шаванд:

1. «Ватандўстї – ин сухан гуфтан ба забони давлатї»
2. «**Ватандўстї – ин зиндагӣ дар Толикистон ва эътиром намудани анъанаву расму оинъои миллӣ»**

Дар навбати худ омўзгор барои ањамияти мафъуми «ватандўстї»-ро васеъ фањмидани иштирокчиён саволъои ёридињанда медињад:

1. Ватандўстї барои шумо чист?
2. «Агар шумо аз назди колонкаи обгирӣ гузареду бинед, ки лъумаки он кушода асту об бефоида лъорист, шумо бепарво гузашта меравед? Ё

меистеду лъумаки обро мањкам менамоед? Ипро ватандўстї юисоб мекунед?

3. Агар шумо колонкаи обгириро мањкам намудед, оё ин мањной онро дорад, ки шумо ба захирањои оби кишвар бо эњтиёт муносибат менамоед? Ин ватандўстист? Барои чї? Барои он ки фаъолиятњои мушаххасе ъастанд, ки муносибати моро нисбат ба Ватани мо, ба захирањои он нишон медињанд.

4. Ватандўст оё метавонад, ки муњити атрофро ифлос намояд, партовро ба лъойи ростомада партояд, ба харобкории меросњои санъат ва маданият даст занад? Барои чї? Барои он ки инсон, шахсе, ки ватанашро дўст медорад, ба заминаш мењр дорад, наметавонад онро ифлос намояд ва ё ба лъомеа зараре расонад.

Баъди муњокима омўзгор иштирокчиёнро ба хулосае меорад, ки ватандўстї – ин Садоќат ва Муњаббат ба сарзамини худ, ба халќи худ ва бањри манфиатњои Ватани худ омода будан ба ъама гуна қурбонї ва корнамої ва, пеш аз ъама, кўшишњои мушаххас бањри некуањволии мамлакат ва лъомеа мебошад. Ва, сипас, ба муњокимаи мафъуми навбатї – шањрвандї мегузарад. Таъкид менамояд, ки юисси шањрвандї доштан ин мањной мавќеи шањрвандї доштани шахс аст, шањрванд бояд дар рушди лъомеа сањм гузорад ва масъулият эњсос намояд, бо ъамин роњ аз ъам чї гуна фарќ доштани ватандўстї аз шањрвандиро шарњу эзоњ медињад.

Ватандўстї – эњсоси садоќат, муњаббат ба давлати муайян, ба забон, таърих, маданият ва ғ. мебошад. **Шањрвандї** – мавќеи шахс аст, ки мањной он нисбат ба мамлакати хеш ва имрўзу ояндаи он юис кардани масъулият ва қарз мебошад.

Бо ъамин роњ омўзгор мегўяд, ки имрўз онњо мавзўи шањрвандиро дидা мебароянд, зеро мањз рушди мавќеи шахс, ки зимнан эњсоси қарздорї ва масъулиятро дар назди мамлакат дар назар дорад, сифати муњими шањрванд барои рушди лъомеаи неруманди тараќќикарда ва демократї ба шумор меравад.

1.2. Лексияи кўтоњ (25 даќиќа)

Омўзгор бо ёрии муаррифї ба иштирокчиён ањамияти истилоњьюи зеринро фањмонда медињад:

«Ватандўстї» - ин меъёри ахлоќию мањнавї, принсипи сиёсї ва эњсоси ильтимої буда, мањнояш муњаббат, дилбастагї, садоќат ба Ватан ва тайёр будан ба корномањо ва ќурбон шудан дар роњи ъимояи Ватан аст.

«Шањрвандї» - мавќеи ахлоќї буда, бо эњсоси ќарз ва масъулиятшиносии шахс дар назди колективи шањрвандон: давлат, оила, донишгоњ, мактаб, масҷид, корхонаи касбї ва ё дигар лъомеа, ки ба он вай тааллук дошта, тайёр аст ъуќуќ ва манфиатњои инсонро аз ъар гуна суиќасд нигоњ дорад ва ъифз намояд, зоњир мегардад.

«Шањрванд будан» чунин мањно дорад:

- мансуб будан ба давлат ва ё лъомеаи шањрвандии муайян ва дар ин ъо доштани ъуќуќу уњдадорињои мушаххасу муайяншуда;
- иштирок доштан дар корњои умумї ъамроњи шањрвандони дигар, ъамзамон бо онњо ъал намудани мушкилоти давлатї;
- назорат кардани фаъолияти намояндагони интихобшудаи ъокимијат чун узви лъомеаи шањрвандї (мустаќил аз дахолати давлат ба соњаи муносибатњои озодона, ки имкони ташкили назорати лъамъиятиро аз болои фаъолияти маќомоти ъокимијати давлатї фароњам меоварад).

«Иштироки шањрвандї»/«Фаъолнокии шањрвандї» - амали ташаббускоронаи шањрванд, ки ба лъалби лъомеаи шањрвандї барои ќабули ќарорњо дар масъалањои ильтимої, сиёсї, иќтисодї, назорат аз лъараёни рафти иљрои онњо, худидоракунї дар чорчӯбаи лъомеаи мањаллї равона шудааст.

«Масъулияти шањрвандї» - ин хислат ба рафтори шахс, шањрванд мансуб буда, дар омодагии ў барои иштироки фаъолона дар корњои лъамъияти ва давлатї, бошуурона истифода бурдани ъуќуќу озодињои худ ва иљрои уњдадорињояш, дар ќобилияташ барои адои ин амалњо ъувайдо мешавад.

Омўзгор ба иштирокчиён шаклњои зоњир шудани ширкати шањрвандиро мефањмонад ва барои дурусттар дарк намудани маѓиуми ширкати шањрвандї наворњои хурди видеоиро намоиш дода, муњокимаро идома медињад:

1. Дар бораи ширкат дар интихоботъо
<https://www.youtube.com/watch?v=JG4sUNbDWEc>

2. Дар бораи ташкил кардани ташаббусъои лъавонон
<https://www.youtube.com/watch?v=hMST02mckyw>

3. Дар бораи ширкат дар муњокимаи бульет
<https://www.youtube.com/watch?v=NFC1kdcG7V4>

4. Дар бораи муролиат ва дархостъои онлайні
<https://www.youtube.com/watch?v=9WC44yuuE40>

Омўзгор шаклъои зоњир гаштани ширкаткунии шањрвандиро бо ёрии муаррифї фањмонда медињад ва ба сессияи навбатї мегузарад.

1.3. Машќи «Лъазираи беодам» (45 даќиќа)

1.3.1. Кори ғурӯњи (25 даќиќа)

Омўзгор машќи «Лъазираи беодам» - ро мегузаронад ва дастури зеринро шаръ медињад: «Тасаввур намоед, ки шумо бъяди шикасти киштї ба лъазираи беодам афтодед. Дар 20 соли наздик шумо ба хонаатон баргашта наметавонед. Ба шумо зарур меояд, ки барои пеш бурдани зиндагї шароити созгоре муњайё созед, то ки ъяр кадоми шуморо он қонеъ карда тавонад. Шумо имкон доред:

А) Ўаёти лъамъиятї барпо қунед (созмон додани ташкилот, таќсим кардани уњдадорињо ва наќшњо);

Б) Маљмўи қоидањоро бо назардошли 10 қоидаи аз ъама асосї ва муњими тарзи зист дар лъазира муайян қунед.

Шумо дар ильрои шартъои бандъои «А» ва «Б» пурра озод мебошед.

Барои ильро кардани машќ ба иштирокчиён 20 даќика ваќт дода мешавад.

ТАВСИЯЊО БА ОМЎЗГОР



Дар њолате, ки агар иштирокчиён ба ильрои вазифа он ќадар хуб сарфањм нарафта бошанду оѓози кор барояшон душворї кунад, метавонед саволњои ёриасон дињед, то ки бо роњнамоии онњо иштирокчиён ба муњокима сар кунанд. Масалан, «Кї давлатро идора мекунад?». «Вазифаи вай чї ном дорад?». «Кї ўро интихоб менамояд?» ва ғайра ва њоказо.

Баъди он ки иштирокчиён хуб омода мешаванд, омўзгор аз онњо хоњиш менамояд, ки ба муаррифї сар кунанд. Сипас, омўзгор ба муњокима мегузарад.

Саволњо барои муњокима (20 даќика)



- Ваќти ќабули ќарор оё њама ширкат дошт?
- Барои чї ќама ширкат накард, шумо чї фикр доред?
- Оё бояд ќама ширкат мекард? Чаро?
- Кї дар муњокима пешсаф буд?

- Кі масъулиятро ба зимма гирифт?
- Оё гуфтан мумкин аст, ки сарварї ва масъулият бо ъамдигар алоќаманданд?
- **Дар лъамъияти мо корњо чї гуна ба роњ монда шудааст? Оё мо ъамин тавр фаъолона дар ъаёти лъомеа ќарор ќабул менамоем?**
- **Дар лъомеа кадом равандњо вульуд доранд, ки мо - шањрвандон дар рафти онњо ќарор ќабул менамоем? (љавобњои эњтимолї: ширкат дар интихобот ва рајипурсињо, ширкат дар муњокимаи бульет, маљисњо, лъамъомадњои дењот).**

Омўзгор рафти машќро натильагирї меқунад ва ба иштирокчиён мефањмонад, ки дар рафти машќ ъамаи иштирокчиён ба мисли шањрвандони як лъомеа – сокинони лъазира баромад карданд. Иштирокчиён ъамчун як лъомеаи иборат аз шањрвандон баромад намуданд, ъар яке наќши муайянро бозї кард ва дар ноилгардї ба манфиатњои умумї – обод намудани ъаёт дар лъазира уњдадории муайянро ба зимма дошт. Омўзгор машќи ильрошударо бо зиндагии имрӯза муќоиса менамояд, ки дар ъаёт ъам ъар як шањрванди мамлакат наќши муайянеро бозї меқунад, ба зимма уњдадорї дорад ва бояд дар ъаёти созандай кишвараш фаъолона иштирок кунад.

Сипас, омўзгор бори дигар ъамроњи иштирокчиён дарки мафињумњоero ба монанди иштироки шањрвандї/фаъолнокии шањрвандї ва масъулияти шањрвандї дар мисоли машќи «Лъазираи беодам» мустањкам менамояд.

1.4. Лексияи кўтоњ (15 даќиќа)

Омўзгор барои иштирокчиён Зинапояи иштирокро, ки аз 8 зинаи иштироки лъавонон иборат аст, рўнамої (муаррифї) меқунад. Баъд омўзгор ъар як зинаро, аз зинаи якум сар карда то 8 – ум, бо истифодаи мисолњо, ки пешакї тайёр намуда буд, шарњ медињад. Ин барои тайёр кардани мисолњо иборат аз ду матн ёрї мерасонад, масалан, оила ва лъомеа, ки барои иштирокчиён шинос аст. Омўзгор барои ъар як зинаи Зинапояи иштирок мисоли ъаётї меорад (ба бахши «**Маводи кории таќсимотї**» нигаред).

1.5. Супоришињои амалї дар гурӯњњо (20 даќика)

Омӯзгор иштирокчиёнро ба гурӯњњои 3 – 4 – нафарї таќсим менамояд. Баъд дастур медињад, ки аз иштироки лъавонон дар ъаёти лъамъиятї мисолњо (кейс) ба ёд оранд. Ѝаар як иштирокчии гурӯњ дар назди дигар аъзои гурӯњ як мисоли ъаётї меорад. Баъди шиносої бо ъамаи мисолњо дар гурӯњњо, омӯзгор хоњиш менамояд, ки аз эаар гурӯњ як мисол интихоб намоянду дар корт бинависанд ва муаррификунандаро интихоб намоянд. Баъди рўнамоии мисолњои иштироки лъавонон, омӯзгор ба муаррификунанда ва гурӯњи ў саволњои зеринро медињад:

- Шумо дар кадом зинаи нардбон мисоли гурӯњи худро лъой доданї ъастед?
- Шумо дар кадом зина будан меҳостед?
- Ба шумо чї даркор/ шумо чї кор карда метавонед, то ки ба зинаи дилхон бароед?

Омӯзгор супориши амалиро бо муњокима ба охир мерасонад.

Саволњо барои муњокима (15 даќика)



- Аз муаррифии мисолњои шумо чї хулосањо баровардан мумкин аст?
- Ўаёти ъааррӯзай муќаррарии худро таълил намуда, гуфта метавонед, ки оё имконияти бењтар кардани лъараёни иштироки лъавонон дар зиндагии имрӯза вуљуд дорад? Чї тавр онро бењтар кардан мумкин аст?
- Барои чї иштироки лъавонон дар равандњои ильтимої муњим аст?
- Оё лъавонон дар раванди қабули қарорњо дар лъомеаи мо иштирок мекунанд? Барои чї шумо ин тавр мењисобед?
- Аз машќи мазкур чї гуна сабаки муњим гирифтед?

Сессияи 2. «Волонтёрі, њамчүн шакли иштироки ихтиёрии шањрвандї» (вакти умуми 90 дақика)

2.1. Йулуыми зеңнї (10 дақика)

Омўзгор бо усули йулуыми зеңнї аз иштирокчиён мепурсад, ки онъю мафіюми «волонтёр»-ро чї тавр мефањманد? Дар ваќти йулуими зеңнї омўзгор саволъои зеринро медињад:

- Волонтёрі чї гуна кор аст?
- Кї волонтёр шуда метавонад?
- Шумо худро дар наќши волонтёр санъидаед? Аз таърибаи худ наќл кунед.

Омўзгор аз ёвараш хоњиш менамояд, ки фикри иштирокчиёнро бинависад ва худ ба онъю маънои истилоњи «волонтёр» ва таърихи баромади онро мефањмонад.

2.2. Лексияи қўтоњ (15 дақика)

Омўзгор иштирокчиёнро бо кори волонтёрі, таърихи пайдоиши он шинос менамояд. Мефањмонад, ки волонтёр кист? (Ба бахши «**Маводи кории таќсимотї**» нигаред).

2.3. Намоиши видеої оид ба таърибаи волонтёрї дар байни лъавонон (15 дақика)

Сипас, омўзгор иштирокчиёнро оид ба таърибаи пешќадами волонтёрї бо ёрии маводи видеоии зерин шинос менамояд:

1. Лоињаи фаромарзї байни Қирғизистону Толькистон «Њамкории наздимарзї барои сулъи пойдор ва њамдигарфањмї», ки аз тарафи “Youth of Osh” роњандозї шудааст.

<https://www.youtube.com/watch?v=Z6rRgeEJsR4>

2. Дар бораи Йафтаи некї дар вилояти Ботканди Киргизистон
<https://www.facebook.com/watch/?v=652681645160971>

Баъди намоиш додани наворъюи видеоӣ омӯзгор сессияро бо муњокима лъамъбаст менамояд.

Саволњо барои муњокима (15 даќиќа)



- Оё волонтёр будан лозим аст? Барои чї?
- Волонтёрї ба рушди сифатъои шахсї чї хел таъсир мерасонад?
- Кї волонтёр шуда метавонад? Барои волонтёрї маъдудияти синнї миллї, лъинсї вуљуд дорад?
- Волонтёрї чї тавр ба рушди лъомеа ва ё мамлакат таъсир мерасонад?
- Агар њама волонтёрї кунанд, Толикистон чї гуна хоњад шуд?

2.4. Машки «Қањвахонаи сулњовар» (20 даќиќа)

Омӯзгор иштирокчиёнро ба 4 гурӯњ таќсим намуда хоњиш мекунад, ки чунин бигүянд: «Ман волонтёр шудан меҳоњам». Баъд мегўяд, ки дар 4 гурӯњ аз рӯи калимањои: 1. «Ман». 2. «волонтёр». 3. «шудан». 4. «меҳоњам» таќсим шаванд. Омӯзгор пешакї 4 флипчартро бо номи 4 калима дар гўшањои гуногуни синф лъой медињад. Ўз гурӯњњо хоњиш менамояд, ки мувофиќи чунин низом таќсим шаванд:

1. Экология барои командаи - «Ман»
2. Сулњофарї - барои командаи «волонтёр»
3. Кор бо гурӯњњои осебпазир (одамони маъюбиятдошта, куњансолон ва ғайра) барои гурӯни - «шудан»
4. Фаръанг - барои гурӯни - «меҳоњам».

Нъар гурӯ́й бояд дар флипчарти гӯшаи худ идеяшро оид ба он ки чї хел бо ёрии волонтёри мушкилоти мављударо нъал кардан мумкин аст, бинависад. Омӯзгор ба гурӯ́йњо барои ин кор 10 даќиќа ваќт медињад.

Баъди тамом шудани ваќти ѡудогардида омӯзгор хоњиш менамояд, ки нъар кадом гурӯ́й барои муаррифии идеяњои дар флипчартъю навишташуда як нафарро таъйин кунад. Омӯзгор ба гурӯ́йњо супориш медињад, ки дар тӯли 10 даќиќа ба дигар гурӯ́йњо ташриф оранд ва муаррифии онњоро бишнаванд. Баъди он гурӯ́йњо метавонанд идеяњои иловагии худро иброз доранд ва муаррифгар дар навбати худ идеяњои навро навишта мегирад. Кор дар шакли «Қањвахонаи сулњовар» то дами ба назди муаррифгари худ ъозир шудани нъар гурӯ́й идома меёбад.

Омӯзгор сессияро бо муњокима ѡамъбаст менамояд.

Саволњо барои муњокима (15 даќиќа)



- Кор дар гурӯ́ни шумо чї тавр сурат гирифт?
- Идеяњои гурӯ́ни шумо то кадом андоза ильрошавандаанд?
- Барои ильро кардани идеяњои шумо чї халал мерасонад?
- Оё иловањои дигар гурӯ́йњо манфиатбахш буданд?
- Оё интизор шудан зарур аст, ки идеяњои шуморо давлат амалї намояд?
- Аз ин машќ ба кадом хулоса омадан мумкин аст?

Сессияи 3. Команда ва командасозӣ (ваќти умумӣ 90 даќиќа)

3.1. Нӯъуми зењнї ва мубоњиса бо иштирокчиён (30 даќиќа)

Омўзгор аз иштирокчиён мепурсад, ки онъю калимаи «команда» - ро чї тавр мефањманد? Андешањои иштирокчиёнро шунида, омўзгор онъоро ба 4 гурӯй таќсим мекунад. Їар команда менависад, ки кор дар команда чї гуна бояд ба роњ монда шавад, то ки он ба муваффаќият соњиб гардад? Омўзгор бо ишора ба калимаи «команда»-ро муаррифї намудани иштирокчиён сессияро натильагирї мекунад ва шарњ медињад, ки команда чист ва аз гурӯй бо чї фарќ мекунад.

Команда - гурӯњи одамонест, ки соњиби талърибањои зиёди гуногун мебошанд, дар чорабинињо иштироки фаъолонаи сатњи олї доранд, барои ба даст овардани маќсадњои умумї уњдадорињои гуногунро иљро мекунанд. Команда маќсади умумї ва методикаи/услуби кори мувофиқашуда дорад.

Гурӯҳ – лъамъи одамонест, ки манфиатҳо ва интизориҳои худро нисбат ба яқдигар доранд.

3.2. Машки «Партофтани тӯҳм» (35 дақиқа)

3.2.1. Кор дар гурӯњњо (20 дақиқа)

Омўзгор иштирокчиёнро ба 3 гурӯй таќсим мекунад. Ёудо намудани иштирокчиёнро омўзгор метавонад бо ёрии бозии «Атомњо» ба лъо орад.

Ў аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки давра гиранд, сипас қоидањои бозиро шарњ медињад. Ваќте ки омўзгор мегўяд: «Атомњо лъамъ мешаванд...» ва шумораро ба забон меорад, он гоњ иштирокчиён бояд зуд мувофиқи шумораи номбаршуда лъамъ шаванд. Омўзгор бозиро сар мекунад ва командаи навбатиро меҳонад:

1. Атомњо лъамъ мешаванд: 3 – нафарї;
2. Атомњо лъамъ мешаванд: 4 – нафарї;
3. Атомњо лъамъ мешаванд: 2 – нафарї;
4. Атомњо лъамъ мешаванд: 5 – нафарї.

Иштирокчиён дар он гурӯњњое мемонанд, ки аз 5 нафар ташкил шудаанд ва ъамин тарз 3 гурӯй ташкил карда мешавад.

Омўзгор аз 3 гурўњ хоњиш менамояд, ки ба паси 3 мизи дар як ёатор гузошташуда гузаранд ва ба командањо бо шумораи баробар мавод медињад, аз лъумла: истаконъои пластики, найчањои пластики, тухм, пахта, скотч. Омўзгор аз њамаи гурўњњо хоњиш меқунад, ки стратегияи печондани тухмро муњокима намоянд, то ки тухм нашиканад. Командае ёлиб дониста мешавад, ки тухмро намешиканад.

Барои муњокима омўзгор 5 даќиќа ваќт медињад. Баъд омўзгор хоњиш менамояд, ки дар тўли 2 даќиќа шахсеро интихоб намоянд, ки вай аз номи команда баромад карда тухмро мепечонад. Одатан аъзои баъзе гурўњњо бо ќам маслињат меқунанд ва намояндаашонро интихоб менамоянд, vale баъзе иштирокчиёне ќам ќастанд, ки маслињат намекунанд ва худро пешнињод менамоянд. Баъди он ки 3 гурўњ намояндаи худро муайян меқунад, омўзгор онњоро аз бозї мебарорад. Омўзгор барои он аввалин намояндањоро аз бозї мебарорад, ки онњо асосан сарваръои ёйрирасмї мебошанд ва дар гурўњ худро аз дигарон баландтар мењисобанду бо аъзои гурўњ маслињат намекунанд.

Омўзгор бори дуюм аз гурўњњо хоњиш меқунад, ки дар тўли 2 даќиќа намояндаи худро интихоб намоянд. Омўзгор аз намояндағон хоњиш меқунад, ки дар паси мизњое, ки ќар гуна мавод гузошта шудаанд, лъой бигиранд. Аз иштирокчиёни бўқимонда хоњиш менамояд, ки аз назди мизњо дурттар раванд.

Омўзгор аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки ба оромї риоя намоянд ва ба намояндағони гурўњњо лукма надињанд. Ў барои ильрои вазифа 2 даќиќа ваќт лъудо меқунад. Омўзгор мустањкамии тухмро санъиданї шуда онро аз баландї ба фарш мепартояд.

Машќ бо муњокимаронї ба охир мерасад.

Саволњо барои муњокима (15 даќиќа)



- Таассуроти шумо аз машќ чї гуна аст?
- Барои ёлиб / маѓлуб шудани шумо чї ёрї / халал расонд?
- Кї дар командаи шумо пешсафї мекард ва барои чї?

- Шумо чї андеша доред, барои чї омўзгор волонтёрони аввалинро аз бозї берун кард? Шумо чї тавр қарор қабул кардед?
- Аз ин машќ чї хулоса баровардан мумкин аст?

3.3. Омилъои асосии дастрасї ба муваффакият (25 дақиқа)

3.3.1. Лексияи кўтоњ (15 дақиқа)

Лъавобъои иштирокчиёнро дар ваќти муњокима лъамъбаст карда, омўзгор оид ба омилъое, ки барои дар ќайати команда комёб гаштан таъсир мерасонанд, лексияи кўтоњ меҳонад.

1. Ўамаи аъзои команда бояд дар ташкил кардани команда сањм гузоранд ва барои ба комёби ноил гаштан, масъулият эъносос намоянд. Набудани масъулият имконияти пайдо шудани њолати «мушоњидачӣ» - ро ба миён меорад ва шахс аз раванди кор дур мешавад.
2. Ўамаи аъзои команда бояд ба омўхтан ва таълил намудани њодисањои дар дохили гурӯњ ба миёномада кўшиш кунанд ва ба мањсулнокии фаъолияти гурӯњи бањо дињанд. Зарур аст, ки пайваста равандъои лъориро дар команда таълил намоянд ва бањо дињанд, ки чї тавр команда аз иљрои вазифањои бамиёнгузошта мебарояд, кадом мушкилињо вуљуд доранд ва ба чї бояд тавальъуњ зоњир кард. Команда – ин организми зинда аст, њар як комёби ё нобарорӣ мањои онро дорад, ки бояд њатман на танъо он чизе, ки дар команда хуб иљро мешавад, балки тарафњои сустро низ омўхта, чї тавр онро бењтар кардан даркор, таълил карда шаванд.
3. Ташкил кардани сохтори команда бе даъвати маълиси умумӣ намегузарад. Барои команда муколамаи зинда хеле зарур аст, зоро љангоми сунъбат аъзои команда табодули иттилоъ мекунанд, ќамкориро бењтар ба роњ мемонанд.
4. Ташкил кардани команда – ин чорабинии яквакта нест, балки раванди дарозмуддат асту дар нињоди худ ташхис, банаќшагирӣ, амалишавии фаъолият ва бањогузории натиљањоро фаро гирифтааст.

Барои самаранок гузарондани муњокимаи гурӯњи омўзгор амалъои зеринро пешнињод месозад:

- ба даст овардани ризоят дар бораи мақсадњо, наќшањо, наќш ва роњњои дарёфти ќарорњо ва, ъамчунин, дар бораи ќоиданои асосии гурӯњњо;
- шаффофсозии раванди (љараёни) кор, робитаи баргашта (алоќай барьакс, баргарданда);
- Љалб кардани диќќат ба ъамдигарфањмї ва ризоят, на ба зиддият;
- «Бумеранг» - баргардондани савол ба шахси саволдода;
- пурсидан ва посух додан, дар гурӯњ чї ъюдиса мегузарад: «Ба фикрам, мо оњиста кор меќунем. Ба мо чї халал мерасонад?».
- диќќати гурӯњро ба вазифаи гузаштапуда љалб намудан;
- истифода бурдани ъазлу шўхї.

Баъд омӯзгор ба иштирокчиён дар бораи хеле муњим будани кори командавї навори видеої намоиш медињад ва сессияро бо муњокима ѡамъбаст менамояд.

Саволњо барои муњокима (15 даќика)



- Кор дар ъайати команда чї тавр ба рушди сифатњои шахсї таъсир мерасонад?
- Кадом корњои хатарнок командаро заиф карда метавонанд?
- Чї бояд кард, то ки ин хатарњо аз байн бардошта шаванд?
- Дар кульо ва бо кї шумо метавонед донишњои гирифтаатонро истифода баред?
- Аз сессияи «Команда ва командасозї» ба кадом хулоса омадан мумкин аст?

Сессия 4. «Сарварї ва рушд додани сифатњои сарварї» (вакти умумї 60 даќика)

4.1. Кори фардї ва мубоњиса бо иштирокчиён (15 даќиќа)

Омўзгор хоњиш менамояд, ки яктої корти ранга гирифта, дар ъяр яки онњо як сифати асосиеро, ки ба фикрашон сарвар бояд онро дошта бошад, нависанд.

Иштирокчиён дар ъяр корт як сифатро навишта ба омўзгор месупоранд. Омўзгор кортњоро мувофиќи ањамияташон ба тартиб оварда онњоро дар флипчарт мустањкам менамояд. Баъд омўзгор слайдњои тайёркардаашро бо чанд сифати муайянкунандаи сарварї намоиш медињад ва аз иштирокчиён хоњиш менамояд, ки онњоро хонанд.

Лидер – (аз англ. Leader – пешсаф, якум, дар сафи пеш раванда) – шахсест, ки дар ин ё он гурӯй (ташкилот) эњтироми баланд, обрӯи эътирофшуда дорад, таъсиргузор аст. Ў ъамон узви гурӯй аст, ки аъзои дигар юукуќи вайро барои ќабули ќарорњои масъулиятнок дар ъолатњои барои гурӯй муњим, эътироф мекунанд. Яъне шахсияти нисбатан соњибобруест, ки дар ташкили фаъолияти якљоя ва танзими муносибатњои ъамдигарї дар гурӯй наќши марказиро мебозад.

4.2. Намоии видеої дар бораи сарварї (20 даќиќа)

Омўзгор дар бораи сарварон навори видеої намоиш медињад. Баъд бо иштирокчиён онњоро муњокима менамояд, якљоя таълил мекунанд ва сифатњои асосии сарварони таърихири, ки дар бораашон аз навор иттилоъ гирифтанд, дар вараќ менависанд.

1. Нутќи Мартин Лютер Кинг

<https://www.youtube.com/watch?v=tHbaEToWa78&t=17s>

2. Эпизод аз мултфилми «Немо»

<https://www.youtube.com/watch?v=RppXFbrmk9U>

Сипас, иштирокчиён ин сифатњоро меҳонанд ва омўзгор ба муњокима оѓоз мекунад. Ў ба иштирокчиён саволњои ёридињанда

медињад, то ки даральи фањмиши онњоро нисбат ба сарварї даќик намояд:

1. Барои чї одамон аз пайи сарварон мераванд?

Љавобњои мавриди интизор: барои он ки онњо дорои истеъдоданд, дар байни омма мањорати сухан кардан доранд, фармон дода метавонанд ва гайра.

2. Кадом сифатњо одамонро бештар ба сарвар ѡалб менамоянд?

Љавобњои мавриди интизор: намуди зоњирї, мањорати нотики, таљриба, малака ва гайра.

3. Сарварро аз гайрисарвар чї фарќ мекуноад?

Љавобњои мавриди интизор: аз паси сарвар одамон меоянд, ба гапи ў гўш мекунанд, вай метавонад дигаронро идора намояд ва г.

Љавобњои иштирокчиёро натиљагирї карда, омўзгор нишонањои асосии сарварро мефањмонад.

1. Дар нињоди сарвар бояд идея ва маќсад бошанд. Идеяе, ки сарвар дорад, дигаронро ѡалб менамояд ва одамон онро дастгирї мекунанд. Дар навбати аввал сарвар бояд ба идеяи худ бовар дошта бошад. Агар сарвар бо ин идея саргарм бошад, он гоњ метавонад дигаронро шавќманд созад. Омўзгор иштирокчиёро бовар мекуноад, ки ъар яки онњо метавонад сарвар бишавад, агар идеяе дошта бошад, ки шавќи дигаронро ангехта тавонад. Барои сарвар шудан ба иштирокчиён зарур аст, ки нахуст дар ташаккул додани идея зањмат кашанд.

2. Сарвар бояд наќша дошта бошад. Вай бояд дар ъар сония донад, ки қадами оянда чї гуна мешавад ва бар дўши худ масъулиятро бигирад.

3. Сарвар бояд ъама ваќт аз худ некбинї ва бовариро зоњир созад.

4. Сарвар бояд бо дигарон забон ёфта тавонад.

5. Сарвар дар иљрои корњое, ки ба дигарон тарѓиб мекунад, худ бояд намуна бошад.

4.3. Муайян кардани услуги сарварї ва сарварии расмї/ғайрирасмї (25 дақиқа)

4.3.1. Лексияи кўтоњ (5 дақиқа)

Омўзгор ба иштирокчиён мефаъмонад, ки сарварї метавонад дар як ваќт расмї ва ғайрирасмї бошад:

Сарварии расмї – раванди таъсиррасонї ба одамон аз рўи вазифаи ишѓолнамуда;

Сарварии ғайрирасмї – раванди таъсиррасонї ба одамон бо ёрии қобилиятнокии худ, мањорат ё дигар захирањо.

Омўзгор ба иштирокчиён дар бораи услубъои асосии сарварї наќл мекунад:

- Авторитарї (худкома) – муќаррар намудани интизоми сахт, таќсимоти аниќи уњдадорињо, сарвар ба баъс ъамроњ намешавад, ба ақидаи аъзои гурӯњ ањамият намедињад, фикри худро бор мекунад;
- Демократї – сарвар бо ъамкорон маслињат мекунад, ба далелъои онњо эътибор медињад, ташаббуси онњоро дастгирї мекунад, аз рўи гуфтањои аъзои гурӯњ самти корро муайян менамояд; як қисми ваколатњояшро ба зиммаи дигар аъзои гурӯњ мегузорад.
- Либералї – сарвар ба аъзои гурӯњ ягон хел талабот пешнињод намекунад, ба ягон чи маљбур намесозад, ъамаи пешнињодъои аъзои гурӯњро қабул менамояд, муҳолифат намекунад. Гурӯњ амалан номуташаккил аст, аъзои гурӯњ аз ъам лъудо мебошанд, уњдадорињо бетартибона таќсим шудаанд.

4.3.2. Кори амалї (20 дақиқа)

Омўзгор синфро ба се гурӯњ лъудо менамояд. Ба ъар як гурӯњ супориш медињад, ки бо истифодаи методи наќшбозї услубъои асосии фаъолияти сарвариро намоиш дињанд.

- а) Услуби авторитарии сарварї
- б) Услуби демократии сарварї

д) Услуби либералии сарварї

Омӯзгор барои тайёрї ба гурӯњњо 5 – 7 дақиқа вакт медињад. Ўз аз командањо хоњиш мекунад, ки услубњои сарвариро намоиш дињанд ва њамроњи иштирокчиён бартарї ва камбудии њамаи услуби идоракуниро баррасї менамояд. Омӯзгор аз иштирокчиён мепурсад, ки кадом услубро онњо интихоб менамоянд? Ва ба кадоми онњо бартарї медињанд?

Сессияи 5. «Наќии иртибот дар команда (вакти умумӣ 45 дақиқа)

5.1. Лексияи кўтоњ (15 дақиқа)

Омӯзгор ба иштирокчиён дар бораи чи будани иртибот маълумот медињад.

Иртибот – ин табодули иттилоот мебошад. Аз нуќтаи назари робита ё алоќа, маънои иртибот ин аксуламал аст, ки мо онро қабул мекунем ва ё њангоми муошират дар дигар шахс диде метавонем.

Самаранок муносибат карда тавонистан – ин, пеш аз њама, мањорати аксуламали заруриро ба вуљуд овардан ва диде тавонистани он аст. Масалан, ба мо зарур аст, ки ќамкорамон (шарикамон) бо мо ќамфир бошад. Мо медонем, ки ин аксуламал чї тавр зоњир мегардад (шахс бо сарљунбондан оромона «бале» мегўяд ва ё).

Роњњои асосии муошират – каломї (лафзї, шифоњї, вербалї) ва ғайрикаломї (ғайривербалї).

РАФТОРИ ҔАЙРИКАЛОМЇ

Ёрирасонњо (Аз бовар доштани Халалрасонњо (Аз бовар надоштани сухангўй ба суханњояш дарак сухангўй ба суханњояш ё дар њолати медињанд).
мазкур худро нороњат њис карданаш дарак медињанд).

Кафњои кушода.

Ошкоро будани ниятњои муњим.

Бастанашуда

Кафњои пўшида.

Пўшида будани ниятњои муњим

Баста

Дастьо – кушода дар муносибатъои корї, Дастьо – банд будан бо фикру хаёл ва
дар фикру андешањо корњо, ки айни замон дар бораи онњо маљумот дода намешавад;

Пойњо – рўирост будан дар муносибатъои шахсї, эњсосоти ошкоро.

Пойњо – банд будан бо фикри худ ва масъалањои шахсии худ, ки айни замон дар бораи онњо маљумот дода намешавад.

Хатти тамоси қушод

Тайёр будан ба тамоси қушоди шахсї

Хатти тамоси пўшида

Хоњиши зиёд намудани масофаи тамос, тамос накардан, сувъбатро анљом додан

Омўзгор метавонад иштирокчї – волонтёрро даъват намояд, вай дар нишон додани ъаракатњо ва ъолатњои шахс ба омўзгор, ки мавзўро мефањмонад, ёрї мерасонад.

5.2. Машќи «Телефони шикаста» (15 даќиќа)

Иштирокчиён бо як хати рост саф мекашанд. Онњо бояд рўй ба пушт ба ин хат истанд. Аз охири ин хат омўзгор ба як иштирокчї як ъаракатро нишон медињад. Вай дар навбати худ бояд рўи иштирокчии навбатиро ба тарафи худ гардонда бе гап ъаракатро такрор намояд. Ва ъамин тавр то ваќти аз тарафи ъар нафар ба ъамдигар нишон додани ин ъаракат амал такрор меёбад.

Дар охир омўзгор аз ду иштирокчии дар аввал ва дар охири саф истода хоњиш менамояд, ки ъаракатро нишон дињанд. Дигарон бояд ъаракатњоро муќоиса намоянд, ки онњо то кадом андоза ба ъам монанданд. Одатан, такрори як ъаракат дар аввал ва охир аз ъамдигар тамоман фарќ мекунад.

Омўзгор бо саволњои зерин сессияро ба охир мерасонад.

Саволњо барои муњокима (15 даќиќа)



- Шумо чї фикр доред, барои чї мо ин машќро анљом додем?
- Барои чї дар ильрои ду иштирокчии дар аввал ва дар охири саф истода дар натиља ъаракат ъархела шуд?
- Ба фикри шумо, оё иртиботи самаранок дар команда муњим аст?
- Онро чї тавр бењтар кардан мумкин аст?

Робитаи баргашта (*20 даќиќа*)

Омӯзгор робитаи баргаштаро (алоќай баръакс, алоќай баргарданда) бо ёрии методи «Медонистам», «Донистам», «Донистан меҳоњам» ба роњ мемонад. Омӯзгор дар се варажи флипчарт матнъои «Медонистам», «Донистам», «Донистан меҳоњам»-ро менависад. Ў ба иштирокчиён kortъоро таќсим намуда хоњиш мекунад, ки ба саволњо лъавоб дињанд:

1. Ман то омӯзиши «Фаъолнокии шањрвандї» чї медонистам;
2. Ман аз омӯзиши «Фаъолнокии шањрвандї» чи чизи нав омӯхтам;
3. Ман оид ба мавзӯи «Фаъолнокии шањрвандї» боз чиро донистан меҳоњам.

МАВОДИ КОРИИ ТАЌСИМОТИИ МОДУЛИ «ФАЪОЛНОКИИ ШАЊРВАНДЇ / ИШТИРОКИ ШАЊРВАНДЇ»

«Ватандўстї» - ин принсипи ахлоќию маънавї, сиёсї ва эъсоси ильтимої буда, мазмуни муњаббат, дилбастангї, садоќат ба Ватан ва ба хотири он тайёр будан ба корномањо ва қурбонињоро дорад.

«Шањрвандї» - мавќеи ахлоќї буда, дар эъсоси ќарз ва масъулиятиносї дар назди колективи шањрвандон, ки ба он вай тааллук дорад, зоњир меёбад. Яъне, шахс узви давлат, оила, донишгоњ, мактаб,

ибодатгоњ, корхонаи касбї ва ё дигар льомеа буда, тайёр аст ъуќуќ ва манфиатњои инсонро аз ъаѓ гуна суикасд нигоњ дорад ва ъифз намояд.

«Шањрванд будан» чунин мањно дорад:

- мансуб будан ба давлат ва ё льомеаи шањрвандии муайян ва дар ин лъо доштани ъуќуќу уњдадорињои мушаххасу муайяншуда;
- иштирок доштан дар корњои умумї ъамроњи шањрвандони дигар, ъамзамон бо онњо ъал намудани мушкилоти давлатї;
- назорат кардани фаъолияти намояндагони интихобшудаи ъокимијат чун узви льомеаи шањрвандї (мустакил аз дахолати давлат ба соњаи муносибатњои озодона, ки имкони ташкили назорати лъамъиятиро аз болои фаъолияти маќомоти ъокимијати давлатї фароњам меоварад).

«Иштироки шањрвандї»/«Фаъолнокии шањрвандї» - амали ташаббускоронаи шањрванд, ки ба лъалби льомеаи шањрвандї барои ќабули ќарорњо дар масъалањои ильтимої, сиёсї, иќтисодї, назорати лъараёни рафти иљрои онњо, худидоракунї дар чорчӯбаи льомеаи мањаллї равона шудааст.

«Масъулияти шањрвандї» - ин хислат ба рафтори шахс, шањрванд мансуб буда, дар омодагии ў барои иштироки фаъолона дар корњои лъамъияти ва давлатї, бошуурона истифода бурдани ъуќуќу озодињои худ ва иљрои уњдадорињояш, дар ќобилияташ барои адои ин амалњо зоњир мешавад.

1. Шакл ва намудњои зоњир гаштани фаъолнокии шањрвандї дар ЛТ

1. Фаъолияти сиёсї (ширкат дар фаъолияти ъокимијати давлатї):

* ширкат дар раъйпурсї;

* зоњир кардани ташаббуси ќонунгузорї ва ќонунэльодқунї;

* ширкат дар муњокимаи ќонунњо ва ќарорњо, ки маќомоти мањаллии ъокимијати давлатї ва маќомоти худидоракуни мањаллї ќабул мекунанд;

- * ширкат дар таъияи бульети лъумъуриявӣ ва мањаллӣ;
- * гузарондани мальисъои мардумӣ оид ба масъалањои фаъолияти маќомоти мањаллии ъюкимияти давлатӣ ва маќомоти худидоракуни мањаллӣ;
- * ширкат дар интихоботъои Президент, вакилон ва намояндањои худ ба маќомоти худидоракуни мањаллӣ, пешбарии номзадии худ ба вазифањои интихоботӣ;
- * дохил шудан ба хизмати давлатӣ ва маќомоти мањаллӣ;
- * ширкат дар фаъолияти ъизбъои сиёсӣ;
- * таъсир расондан ба қонунъо ва қароръои сиёсӣ;
- * ширкати шањрвандон дар фаъолияти адлия.

2. Фаъолияти марбут ба ъифзи ъукуќ (фаъолият оид ба ъимояи ъукуќ, ъукуќ ва озодињои инсон ва шањрванд):

- * муролиат ба судњо, маќомоти маъмурӣ ва ба шахсони мансабдори онъо барои ъалли мушкилоти ъукуќӣ, ъимояи ъукуќ ва озодињои инсон ва шањрванд;
- * муролиат ба прокуратура ва Ваколатдори ъукуки инсон – Омбудсмен барои мусоидат дар ъалли мушкилот, ъимояи ъукуќу озодињо;
- * иштирок дар фаъолияти ташкилотњо ва ъаракатњои ъифзи ъукуќи инсон, иттифоќъои касаба, иттифоќъои соњибкорон, иттифоќъои истеъмолгарон;
- * нашри маќолањо дар ВАО.

3. Фаъолияти иљтимою иќтисодӣ (фаъолият вобаста бо оғоњонидан ва ъал кардани мушкилоти иљтимою иќтисодӣ):

- * фаъолияти соњибкорӣ, ташкили лъойњои корӣ;
- * пардоҳти ихтиёри андозњо ва гузарондани маблаѓ ба Фонди иљтимоии Лъумъурии Тољикистон;

- * сұгуртаи ихтиёрии ильтимої, ташкил кардани шакльои иловагии таъминоти ильтимої ва эъсонкорӣ;
- * гирифтани таъсилоти умумии асосӣ, таъсилоти минбаъда;
- * муролиат ба мақомот ва идорањои давлатӣ барои якъоя ъал кардани мушкилоти ильтимоиу иќтисодии лъомеа;
- * ширкат дар фаъолияти мақомоти худидоракуни мањаллӣ ва худидоракуни лъамъиятии ъудудӣ;
- * ширкат дар фаъолияти фондъои хайриявӣ, ассоциатсияњои эъодӣ, лъомеањои динӣ, лъамъиятњои фаръангӣ.

2. Волонтёр кист ва волонтёрї чист?

«**Волонтёр** – шахси воќеие, ки ихтиёран ва бо интихоби озод ваќт, кор ва малакаи худро бемузд ва ё лъуброни харольот бевосита ва ё ба воситай ташкилотњои лъалбкунанда ба манфиати лъомеа пешнињод менамояд, аз он лъумла шањрвандони хориљӣ ва шахсони бешањрвандӣ, ки дар асоси принципњои фаъолияти волонтёрї сањми худро дар рушди волонтёрї мегузоранд, фаъолияти волонтёриро ба анъом мерасонанд».⁵

Дар дастурамали нашрнамудаи Доњишгоњи Ёон Хопкинс «Ихтиёриён – манбаи гаронбањо» волонтёрї ъамчун ъисси баланди шуурнокӣ таъкид гардидааст. «Волонтёрї – ин фаъолияти ройгон, бошуурона, ихтиёри ба манфиати дигарон мебошад. Њар касе, ки бошуурона ва беѓаразона барои манфиати дигарон кор мекунад, метавонад худро волонтёр ном бигирад».⁶

Дар асоси гуфтањои боло, мо метавонем зикр кунем, ки волонтёр – ин шахсест, ки бо ихтиёри худ ваќт, неру, таъриба ва доњишашро дареѓ намедорад, то ки ба дигар одамон ёрї расонад ва барои тозагии муњити зист сарф намояд. Вай дилсӯзї мекунад, зик мешавад, рањми одамони ниёзмандро меҳӯрад ва дар натиља фаъолияти муайянеро барои бенътарсозии вазъияти мављуда ба анъом мерасонад. Ба волонтёр

⁵ Конуни йўлмъурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти волонтёрї», аз 19 сентябри соли 2013, № 1019.

⁶ Аз дастури «Ихтиёриён – манбаи пуарзиш», М. Олчман, П. Йордан. Доњишгоњи Ёон Нюопкинс, с. 1997.

манфиати моддї, ъякќи зањмат лозим нест, вай аз кори кардааш аз љињати мањнавї ъаноатманд мегардад.

Волонтёр (кори ихтиёр) – фањолиятест, ки гурӯњи одамони идеји умумї доштаро муттањид кардааст ва барои некуањволии љомеа равона гардидааст.

Дар ин лъо зикр намудани ду саволи асосї зарур аст:

1. Агар шахс ваќти холї ва неруи худро сарф намояд, чаро вай ягон намуди ъавасмандиро интизор намешавад?

2. Мо њар рўз дар атрофи худ бо мушкилоти зиёд рў ба рў мешавем. Рањми онњоero меҳӯрем, ки мањюбии модарзодї доранд, диламон ба бехонањо месўзад, барои аз захирањои табиї оќилона истифода набурдани мардум ғам меҳӯрем. Бо кадом роњ метавонем дар њалли мушкилоте, ки моро ињота кардаанд, ёрї расонем?

Чи тавре ки дар боло зикр кардем, ќарчанд волонтёр беподош кор мекунад, вай, новобаста ба ин, барои мењнати худ љуброни хислати ғайримоддї дошта мегирад. Мо дар бораи ин баъдтар дар боби оянда муфассал истода мегузарем. Алњол биёд дар атрофи саволи дуюм андеша меронем.

Шахсе ки волонтёр шудан мењад, пеш аз он ки ба ташкилоти шумо биёд, ба саволњои зиёд равшанї меандозад: кадом мушкилот зиёдтар ўро ба ќаяљон меорад (масалан, мушкилоти одамони пир, бачањои бесарпаноњ ва ғайра), бо кадом қишири ањолї кор кардан мењад, кадом корњоро метавонад пешнињод намояд.

Барои худ доираи мушкилоти асосиро муайян намуда, волонтёри эњтимолї фикр мекунад, ки бо кадом роњ ба ањолии категорияи интихобнамудааш ёрї расонда метавонад, вай чиро таѓири доданаш мумкин аст, натиљаи кораш бояд чи гуна бошад. Њамин тавр маќсадњо муайян карда мешаванд.

Баъд вай ташкилоти ѡамъиятиро ѡустуль ѿ менамояд, то ки аз номи вай тавонад худро дар љомеа муаррифї намояд ва ба маќсади дар пеш гузаштааш бирасад.

Барои чї шахс волонтёр шудан мењад?

Пеш аз андешаи он ки ба ташкилот чї гуна волонтёр зарур аст, бояд ба саволи «Барои чї одамон волонтёр шудан меҳоњанд?» лъавоб дод. Барои ин фањмидан лозим аст, ки чї одамро барои волонтёр шудан водор мекунад? Бо дигар тарз бигўем, кадом омилњо ба одаме, ки меҳоњад амалњои инсондӯстиро анљом дињад, таъсир мерасонанд?

Арзишњои зиёде вульуд доранд, ки ба одамон таъсир мерасонанд ва онњоро водор месозанд, ки дар ъяёти шахсии худ ва ъам лъомеа фаъол бошанд. Яке аз арзишњои асосӣ – пул (маблағ) аст, ба тарзи дигар гўем, шахсе, ки кореро анљом медињад, албатта, интизори подош барои мењнаташ мешавад. Вале подош ъам дар намуди моддї ва ъам дар намуди маънавї шуда метавонад. Чи тавре ки дар боло зикр кардем, волонтёр корро дар асоси фаъолияти ройгон иљро намуда, интизори ягон хел ъавасмандии моддї, яъне подош намешавад. Дар алоқамандї бо ин дар муњити волонтёри «пул» ъамчун чизи арзишманд аз байн меравад. Аз ин рў волонтёр бар ивази иљрои кораш интизори чизи дигарест.

Биёед, бикўшем, ки ҳавасмандии волонтёрро дар робита бо иерархияи ниёзҳо - тартиботи зинањои талабот, ки психолог Абрахам Маслоу (Замимаи А) таъния намудааст, дидо бароем. Мутобики назарияи мазкур, ҳавасмандии шахс ба иерархия (тартибот) – ъо таъсим карда шудааст ва чунин ъисоб карда мешавад, ки талаботи одамони дар зинаи поёнии иерархия бударо иљро карда истода, шахс барои ба зинањои нисбатан баландтар баромадан кўшиш менамояд. Маълум аст, ки асосан одамоне, ки аз ъар лъињати физиологӣ (гуруснагӣ, ташнагӣ, талабот ба хобравӣ ва ғайра) таъмин мебошанд, мекўшанд волонтёр шаванд. Вале ъавасмандии одамони танъо бо фаъолияти волонтёри машғулбуда метавонад ба ъам муҳолиф бошанд ва дар зинањои гуногуни иерархия лъой гиранд. Аз ин рў, аз нуќтаи назари идоракунӣ доностани он ки кадом ъавасмандињо, сабабњо одамонро ба сифати волонтёри ба ташкилоти шумо лъалб менамоянд, аз ањамият холї нест.

Шахс метавонад якчанд сабабњоро номбар намояд, ки онњоро ба волонтёри лъалб менамоянд ва таърик медињанд. Дар зер якчанд омил ва сабабњо оварда мешаванд:

- Ёрї ба ниёзмандон;
- Бењбудї бахшидан ба лъомеаи худ;
- Гирифтани таърибаи корї;

- Истифодабарии малакањои истифоданашуда;
- Ба даст овардани малакањои нав;
- Имконияти аз хона баромадан;
- Таѓироте даровардан дар...;
- Дарёфтани эњсосоти боварї ба худ;
- Эњсос намудани ќаноатмандї аз кор;
- Истифодаи саргармии (хоббии) худ барои корњои нек;
- Њалли мушкилоти нав;
- Имконияти омӯхтани масъулиятнок будан;
- Рафиќ/дугонаам рафт, ман њам аз пайи вай омадам;
- Имконият барои ғолиб омадан дар зиндагии худ;
- Имконияти фаъол будан ва ѡалб гардидан;
- Имконияти вохӯрдан бо дигар одамон;
- Имконияти санљидани эњсосе, ки ту ба касе зарур њастї;
- Имконияти санљидани худ дар кори нав;
- Имконияти ба роњ мондани муносибатњои касбї;
- Гирифтани бањо;
- Имконияти санљидани тарзњои нави зиндагї;
- Эњсос кардани шахси зарур будани худ барои ѡомеа;
- Имконияти хурсандона гузарондани ваќти худ бо њамсолон;
- Соњиб шудан ба эътирофи дигарон;
- Ба воќеият табдил додани орзуњо;
- Ѓрї ба рафиќ;
- Таъсиррасонї ба дигарон;
- Имконияти донистани кор бо мизольон;

- Имконияти ба кор дохил шудан;
- Имконияти шахсият будан, на ин ки ъамчун унсуре аз он;
- Худсобиткунї;
- Имконияти шинос шудан бо одамони чун худ фаръангї;
- Имконияти намуна шуда тавонистан ба фарзандони худ;
- Имконияти дода тавонистани чизе, ки худ соњиб шудаї;
- Имконияти нишон дода тавонистани он ки нисбат ба масъалае ё воќеае бетафовут нестї⁷.

Бояд зикр кард, ки ъарчанд расондани ёрии беѓаразона ба ниёзмандон – яке аз сабабњо барои шахсест, ки меҳоњад бо фаъолияти волонтёрӣ машгул гардад, боз бисёр сабабњои дигар низ вуљуд доранд, ки асосан ба манфиати шахсии одам вобаста мебошанд, ба монанди дарёфт кардани чизе барои манфиати худ. Ташкилот дар навбати худ танњо барои амалисозии ин сабабњо барои одамон шароит муњайё менамояд ва ъамчунин, диккати худро ба он омиљое равона мекунад, ки барои ташкилот муњиманд, ба монанди идорақуни кормандон, ташкили корњои маданї – маърифатї, маъмурї, идорақуни лоињањо ва ғайра.

Дар рафти амалисозии лоињањо волонтёр шахси зарур будани худро барои лъомеа эънос менамояд, юис мекунад, ки одами даркорист ва боварии дигаронро соњиб мешавад. Волонтёр, ъамчунин, имкон дорад малака ва мањорати худро рушд дињад. Вай талърибаи корї мегирад, робитаи касбиро ба роњ мемонад, юисси боварї ба худро пайдо месозад, нисбатан масъулиятнок буданро меомӯзад, роњи фаъолияти ояндаашро равшан менамояд ва ғайраву ва ъоказо. Вай он чиро ба даст меорад, ки агар волонтёр намешуд, ба даст оварданаш дар гумон буд. Аз ин рӯ тасдиќ кардани он ки волонтёр ваќт ва неруи худро бе подош – ройгон сарф мекунад, на он ќадар дуруст аст. Вай дар намуди моддї фоида намебинад, аммо юисси ќаноатмандии рӯњи мегирад, талъриба ва малакањо меомӯзад.

Њамчунин, бояд таъкид кард, ки дар баъзе ъолатњо вобаста ба лъалби волонтёрњо ба лоиња, ташкилот харольоти моддї мекунад. Масалан, барои истифодабарии наќлиёт, манзил, хариди хўрок, ташкили лъойи корї, баланд бардоштани малакаи кории волонтёр барои бењтар кардани сифати кораш,

⁷ http://www.prpc.ru/met_nko/060613_1.shtml

муњайё намудани хизматрасонињои ройгон ё каммузд ва ѓайра маблаѓ сарф мешавад. Агар дар оянда волонтёр хоњад, ки ба кори музднок гузарад, ташкилот метавонад ба вай мактуби тавсиявї дињад ва ё љангоми ќабул кардани кормандон ба худи ташкилот, ба вай афзалият дињад.

Дар лјамъбаст метавон зикр кард, ки андешаи мављуда дар бораи он ки волонтёр барои хизматаш чизе намегирад, ба воќеият дуруст намеояд. Волонтёрї њам барои волонтёр ва ќам барои ташкилот ва умуман барои лјомеа фоидаовар аст. Мањз сабаб ва њавасмандии кори волонтёрї барои менељер дар фањолият ва идоракуни волонтёрњо бояд воситаи асосӣ бошад.

Сабабњову ќавасманд будани шахс барои волонтёр шудан љангоми интихоби волонтёрњо ва кор кардан бо онњо ва ќам дар ваќти бањодињ ё ба зањмати волонтёрњо ёрї мерасонанд. Ба ташкилот чї гуна манфиат овардани волонтёрњоро дар боби оянда муњокима менамоем.

Ба ташкилот барои чї волонтёрњо заруранд?

Дар вохӯрї бо менељерњои баъзе аз ташкилотњо маълум гардида, ки баъзе ташкилотњои лјамъиятї бо сабаби нарасидани захирањои молиявї асосан барои иљрои корњои майда – чуйда волонтёрњоро лъалб менамоянд. Ин аз он шањодат медињад, ки бисёр ташкилотњо дар симои волонтёрњо неруи кории «арзон» - ро мебинанд, ки барои ёрї расондан ба иљрои фањолияти ташкилот даъват шудаанд.

Аммо менељерњои фикри солимдошта бисёранд ва онњо чунин мепиндоранд, ки волонтёрњо бисёр наќши муњимро ба сифати «сафирон» дар лјомеа мебозанд. Онњо тасдиќ мекунанд, ки волонтёрњо манфиатњои ташкилотро дар байни ањолї тарѓиб менамоянд. Онњо метавонанд ба доираи васеи лјомеа роњ ёфтани ташкилотро нисбат ба кормандони штатиаш бењтар таъмин намоянд. Дар байни онњо метавон шахсонеро дид, ки дар байни сиёсатмадорон, доираюи муайяни расмї нуфуз доранд ё бо созмонњо робита доранд, аммо аз кормандони ташкилот дар ин гуна лъойњо касе набудааст. Волонтёрњо бо одамоне шиносанд, ки онњо низ шахсони бисёреро медонанд.

Аз нуќтаи назари ин гуна менељерњо волонтёрњо:

- Барои васеъ намудани доираи фањолияти ташкилотњо ёрї мерасонанд. Агар ташкилот дар соњаи љифзи муњити зист фањолият

барад, волонтёрњо метавонанд ба кори ташкилот шахсонеро ѡалб намоянд, ки дар ин соња њель гоњ кор накардаанд;

- Фаълияти худро дар доираи як ташкилот мањдуд намекунанд. Онњо бо бисёр ташкилотњо њамкориро ба роњ мемонанд ва дар натиља метавонанд идеији тањияи лоињањои хубро пешнињод намоянд;
- Ба баъзе чизњо аз нуќтаи назари дигар нигоњ карданро ёд медињанд;
- Бањри ба даст овардани боварии лъомеа ёрї мерасонанд, дар натиља ба обрӯи ташкилот обрӯи дигар зам мешавад;
- Дар рушд ва пешравии фаълияти ташкилот дар лъомеа саъм мегиранд;
- Ба лъамъоварии маблаѓ машгул мешаванд;
- Назорати лъомеаро ба лъараёни фаълияти ташкилот дар дохили њамин ташкилот истода таъмин менамоянд;
- Оммаро ташкил мекунанд, дар натиљаи ин тавальъуњи лъомеа ба мушкилоти лъйдошта кашида мешавад, ки онро ташкилот њал кардан меҳоњад.

Ин рўйхатро метавон идома бахшид. Ин бори дигар ақидаи дар лъомеа шахшударо дар бораи он ки волонтёрњо ба сифати ќувваи кории бемузд танњо барои ильрои корњои «сиёњ» ба ташкилотњо ѡалб мешаванд, рад менамояд. Волонтёрњо метавонанд ба ташкилотњо ёрии назаррас расонанд. Йаражанд ширеш кардани маркањо ва ё нусха бардоштани маводи корї низ кори муњум аст.

Таърихи волонтёрї

Калимаи "волонтёр" ("volunteers") лотинї буда, таръумааш «ихтиёрї» мебошад. Дар асрьои XVIII - XIX ин калима ќамчун истилоњи љарбї корбаст мешуд. Волонтёр гуфта шахсонеро ном мебурданд, ки ихтиёрї ба хизмати љарбї медаромаданд. То лъорї шудани уњдадории умумии љарбї артиши баъзе давлатњо аз ќисоби волонтёрњо пур карда мешуд (масалан, дар Австро-Венгрия, Франсия, Италия, Британияи Кабир ва ғайра). Йаражанд мењнати ройгони одам ё ќаракати мардумї, ки гурӯњи одамон ба манфиати лъомеа ташкил мекарданд, волонтёрї ном надошт, идеи хизмати ильтимої ба монанди мафъуми «сотсиум» - сотсиализм ќадимист.

Дар ъар сохти лъамъиятї одамоне ёфт мешуданд, ки ба ниёзмандон ёрї мерасонданд. Идеяи волонтёрї дар лъомеа пас аз лъанги байни франко-сардинињо бо сарбозони австриягињо дар моњи июни соли 1859 мањной арзишманд пайдо кард. Анри Дюнан, шањрванди кантони швейсарии Женева, дар роњ ба Италии Шимолї барои вохӯрї бо Наполеони III маљбур шуд дар дењаи хурди Кастилонеи музофоти Солферино, истироњат намуда, шабро ба сар барад. Дар ин лъо шоњиди лъанги фаронсавињову австриягињо шуд. Шабона, баъди муњориба, ба дењача зиёда аз нуњ ъазор маљруњи фаронсавї ва австриягї оварданд. Анри Дюнан аз он факт дар ъайрат монд, ки на армияи фаронсавињо ва на ањолї имкони ёрии аввалия расондан ба ярадоронро доштанд.

Њамин тавр, Анри Дюнан дар Кастилоне чанд рўз монд, бо ањолии муќимї ба маљруњон ёрї расонд. Баъди бозгашт ба Женева, дар соли 1862, вай ёддоштњояшро дар бораи муњорибаи хунин бо унвони «Хотира дар бораи Солферино» (*Le memoire de Solferino*) навишт. Лъанги фаронсавињову австриягињоро тасвир карда, вай ба худ савол медод, ки оё мумкин аст ташкилоти ихтиёрии эњсонкориеро созмон додан, ки ба ъангоми лъангњо ва муњорибањо ба маљруњон ёрї расонанд?

Созмон додани ташкилоти Салиби Сурх лъавоб ба ин савол буд. Маќоми онро Конвенсияи Женева дар соли 1949 қонунї гардонд.⁸

Баъди Лъанги якуми лъањон, дар соли 1920, дар Франсия, дар наздикии Страсбург, нахустин лоињаи волонтёрї бо ширкати лъавонони немису фаронсавињо амалї гардид. Волонтёрњо фермаero, ки дар Лъанги якуми лъањонї дар лъанги байни немисњову фаронсавињо валангор гардида буд, барќарор намуданд.

Њаракати волонтёрии дар охири асли XX оѓознамудаи нахустин пешоњангон, ки маљбур буданд ба ъамдигар ёрї расонанд, ба як ќисми дастовардњои миллии Амрико табдил ёфт.

Сохтори лъомеаи шањрвандии Амрико ба ъаракати волонтёрии одамон тавальљуњи лъиддї медињад. Одамоне, ки ёрии бемузди худро пешнињод менамоянд, дар ъама лъо ба назар мерасанд, ъам дар bemorxonaю мактабњо, ъам дар китобхонаву осорхонањо ва бисёр

⁸ <http://www.krugosvet.ru/articles/112/101122311011223a1.htm#1011223-A-101>

льойњои дигар. Хуллас волонтёрьоро, ки синнашон аз 16 то 80 аст, дар ъама лойи Амрико дидан мумкин аст.

Оѓоз аз аспи XIX, дар Англия намояндагони синфњои миёна ва олї, бо сабаби рањмдилї ва эътиќоди динї ба кори ильтимої – мубориза бо қашшоќии мудњиш лъалб гардиданд.

Одамон интизор шуда наметавонистанд, ки кай ъукумат ба по меистад. Бисёр ташкилотњои лъамъиятї (эъсонкорї) пайдо шуданд. Масалан, Сетлмент-Мувмент (Settlement-Movement), дар мањаллањои коргари Лондон барои сабук намудани шароити вазнини зиндагии сокинон ташкил шуд. Дошишљўёне, ки дар наздикии мањаллаи коргарї мезистанд, ба чунин чорабинињо, аз ќабили гузарондани курсњои бозомўзї барои калонсолон, ташкили истироњати тобистона дар дењот барои бачањо ва ғайра бо маќсади бењсозии шароити зиндагии сокинони мањаллї ва мусоидат ба зисти осоишта дар байни синфњои ильтимої ва расондани ёрии байнињамдигарї лъалб мешуданд.

Дар Иттифоќи Шўравї, ки сохти лъамъиятї ильтимої буду синфњои бою камбаѓал вуљуд надоштанд ва лъомеаи шањрвандї мавќеи худро надошт, идеяи волонтёрї ба таври бояду шояд рушд накард. Дар солњои аввали ташкилёбии Иттифоќи Шўравї буданд корњое, ки мехостанд дар зери парчами идеяи ватандўстї, хизмат ба манфиати тамоми халќијои СССР халќро муттањид намоянд.

Њамин тавр, ба чунин ъаракатњо асосан лъавонон лъалб мешуданд – барои фатњи заминњои нокорам ё сохтмони магистрали Байкалу Амур. Оњиста – оњиста чунин иќдомњо хислати мењнати ихтиёрї – мальбуриро гирифтанд. Ширкати ихтиёрї дар корњои шанбегї, лъамъоварии ъосил ё фаъолияти шефигарї дар бисёр ъолатњо хислати мальбурсозии лъамъиятї доштанд. Ба чунин фаъолият, ъамчунин, лъавонон, ки кор кардан намехостанд, лъалб карда мешуданд.

Идеяи волонтёрї як анъанаи миллї буд, вале дар Иттифоќи Шўравї мењнати ихтиёрї лъойгоњи худро дар қонунгузорї наёфт. Дар байни сокинони Осиёи Марказӣ анъанаи ёрї ба ъамдигар вуљуд дошт, ки онро ъашар меномиданд. Он дар шањру дењањо амал мекард.

Мафъум, мазмун ва шакли волонтёрї, чи тавре ки дар мамлакатњои берун аз ъудуди Иттифоќи Шўравї фаъмида мешуд, дар кишварњои пасошўравї пас аз парокандашавии Иттифоќи Шўравї ба вуљуд омад.

Таърихи ташкилёбии ъаракати волонтёрї дар якъоягї бо пайдоиши созмонъои ғайритильоратї, лъамъиятї ва эъсонкорї, ки дар лъомеа бахши сеюмро ташкил медињанд, ба вульуд омадааст. Дар Россия, масалан, фаъолияти ташкилотъои волонтёрї аз рўи қонунъои федералї ба танзим дароварда мешаванд. Аз лъумла, бо қонун «Дар бораи фаъолияти эъсонкорї ва ташкилотъои эъсонкорї».⁹ Дар ин қонун ба истилоњи «волонтёр» маънии ъукуќї дода шудааст: «Волонтёрњо шањрвандонеанд, ки дар шакли меънати бемузд дар самти беъдошти вазъи ниёзмандон, аз лъумла ба манфиати ташкилоти эъсонкорї хизмат мерасонанд».

**Дар Толькистон, тавре пештар гуфта гузаштем, Қонуни Ёумъурии
Толькистон «Дар бораи фаъолияти волонтёрї», аз 19 сентябри соли 2013,
таъти № 1019 амал мекунад.**

**Дар Қирғизистон фаъолияти эъсонкорї бо қонунъо «Дар бораи
иттињодияњои лъамъиятї», «Дар бораи сарпарастї ва фаъолияти
эъсонкорї» танзим мешаванд.¹⁰**

Имрўз волонтёрї дар лъањон фаъолияти домандор ва обрўю нуфузи зиёде дорад. Шакл ва намудъои гуногуни волонтёриро истифода мебаранд. 19% ањолии калонсоли Франсия дар умри худ боре дар фаъолияти волонтёрї ширкат варзидааст. Аз онъо 60 % мунтазам дар корњои ихтиёрї ширкат мекунад, 20 соати ъаёташро дар як моъ ба эъсонкорї мебахшад. Йар сеюмин олмонї, ки 34 % ањолии Олмонро ташкил медињанд, ихтиёрї дар ассотсиатсияњо, лоињањо ва гурўњиои ёрирасон дар як моъ 15 соат бемузд кор мекунанд.

26% японъо тальрибаи волонтёрї доранд. Аз онъо 48 % - ашон мутмаинанд, ки меънати ихтиёрї барои рушди шахсият ва умуман лъомеа бисёр ъам муфид аст.

Наздики 33% ањолии Ирландия волонтёр мебошанд. Миќдори умумии корњои волонтёрии онъо дар як сол ба 96,454 соат мерасад. 72% сокинон чунин меъисобанд, ки волонтёрњо корро тавре ильро менамоянд, ки ба ин даралъаи баланд коргарони худи идора ильро карда наметавонанд.

⁹ <http://www.invalid.ru/laws/law4.htm>

¹⁰ Қонун 6 ноябри с. 1999 таъти N 119 қабул шудааст..

Идеяи волонтёрї одамонро аз қишрьои гуногуни лъомеа ба ъам муттањид меқунад. Бо нишони дастгирии ин идея 14 сентябри соли 1990 дар 11 – умин Конгресси байналмилалии ассотсиатсияи волонтёрьюо дар Париж «Декларатсияи умумии волонтёрьюо»¹¹ қабул гардид.

3. НАЗАРИЯ: ЗИНАПОЯИ ШИРКАТ

Шерри Арнштейн дар соли 1969 маќолаи бисёр ъам таъсиргузореро нашр қард. Вай дар маќола модули зинапояи ширкатро тасвир намуд, ки худ тањия кардааст. Дар соли 1992 ин назария аз тарафи Рольер Харт барои ЮНИСЕФ оид ба масъалаи ширкати наврасон мувофиќ кунонда шуд. Зинапояи ширкат ъамчун модули стандартї барои инъикоси сатњои гуногуни ширкат то ба имрӯз ъам истифода мегардад. Ин шакли модул дар кор бо лъавонон низ осон истифода мешавад.

¹¹ “Вестник благотворительности” N 5(21), сентябрь-октябрь 1995, с. 12,
<http://www.wildfield.ru/club/c04b102.htm>



Иштирок накардан

Дараљањои иштирок

1. *Суистифода аз лъавонон.
2. *Лъавонон дар чорабинињои калонсолон наќши «ороишӣ» доранд.
3. *Иштироки рамзии лъавонон.

Дараљањои иштирок

4. *Калонсолон ба лъавонон иттилоъ медињанд.
5. *Калонсолон бо лъавонон маслињат мекунанд ва ба суханони онъю гӯш медињанд.
6. *Калонсолон ташаббус нишон медињанд. Калонсолон маслињат мекунанд ва фикру ақидаи лъавононро ба назар мегиранд.
7. *Калонсолон ташаббус нишон медињанд. Лъавонон ташаббусро дар ъяёт амалӣ мегардонанд.
8. *Лъавонон ташаббус нишон медињанд. Лъавонон бо калонсолон маслињат мекунанд.

ВОСИТАЊОИ БАЊОГУЗОРЇ БА ДОНИШ, МАЊОРАТ ВА МАЛАКАЊОИ СОЊИБШУДА

Тестњои ќаблан ва бъди омўзиш пешнињодшавандай модули 3

оид ба «Фаъолнокии шањрвандї / Иштироки шањрвандї»

1. Аз ин навиштањои зер як фикру баёни дурустро интихоб намоед:

- Ширкати шањрвандї – ин ваќте ки шањрванд дар бораи ъукуќи худ «фарёд» мезанад, вале бо ин ъол, дар асл кореро иљро намекунад;
- Ширкати шањрвандї – ин амалњои шањрвандон, ки барои ба ташаббуси худ лъалб кардани лъомеаи шањрвандї, ќабули ќарорњо дар масъалањои иљтимої, сиёсї, иќтисодї, ба назорати рафти иљрои онњо, худидоракунї дар чорчӯбай лъомеаи мањаллї нигаронида шудааст.
- Ширкати шањрвандї – ин фаъолияти ғайриконуни шањрванд барои маќсаде, масалан, ивази ъукумат мебошад.

2. Президенти Љумъурии Толикистон интихоб мешавад дар:

- a) 5 сол
- б) 4 сол
- в) 7 сол.

3. Волонтёр шуда метавонанд:

- а) танњо лъавонон;
- б) касе, ки хоњад, новобаста аз синну сол, лъинс ва миллат;
- в) фаќат фаъолон.

4. Волонтёр –

- а) шахсе, ки бењуда ваќташро сарф менамояд;
- б) шахсе, ки бо ихтиёри худ ваќт, неру, малака ва донишашро барои он ки ба дигарон ва муњити зист ёрї расонад, сарф менамояд;

в) шахси хориљие, ки ба дигар мамлакат барои кор рафтааст.

5. Команда – ин:

- а) лъамъи одамони аз рӯи як мақсад муттањидшуда, вале умумӣ будани мақсад ъатмӣ нест;
- б) умумияти одамон, ки мақсади ягона ва принципъи амали якъоя онъоро бо ъам алоқаманд кардааст, мањорати таќвияти ъамдигарро доранд ва барои иљрои вазифањои муайян лъамъ омадаанд;
- б) гурӯњи **одамон**, ки аз сабаби сарвар надоштан бо ъам муттањид шудаанд;
- б) муюширати каломӣ (шифоњӣ, вербалӣ) -
 - а) ин муюшират, ивази иттилоот бе ёрии сухан аст. Ин ишорањо, мимика, системањои гуногуни садодињӣ ва аломатњост;
 - б) ин муюшират, ивази иттилоот бо ёрии сухан;
 - в) ин муюшират, ивази иттилоот бо ёрии забони имову ишорањо.

МОДУЛИ З

«ШАЊРВАНДИИ ЛѢАЊОНӢ»

Мақсад:

Иштирокчиён юисси тааллукӯ ба лъањони глобалӣ, ба инсонияти муттањид ва масъулияти шањрвандиро муҳтасар ифода намуданд (формулбандӣ карданд).

ИСТИЛОЊОТ:

Шањрвандии лъањонӣ – маънни тааллукӯ ба лъомеаи лъањонӣ ва инсонияти муттањидро дорад, ба аъзои он ъамбастагӣ ва ъувияти дастаљамӯй (коллективӣ) нисбат ба якдигар, ъамчунин масъулияти дастаљамӯй дар сатњи лъањонӣ хос аст.

Љањонишавї – раванди ъамгирої ва якнавохтии умумиљањонии иќтисодї, сиёсї, фарњангї ва динї.

Шањрвандї – яке аз рањнамуди ъатмии мањнавии инсони шариф аст, ки Ватани худро дўст медорад.

Вазифањо:

- Шинос кардани шунавандагон бо маѓиуми шањрвандии ъањонї.
- Ташаккул додани эътиром ба арзишъои шањрвандии ъањонї, ъуќуќи инсон ва гуногунї.
- Зоњир қунонидан ва зиёд намудани тавальъуњи шунавандагон барои фањмидани одамони дигар, тарзи зиндагї ва фарњангњо.

ТАЛЬЊИЗОТ:

- Коѓаз, флипчарт ё тахтаи сафед барои бо маркер ё бўр навиштан, маркер/бўр;
- Барои машќью – се ранги гуногуни коѓази гофри (коѓази роњ-роњи мављдор), се ранг пуфак, банд, инчунин коѓази андозаи А-3, фломастерњо барои расмкашӣ;
- Коѓаз, қаламњо, худкорњо (аз рўи интихоб)

ДАВОМНОКИИ ОМЎЗИШ: 8,3 соати академї

РАФТИ ОМЎЗИШ АЗ РЎИ МОДУЛИ 3. «ШАЊРВАНДИИ ЪАЊОНЇ»

Бахши муќаддимавї (45 даќиќа)

1. Муаррифии мавзўъ (5 даќиќа). Омўзгор иштирокчиёнро хайрамаќдам гуфта, мавзўъро муаррифї мекунад, бо маќсаду вазифањои омўзиш ошно месозад. Иштирокчиён тестъои худбањодињиро пур мекунанд (ба бахши «**Воситањои арзёбии донишњои азхудшудаа, мањоратњо ва малакањо**» нигаред).

2. Машќи «Шиносномаи шањрванди ъањон». Омўзгор ба ъањар як иштирокчи як варакї коѓази А4, фломастерњои ранга таќсим карда, чунин супориш медињад:

Омўзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки барои муќоваи шиносномаи шањрванди лъањон расм ва рамзи мувофиқи онро бикашанд ва фикр кунанд, ки чи касе соњиби ин шиноснома буда метавонад? Ва ин шиноснома ба соњиби худ кадом имтиёзъоро дода метавонад? (Барои иљрои ин машќ 10 - 15 даќиќа ваќт лъудо мешавад).

Омўзгор дар ин бора иштирокчиёнро огоњ месозад.

3. Муаррифї. Баъди иљрои ин машќ омўзгор хоњиш мекунад, ки ъяр як иштирокчї шиносномаи худро муаррифї намояд (5-10 даќиќа).

4. Муњокима. Баъд омўзгор ин мавзўро ъамроњи иштирокчиён муњокима мекунад.

Саволњо барои муњокима



- Баъди иљрои ин машќ шумо худро чї хел ъис кардед?
- Ба фикри шумо ъадаф аз ин машќ чист?
- Ўангоми иљрои машќ дар шумо ғояњову фикрњои нав пайдо шуданд? Агар пайдо шуда бошанд, пас онњо чї гунаанд?
- Оё шумо шиносномаи шањрванди лъањонро гирифтани меҳоњед?
- Чї гуна одамро мо «шањрванди лъањон» номида метавонем?

Омўзгор юнгоми муњокима тавальљуњи иштирокчиёнро ба истилоњи «шањрвандии лъањонї» лъалб мекунад ва ба сессияи дигар мегузарад.

Сессияи 1. Шањрвандии лъањонї(ваќти умумї 135 даќиќа)

1.1. Ўуљуми зењни, муњокима, кори инфириодї, лексияи кўтоњ ва тамошои навор(60 даќиќа)

1. Омўзгор аз иштирокчиён мепурсад, ки онњо истилоњи «шањрвандии лъањонї»-ро чї гуна мефањманд? Ўамаи лъавобњоро ба флипчарт менависад. Ваќте юма лъавобњо тамом мешаванд, ў аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки бо онњо бодиќкат шинос шаванд ва истилоњи худашонро дар бораи шањрвандии лъањонї тартиб дињанд.

- Кори инфиродї. Омўзгор барои тартиб додани истилоњи «шањрвандии лъањонї» З даќиќа ваќт медињад. Баъд, ъаr иштирокчї кори анљомдодаашро мекунад.
- Омўзгор истилоњи пешакї оид ба шањрвандии лъањонї омодакардаашро нишон медињад. Аз яке хоњиш мекунад, ки ин истилоњро бихонад.
- Омўзгор мубоњиса ташкил мекунад, ба иштирокчиён саволњо медињад, мекўшад фикру ақидаи ъаr кадомеро шунавад ва аз иштирокчиён меҳоњад, ки хеле бодиќкат бошанд.



Саволњо барои муњокима

- Шумо калимаи «лъањонишавї»-ро чї гуна мефањмед?

Шумо калимаи «шањрвандї»-ро чї гуна мефањмед?

- Барои шумо «шањрвандии лъањонї» чї мањнї дорад?
- «Шањрванди лъањон» будан барои шумо чї мањнї дорад?
- Шумо дар чї гуна дунё зиндагї кардан меҳостед?
- Оё шумо тарбияи шањрвандии лъањониро муњиму зарурї мешуморед? Чаро?
- Шумо чї фикр доред, агар идеяи шањрвандии лъањонї дар тамоми дунё пањн гардад, ин дунё чї гуна хоњад шуд?
- Идеяи шањрвандии лъањонїро мо чї гуна пањн карда метавонем?

Баъди муњокима омўзгор лексияи интерактивї мегузаронад.

Маводи омўзгор барои лексия

Шањрвандии лъањонї, яње чї? Шањрвандии лъањонї ба мањной эњсос намудани тааллук ба лъомеаи лъањонї ва инсонияти муттањид аст. Ба аъзои он ъамбастагї ва ъувияти дастаљамъї (коллективї) нисбат ба якдигар, ъамчунин масъулияти дастаљамъї дар сатњи лъањонї хос аст.

Тарбияи шањрвандии лъањонї – шеваву равиши нав дар тањсилот аст, ки ба ташаккули донишњо, малакањо, арзишњо ва муќаррароти зиндагї ба манфиати иштироки фаъолона дар рушди устувор ва осоиштаи лъомеа нигаронида шудааст.

Тарбияи шањрвандии лъањонї мањной эльоди эњтиром ба ъуќуќи башар, адолати ильтимої, баробарии лъинсї ва пойдории муњити зистро

дорад ва ин асоси арзишъоест, ки барои мустањкам намудани сулъ мусоидат меқунад.

Шахрвандии лъањонӣ – ин истилоњест, ки амалъои ильтимоӣ, сиёсӣ, экологӣ ва иќтисодии шахсон ва лъомеањоero, ки дар миќёси лъањонӣ андешањои сатњи лъањонӣ доранд, лъамъбаст месозад. Ин истилоњ ба он иддао асос ёфтааст, ки шахсони алоњида узви ташкилотъои зиёду гуногуни мањалливу байналмилалӣ мебошанд, на узви субъектъои алоњидаи лъомеањои лъудошуда. Мусоидати шањрвандии лъањонӣ ба рушди устувор имкон медињад, ки одамон масъулияти ильтимоиро на танњо барои манфиатъои шахсии худ, балки барои амалъо ба манфиати лъомеа, ба дӯш гиранд.

Консепсияи шањрвандии лъањонӣ ба Њадафи 4 Њадафъои рушди устувор (Њульъати Созмони Милали Муттањид) «Тањмини тањ силоти босифати фарогиранда ва одилона ва мусоидат ба омӯзиш дар тӯли ъаёт барои ъама» дохил карда шудааст. Лъомеаи лъањонӣ ба мувофиқа расидааст, ки то соли 2030 ъамаи донишљӯён дониш, мањорату малакаero, ки барои тањмини рушди устувор заруранд, аз худ меқунанд, аз лъумла оид ба шањрвандии ильтимоӣ. Донишгоњо масъулияти пешбурди идеи шањрвандии лъањониро ба уъда доранд. Ва ин омода кардани донишљӯён барои аъзои лъомеаи лъањонии бузург шудан аст, ки тањ силоту мањорати худро барои мусоидат ба ин лъомеа истифода мебаранд.

Омӯзгор ба иштирокчиён тамошо кардани навореро дар бораи шањрвандии лъањонӣ пешнињод меқунад.

<https://www.youtube.com/watch?v=qbiUDJhO4ek>

Баъд онњо ба иљрои машќи дигар «Ќиссаи се салтанат» шурӯъ меқунанд.

1.2. Машќи «Ќиссаи се салтанат» (75 даќика)

1. Омӯзгор гурӯъро ба «се салтанат» лъудо месозад. Рангњои «салтанатъо» аз тариќи ќуръапартоӣ таќсим мешаванд. Баъди ин «њар халќ» бо маводи зарурии ба онњо додашуда дар дохили «ќисми худ» лой мегирад.

2. Омӯзгор «сокинон»-ро дар лъойњояшон шинонда хоњиш меқунад, ки хомӯширо риоя кунанд ва чашмонашонро бипӯшанд. Ў ба ќироати афсонаи «Ќиссаи се салтанат» сар меқунад (Бар асоси афсонаи Чина Рук – Поук):

КИСМИ 1. *Буд набуд сайёрае буд... мисли себ гирд. Сайёра «Се салтанат» ном дошт. Дар салтанати аввал ъама чиз сабз буд – хонањо, күчањо, мошинњо, телефонњо, одамони калонсолу бачањо... Дар салтанати дуюм ъама чиз сурх буд – дарахтон, ваннањо, ћанди оби набот, калонсолону бачањо... Дар салтанати сејом ъама чиз зард буд – беморхонањо, гулњо, рафњо, калонсолону бачањо...*

3. Дар ин льо омўзгор таваќкуф мекунад ва ба иштирокчиён пешнињод месозад, ки барои худ лъузъюи либоси ъамранги салтанаташонро тайёр кунанд. Ваќте «сокинон» лъузъюи либосњоро сохта онњоро ба тан мекунанду таѓир мейбанд, ба хондани афсона идома медињад:

Бачањо рангоранг таваллуд мешуданд. Дар тамоми сайёра чунин буд. Калонсолон ба онњо бо чашмони сабз, сурх, зарди худ менигаристанд, онњоро бо дастони сабз, сурх, зарди худ навозии мекарданد – то даме ки бачањо якранга мешуданд. Ин бисёр зуд ба амал меомад. Боре дар Кишвари сабз писарчае таваллуд шуд ва ўро «Нахўдаки сабз» ном карданд. Рӯзи аввали таваллудаши ў камтар рангоранг буд. Ин ъолат ъамаро асабонї мекард, vale билохира ў сабз шуд ва ъама ором гаштанд.

4. Дар ин льо омўзгор боз таваќкуф мекунад ва ба иштирокчиён пешнињод месозад, ки нишон ва гимни (суруди миллии) кишвари худро фикр карда бароянд. Ваќте «сокинон» омода мешаванд, муаррифї шурӯъ мегардад ва ъяр муаррифї бо кафқубї дастгирї мейбад.

5. Ва боз дар фазои оромии том омўзгор ба хондани афсона идома медињад:

Бачањои ин се салтанат ба мактаб намерафтанд. Онњо фаќат баъзе чизњои муњимро донистанаишон лозим буду бас: - дар Салтанати сабз ягона ранге ки пазируфта мешавад, ин ранги сабз аст. Дар Салтанати сурх ягона ранге ки пазируфта мешавад, ин ранги сурх аст, дар Салтанати зард ягона ранге ки пазируфта мешавад, ин ранги зард аст.

Њамин тавр, шабу рӯз дар Салтанати сурх ъама лъо навишиштаљотеро хондан мумкин буд: «Рангњои зарду сабз – рангњои сохтаву ќалбакї!» «Ранги ъаќикї ранги сурх аст!». Дар Салтанати сабз граммофонњо суруд меҳонданд: «Рангњои сурху кабуду сабз – инњо сафсата!» Ранги бењтарин ин ранги зард аст!».

Бачањо кулоњчањои зарди худро аз сар мекашидану «Суруди лимў»-ро меонданд! Дар Салтанати сабз дар чоррања Роботи сабз истода ъяр замон таクロр мекард: «Сабз шав! Агар касе ба ту дар бораи ранѓиои сурху кабуду зард гап занад, ба ў бовар накун!»

Боре Нахӯдаки сабз ба дањони ў бурдаи нон андохт ва Робот пай ъам таクロр кардан гирифт «Са- ша - ка – за –га –за –бов-нак!..» Ин хеле хандаовар буд!

6. Дар ин лъо бори дигар таваќкуф намуда, ба иштирокчиён имкони муаррифї намудани «салтанати худ» ва шиори онро додан мумкин аст. Ва боз афсона идома меёбад.

Дар Қисми зард Рӯзи зардро ид мекарданд. Дар ин рӯз ъама дар рӯи пӯсти харбуза савор шуда ба сайд мерафтанд ва қанорињои зардро ба осмон сар медоданд. Одамон баъзан орзу мекарданд ва, албатта, ъамаи орзуњо зард буданд. Одамон дандонњои шер, кулоњњои хасин, мураббои шафтологї, қуттињои зарди почта, чирчиракњоро дар хоб мединанд. Ваќте онњо чашмени зарди худро мекушоданд, каме ғамгин мешуданд, vale ъељ қисса не, хоњ нохонъ ъама чиз зард буд!

Дар Қисми сурхи давлат бачањо бо Бозии сурх машгул буданд. Онњо ба Офтоби сурх помидорњои сурх мепартофтанд ва Офтоби сурх онњоро меҳурд. Ваќте шаб мефаромад, дар хонањо фонусњои сурх-ро равшан мекарданд ва ъама нафасњои одамон ранги сурхро мегирифтанд. Баъзан ба назараишон чунин менамуд, ки гӯё ба онњо чизе намерасад, аммо баъдтар дар ин бора фаромӯши мекарданд. Лекин, ба ъяр ъял аз як кишвар ба кишвари дигар занг задан мумкин буд. Калонсолон чунин мегуфтанд, аммо бачањо медонистанд, ки ин дурӯг' аст. Охир симњои иртибот бурида шуда буданд. Бачањо ъатто кӯшиши занг заданро ъам намекарданд...

Дар Қисми сабз лъасту хез аз болои кактусњо шодии зиёд дошт. Агар ягон бача ба қадри зарурӣ баланд лъањида натавонад, ба дунбаи ў сӯзанњои кактус мекалиданд. Баъзан бачањо дар деворњои таҳмагини сабз нишаста барои худ туњфањои гуногун фикр карда мебаромаданд: лимонади сабзи райњон, пиёзи сабз, панъ метр рӯдаи резинии сабз. Фаќат Нахӯдаки сабз гоњо нуќтачаи сурх меҳост. Барои худаш. Нуќтачаи хурдакак, майданњаке, ки ъељ кас онро диди натавонад. Полис аз ин хоњиши ў хабар надошт, аз ин лъињат, гуфтан мумкин, ба Нахӯдаки сабз омад карда буд...

Султони Се салтанат њар рўз фармон мебаровард: «Њар сањар сарњадњо ранг карда шаванд!»

Полисњо пеш аз ъама, барваќт аз хоб межестанд, бо шонањои сабзу сурху зард мўйњояшонро шона мекарданد (њар кадом бо шонаи худ) ва ба кор мерафтанд. Баъди кор онњо мисли ъамаи калонсолон ба хона бармегаштанд ва њар кадом ба Худои худ – ба Худои сабзу сурху зарди худ ибодат мекарданд.

КИСМИ 2. Аммо боре воќеаи боварнокардание ба амал омад! Дар Кишвари сабз садбарги зард шукуфт!!! Он хеле садбарги зебо буд, аммо вакте калонсолон аз наздаш мегузаштанд, чунон рўй турши мекарданд, ки дидани ин ъол нохуши буд... Садбарг дер нашукуфт...

Ин ъамон рўзе ба амал омад, ки Нахўдаки сабз ба даруни табакчай шўрбои туршакдор қошуќро партофт. Шўрбои туршакдор ба чор тараф пош хўрд! Ёељ воќеа нашуд, чаро ки хона сабз буд. Падару модар низ сабз буданд. Факат табакчা пора-пора шуд, дигар чизе нашудааст. Касе чизеро надид ва нашунид... Аммо аз ъамон вакт бачањо фањмиданд, ки воќеаи фавқулодае ба амал омад!..

Њамаи бачањои ъамаи кишварњо давида назди сарњад лъамъ шуданд. Онњо дар он лъо истода ба чашми ъамдигар менигаристанд. Ва ногањон Нахўдаки сабз кори ғайриимконе кард!..

Ў хатти бо бўр кашидашудаи сарњадњоро пок кардан гирифт. Њамаи бачањо аз паси ў ин корро тақрор мекарданд! Сарњадњо гум шуданд! Пас қўдакон ба ъамдигар салом доданд, аввал хеле эњтиёткорона, баъд далертар шуда! Сурхњо бо Сабзњову Зардњо ва Зардњо ъам бо Сурхњову Сабзњо... Бо ъамдигар! йар яке бо ъар яке!.. Ягон чизи бад рўй надод! Бачањо ба бозї сар карданд ва дар бораи робот, граммофон ва навиштаљот фаромўши намуданд... ва оњиста-оњиста онњо рангоранг мешуданд... Њама аз нуќтањое сар шуд, ки дар бачањо пайдо шуданд, ъамон хел нуќтањое, ки Нахўдаки сурх орзуи доштанашонро мекард. Вакте бачањо гуногунранг шуданд, фикри онњо, ъиссиёташон низ гуногунранг шуданд! йар яке дигареро мефањмидагї шуд! Дар Се салтанат ягон вакт ин қадар хурсандї рўй надода буд!

Акнун ъама «Суруди лимў»-ро меконданд, аз болои кактусњо мепариданд, дар бораи барфи кабуд орзу мекарданд, ба сўи Офтоб помидор мепартофтанд!

Калонсолон аз ъайрат дањонашон воз монд... Онњо нотавон буданд! Баъзеи онњо бошанд, худашон низ гуногунранг шудан хостанд! Барои онњо душвор буд, аммо дар андоми баъзеи онњо нуктачањое пайдо шуданд, масалан дар андоми падару модари Нахӯдаки сабз...

Аммо факат кӯдакон ба таври ъакикӣ гуногунранг шуда буданд! Ба дар ъакикат хушибаҳт буданд!..

Қисми охири афсонаро хонда истода, омӯзгор ба иштирокчиён иљозати сањнавӣ кардани афсонаро медињад ва ъаракатњои онњоро роњбарӣ меқунад:

«Сокинон» сарњадњоро аз байн мебаранд, ба ъамдигар салом медињанд, бо ъам омехта мешаванд, медаванд, мельањанду мераксанд, лъузъюи либосашон ва пуфакњоро бо ъам иваз меқунанд, дар рӯи ъамдигар, кафи дастон дилчањои рангоранг, табассум, гул мекашанд!..

Омӯзгор ин лаъза мусиқии шӯхеро мемонад, карнавал ташкил намуда, аз ъама хоњиш меқунад, ки дастони ъамдигарро гиранд. Ўама якъоя «РАҚСИ РАНГОРАНГ»-ро мераксанд!

Дар охири ид омӯзгор ъамаи иштирокчиёнро давра шинонда ба онњо саволњои зериро медињад:

Саволњо барои лъамъбости натиљањо



- Табъашон чї хел?
- Чаро?
- Афсонае, ки ъамин ъоло шуниданд, маъкулашон шуд?
- Маънии асосии он чист?
- Сабаки асосие, ки онњо аз ин афсона гирифтанд, кадом аст?
- Идеяи ин афсона оянда дар зиндагӣ ба кор меояд?



ТАВСИЯЊО БА ОМӮЗГОР



Пешакӣ бояд мусиқӣ ва мавод (се ранг коғази гофри ва се ранг пуфак) омода карда шавад.

- Йамаи иштирокчиён дар натиљаи или гузарондашуда бояд идеяи асосии афсонаро аз худ кунанд. Янье, чї тавр сокинони дар аввал аз рўи ранг таќсимшудаи салтанати афсонавї боре бо аќл мефањманд, ки зиндагии якъояи бо саръадъо лъудонашудаи калонсолон ва кўдакон онъоро фаќат зиннат медињаду ғанї мекунад, юаёташонро равшантару рангингтар, хушбахтонатар мегардонад.

Сессияи 2. Робитаи мутакобила байни мушкилоти лъањонї ва мањаллї(ваќти умумї 68 даќика)

1. Омўзгор ањли синфро ба ду гурӯни хурд лъудо мекунад.
2. Омўзгор ба гурӯни якум супориш медињад.

Супориш.

«Ба гурӯни шумо лозим аст, ки низои воќеиро дар сатњи лъањонї муайян намуда, таъсири ин низъоро дар сатњи мањаллї таълил намояд (дар сатњи кишвари шумо).

Шумо бояд натиљаи кори анъомдодаатонро дар як сањифаи флипчарт навишта, баъд онро ба гурӯни дигар муаррифї кунед. Корро метавонед дар шакли матн, расм, лъадвал ё тарњ ильро кунед. Чи хеле, ки ба шумо қулай бошад».

3. Омўзгор ба гурӯни дуюм супориш медињад.

Супориш.

«Ба гурӯни шумо лозим аст, ки низои воќеиро дар сатњи мањаллї муайян намуда, таъсири ин низъоро дар сатњи лъањонї таълил намояд.

Шумо бояд корро дар як сањифаи флипчарт нависта, баъд онро ба гурӯни дигар муаррифї кунед. Корро метавонед дар шакли матн, расм, лъадвал ё тарњ ильро намоед. Чи хеле, ки ба шумо қулай бошад».

4. Омўзгор ба гурӯњо барои кор дар гурӯњои хурд ваќт (10-15 даќика) медињад.

5. Гурӯньюо ба ъамдигар коръои худро муаррифї менамоянд. Баъди он омӯзгор ъамроњи гурӯнь ба муњокима шурӯъ мекунад.

Саволњо барои муњокима



- Ўангоми дар гурӯньюои хурд кор кардан шумо чиро дарк намудед?
- Оё шумо байни мушкилоти лъаљонї ва мањаллї робитаero дида тавонистед?
- Шумо барои худ аз ин чї хулоса баровардед?
- Шумо ибораи «Мусибат бегонагї надорад»-ро чї гуна мефањмед?
- Оё ин ба мавзӯи мо дахл дорад?

Сессияи 3. Табъиз (мањдуќунии ъуќук) дар ъомеа(вакти умумї 60 даќика)

3.1. Машќи «Як ќадам ба пеш, як ќадам ба аќиб» (60 даќика)

1. Омӯзгор ба иштирокчиён пешнињод мекунад, ки наќши худро ба воситай ќуръакашї муайян кунанд.
2. Ў мефањмонад, ки ъаr иштирокчї наќши худро дорад ва бояд бо он шинос шуда онро аз худ кунад. Омӯзгор барои бо наќш шинос шудан вакт медињад. Иштирокчиён варакчањоero, ки дар онњо наќшњояшон навишта шудааст, ба ъамдигар нишон намедињанд.

10 наќш

Наќши 1. Шумо марди миёнсол, тољике, ки дар кишвари худ зиндагї мекунед, дар сохтори давлатї фаъолият доред. Шахси барўманди ъомеа ъастед.

Наќши 2. Шумо донишљӯи ъиндустанї ъастед, ба кишвари бароятон бегона омадаед, забону фаръянги ањолии мањаллиро намедонед. Кишвари худро пазмон шудаед.

Нақши 3. Шумо лъавонзани тольик (арўс) ъастед. Йамроны хешу табори шавњаратон зиндагӣ мекунед.

Нақши 4. Шумо марди лъавон, маъюб ъастед, аз лъое ба лъое бо аробачаи маъюбӣ ъаракат мекунед.

Нақши 5. Шумо сарвари динӣ ъастед, дар кишвари худ дини асосии кишваратонро таблиғ мекунед.

Нақши 6. Шумо мусулмонзани қавмӣ (этникӣ) ъастед, аммо дини дигарро қабул кардаву ба он пайравӣ мекунед. Бинобар ин шумо ба чорабинињову маъракањои хешу табор ва чорабинињои дигар, ки бо дин вобастаанд, намеравед.

Нақши 7. Шумо аз лъўгињои мањаллӣ ъастед, ки барои зиндагиатон бо талбандагӣ ризқу рӯзӣ меёбед.

Нақши 8. Шумо муњольири хитої ъастед, ки дар Толикистон кор мекунед.

Нақши 9. Шумо зани пиронсол ъастед, миллататон рус, нафаќагир, танњо зиндагӣ мекунед, вазъи саломатиатон хуб нест.

Нақши 10. Шумо – донишлъойи камбизоат, ба шањр барои тањсил омадаед, шармгин, аз дењотӣ буданатон хильолат мекашед, гӯшагир ъастед, худро ноњинљор юис мекунед.

3. Баъди он ки юама бо наќшњои худ шинос мешаванд, омӯзгор аз иштирокчиён хоњиш мекунад, ки дар мобайни хона саф кашанд ва ҷашмонашонро пӯшида дасти ъамдигарро гиранд.

ТАВСИЯЊО БА ОМӮЗГОР



Барои гузаронидани ин машќ фазои озод лозим аст, масалан, агар иштирокчиён дар байни хона, дар як хат саф кашанд, лъои холӣ чунон бошад, ки онњо дањ қадам ба пеш ва дањ қадам ба ақиб гузошта тавонанд. Дар дохили синфхона сутунњо, ашёе, ки ба ин машќ халал мерасонанд, набояд бошанд. Мебели синфхонаро пешакӣ аз ин лъо гирифта, ба лъо дигар гузоштан лозим аст, то иштирокчиён ъянгоми иљрои машќ ба онњо барнахӯранд.

4. Омӯзгор мефањмонад, ки юозир ъар кас ба саволњои вобаста ба наќши худ як қадам ба пеш, ё як қадам ба ақиб гузошта лъавоб медињад. Иштирокчиён дасти ъамдигарро дошта меистанд, агар дар мавридњое

масофаи байни онъю калонтар шавад, метавонанд дастонашонро сардињанд.

5. Ваќте омўзгор мебинад, ки ањли синф тайёранд, ба хондани саволњо сар меқунад.

Саволњо барои машќи «Як ќадам ба пеш, як ќадам ба аќиб»

- Онъое, ки ба забони модарии худ озодона гап зада метавонед ва забони модарии шумо дар кишваре, ки зиндагӣ меқунед, забони асосӣ юисоб мешавад, як ќадам ба пеш гузоред.
- Онъое, ки айни замон дар кишвари бегона зиндагӣ меқунед, як ќадам ба аќиб гузоред.
- Онъое, ки озодона тасмим гирифта метавонанд, масалан, дар масъалаи чӣ тавр гузарондани ваќти холӣ, дар кульо кор кардан, тањсил намудан, чӣ тавр либос пӯшидан - як ќадам ба пеш гузоред.
- Онъое, ки дар таъминшавӣ бо кор, гирифтани маълумоти (тањсилоти) босифат, доштани истироњати хуб ягон мањдудият доранд, як ќадам ба аќиб гузоред.
- Онъое, ки пайрави дини ислом ъастанд, як ќадам ба пеш гузоред.
- Агар шумо тольик набошед, як ќадам ба аќиб гузоред.
- Агар шумо мард бошед, як ќадам ба пеш гузоред.
- Агар шумо дар интихобот иштирок карда овоз дода метавонед, як ќадам ба пеш гузоред.
- Агар дар назди лъамъият баромад карда, фикри худро кушоду равшан гуфта метавонед, як ќадам ба пеш гузоред.
- Агар шумо ба технологияњои муосир наѓз сарфањъм равед, як ќадам ба пеш гузоред.
- Касе, ки ба назди автобус бе мушкилӣ давида рафта метавонад, як ќадам ба пеш гузоред.
- Онъое, ки ба хонаашон ъяр касеро хоњанд, оварда метавонанд, як ќадам ба пеш гузоред.

6. Омӯзгор хоњиш мекунад, ки ъама чашмонашонро кушода бубинанд, ки кї дар кульо истодааст. Баъд хоњиш мекунад, ки ъама давра гирифта нишинанд ва наќшњояшонро ошкор намоянд.

Омӯзгор ба муњокима сар мекунад:

Саволњо барои муњокима



- Баъди ильрои ин машќ чи эњсосоте шуморо фаро гирифт? Дар ин бора наќл кунед.
- Чаро шумо худро мањз чунин ъис мекунед?
- Мањни асосии он чист?
- Сабаки асосие, ки аз он омӯхтед, кадом аст?
 - Оё ин машќ табъизро дар лъомеа нишон медињад?
 - Оё ъама узви лъомеа ъуќуки баробар доранд?
 - Кї дар пеш ќарор гирифт? Ильроқунандагони кадом наќшњо?
 - Кї дар аќиб ќарор гирифт? Ильроқунандагони кадом наќшњо?
 - Шумо чї фикр мекунед? Рахна бояд бошад? Чаро?
 - Шумо худро дар наќшњоятон чї хел ъис кардед?
 - Ваќте як ќадам ба пеш гузоштед, шуморо чї ъиссиёте фаро гирифта буд?
- Ваќте як ќадам ба аќиб гузоштед, шуморо чї ъиссиёте фаро гирифта буд?

Омӯзгор натильи ин машќро лъамъбаст карда, муњокимаро хулоса мекунад.

ТАВСИЯЊО БА ОМЎЗГОР

➤



Иштирокчиён бояд хулоса бароранд, ки дар льомеа табъизи (мањдуќунии њуќуќи) динї, синнусолї, лъинсї, миллї вульуд дорад. Бояд сабабњои мављуд будани чунин намудњои табъизро фањманд, хулоса бароранд, ки дар льомеа кї бештар мавриди табъиз ъарор мегирад?

Сессия 5. (вакти умумї 45 даќика)

Омўзгор аз иштирокчиён хоњиш меќунад, ки давра нишинанд. Ў хотимаи дарсро эълом дошта, мегўяд, ки вакти лъамъбаси натиљањо расидааст. Ба иштирокчиён ду саволи асосї медињад:

- А) Барои шумо имрўз чї чиз нав буд?
- Б) Дар натиљаи ин дарс дар шумо чї гуна идеяву фикрњои нав пайдо шуданд?

Омўзгор ба ъар як иштирокчї имкон медињад, ки баёни фикру ақида намояд. Пешнињод месозад, ки дарсро бо ёрии техникаи «Иншиои яқдаќиќаина» арзёбї кунанд. Ба ъама як варакї коғаз медињад, то ки дар давоми як даќиќа ба саволњои зерин лъавоб дода иншо нависанд.

- Муњимтарин ва асоситарин чизе, ки имрўз фањмида, чист?
- Кадом саволњо барои ту нофањмо монданд?

Омўзгор иншиои иштирокчиёнро лъамъ намуда дарсро хотима мебахшад. Ба иштирокчиён барои иштироки фаъол ташаккур гуфта, аз ъар яке даъват ба амал меорад, ки дар зиндагї бо идеяи шањрвандии лъањонї шарик гарданд. Баъд иштирокчиён барои тањлили баъдинаи натиљањо тестњои худбањодињиро пур меќунанд.

Тавсияњои иловагї ба омўзгор



- Барои баргузории дарс пешакӣ ъамаи маводро тайёр намудан лозим аст. Ёи кори иштирокчиёнро ба сурати нимдоира омода кунед.
 - Ёалби ъар иштирокчӣ ба лъараёни кор зарур аст, то ки ъама дар омӯзиш иштироки фаъол дошта бошанд.
 - Агар ъис кунед, ки аъли синф хаста шудааст, каме танаффус дињед, бозии нерубахшу хушњолкунандаеро ташкил намоед.
- Агар аъли синф машқро дар вакти додашуда иљро карда натавонад, вакти иловагӣ дињед, саъй намоед, ки роњбариатон бо ақли гиро бошад, аъли синфро эъносос кунед.
- Ба майдонталабињо, имконоте, ки дар вакти муњокима пайдо шуданашон мумкин аст, омода бошед.
- Мушоњида намудан ва бодикӣат гӯш карда тавонистан бояд аз хислатњои омӯзгор бошад.



Қоиданои асосии баргузории мубоњиса

- 1.
2. Бодикӣат, ботањаммул ва холисона гӯш кунед.

Идеяњо, афкор, эродњоро танќид кунед, аммо на шахсонеро, ки онњоро баён мекунанд.


3. Барои шунидани афкор дар бораи идеяњои худ ва танќиди онњо тайёр бошед.
4. Фикру ақидаи одамони дигарро, ки аз фикру ақидаи шумо фарќ мекунанд, бо тањаммул гӯш кунед.
5. Дар вакти сунъбат бо мардум рафтори эњтиромона дошта бошед, саъй кунед, ки наранљонед. Аз калимоте, ки онангги сиёсӣ доранд, ё бо хушунат алоќаманданд, парњез кунед.
6. Мавќеи дигаронро ба назар гиред.
7. Ба ъама имкони изъори ақида намуданро дињед, бо навбат гап занед, сухани ъамдигарро набуред.
8. Ўамаро барои баъсу муњокима лъалб кунед, хусусан онњоеро, ки ба худ боварӣ надоранд, ё барои баёни фикрашон тайёр нестанд.
9. Аз мавзӯъ дур наравед, муълазбаён бошед.

МАВОДИ КОРИИ ТАЌСИМОТӢ БАРОИ МОДУЛИ 3 «ШАЊРВАНДИИ ЛҶАЊОНӢ»

Маводи кории тақсимотии 1.

Шањрвандии лъянонї ба мањои эњсости тааллуќ ба лъомеаи лъянонї ва инсонияти муттањид аст, ба аъзои он ъамбастагӣ ва ъувияти дастаљамыї (коллективи) нисбат ба якдигар, ъамчунин масъулияти дастаљамыї дар сатњи лъянонї хос аст.

Тарбияи шањрвандии лъянонї шеваву равиши нав дар тањсилот аст. Ва он ба ташаккули донишњо, малакањо, арзишњо ва мӯкаррапоти зиндагӣ ба манфиати иштироки фаъолона дар рушди устувор ва осоиштаи лъомеа нигаронида шудааст. Тарбияи шањрвандии лъянонї мањои эъоди эътиром ба ъуќуќи башар, адолати ильтимої, баробарии лъинсӣ ва пойдории муњити зистро дорад ва ин асоси арзишњоест, ки барои мустањкам намудани сулъ мусоидат мекунад¹².



Таръумай калимањои дар гирди доирабуда:

¹² Дастури методи оид ба пешгирии ифратгароии хушунатомез. (Юнеско)

меңнат, лаңонишаві, табыз, баробарий линсі, камбизоаті, саломаті, муңити зист, сұлъ, бехатарии инсон, демократия, васоити ахбор, шаңрванді, таңсилот, күдакон, варзиш.

Дар дохили доира:

таңсилоти шахсі ва ильтимої, таңсилоти лаңоні, таңсилоти байнифаръянгі ва зидди нақодпарасті, омүзиши мушкилоти рушд, маълумоти экологі, омүзиши фаръянги лаңон, омүзиши њуќукі, омүзиши шаңрванді.

Таңсилот дар соңаи њуќукі инсон

Насли аввали њуќук - озоді,

Насли дуюми њуќук – баробарі,

Насли сеюми њуќук – њамдилі

Маводи кории тақсимотии 2.

ЭЪЛОМИЯИ ПРИНСИПЬОИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ (ИҚТИБОС)

Бо қарори 5.61 Конференси генералии ЮНЕСКО аз 16 ноябрь соли 1995 тасдиқ шудааст. 16 июняи соли 1995 эълон шуда ба имзо расидааст.

Моддаи 1. МАФЊУМИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ

1.1. Таҳаммулпазирї (толерантность) маънои эхтиром, қабул ва дарки дурусти гуногуний ғаний фарҳангҳои ҷаҳони мо, шаклҳои худбаёнгарї ва роҳҳои зоҳир кардани фардияти инсонро дорад. Ба он дониш, күшодагї, муюшират ва озодии андеша, вичдон ва эътиқод мусоидат мекунанд. Таҳаммулпазирї мувофиқати гуногурангист. Ин на танҳо қарзи маънавӣ, балки ниёзи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ низ мебошад. Таҳаммулпазирї фазилатест, ки ноил гаштан ба сұлҳро имконпазир месозад ва ба иваз кардани фарҳанги ҷанг бо фарҳанги сұлҳ мусоидат мекунад.

1.2. Таҳаммулпазирї – ин гузашт, илтифот, тағофул (чашмпӯшї) нест. Таҳаммулпазирї, пеш аз ҳама, муносибати фаъолест, ки дар заманаи эътирофи ҳуқуқҳои умумї ва озодиҳои асосии инсон ташаккул ёфтааст. Дар ҳеч њолат таҳаммулпазирї асосноккунии суйқасд ба ин арзишҳои

асосӣ нест, шахсони алоҳида, гурӯҳҳо ва давлатҳо бояд таҳаммулпазирӣ нишон диханд.

1.3. Таҳаммулпазирӣ – вазифадорӣ барои мусоидат намудан ба исботи хуқуки инсон, гуногунандешӣ (аз ҷумла гуногунандешии фарҳангӣ), демократия ва тартиботи њуќуќӣ мебошад. Таҳаммулпазирӣ, ин мағҳумест, ки маънои рад кардани додгматизм, мутлақсозии ҳақиқатро дорад. Инчунин тасдиқ намудану қабул кардани меъёрҳои дар санадҳои хуқуқии байналмилиалии соҳаи хуқуки инсон муқарраршуда низ таъяммулпазирист.

1.4 Намоиши таҳаммулпазирӣ, ки бо эътироми хуқуки инсон њамоњанд аст, маънои тоқат намудани беадолатиҳои иҷтимоӣ, гаштан аз эътиқоди худ ё таслим шудан ба эътиқоди бегонаро надорад. Маъно ин аст, ки њарқас озодона пайрави эътиқоди худ буда метавонад ва эътироф мекунад, ки дигарон низ ин њуќуќро доранд. Ва ин эътирофи он аст, ки одамон аз ҷиҳати зоҳирӣ, мавқеъ, гуфтор, рафткор ва арзишҳо табиатан аз њамдигар фарқ мекунанд ва ҳақи дар дунё зистану њифз намудани фардияти худро доранд. Яъне, ин боз чунин маъно дорад, ки таъмил шудани (бор карда шудани) ақидањои як одам ба одамони дигар мумкин нест¹³.

ВОСИТАЊОИ АРЗЁБИИ ДОНИШЊОИ АЗХУДШУДА, МАЊОРАТУ МАЛАКА

Худбањодињии иштирокчиён то/баъди Модули З «Шањрвандии ѡањонӣ»

1) Ман идеяи шањрвандии ѡањониро мефањмам ва тарафдори ин идея њастам.

- А) Не, намефањмам
- Б) Намедонам
- В) Мефањмам, вале пурра не
- Г) Дарк мекунам, вале фањмонда наметавонам
- Д) Дарк мекунам ва фањмонда метавонам.

2) Ман ба фарҳанги ҳалқҳои дигар таваҷҷуҳ дорам.

¹³ Дастур барои муаллимон - мураббиёни системаи таъсилоти ибтидоии қасбии Ҷумъурии Қирғизистон оид ба таълими чандфаръянгии донишомӯзон

- А) Не, тавальյуњ надорам
- Б) Намедонам
- В) Тавальյуњ дорам, vale хеле кам
- Г) Аксар ваќт тавальյуњ дорам.
- Д) Њамеша ба фарњанги халќиои дигар тавальյуњ дорам.

3) Ваќте дар муњити дигар њастам, худро ноњинљор њис мекунам.

- А) Розї нестам, ман ба муњити нав зуд мутобиќ мешавам.
- Б) Намедонам
- В) Ман кам худро ноњинљор ќис мекунам.
- Г) Аксар ваќт худро ноњинљор ќис мекунам.
- Д) Њамеша худро ноњинљор ќис мекунам.

4) Ман бо мардумони миллатиои дигар, пайравони динњои дигар муносибати дўстона дорам

- А) Не, муносибатам дўстона нест
- Б) Намедонам
- В) Муносибати бетарафона дорам.
- Г) Бале, муносибатам дўстона аст
- Д) Ман аз одамони миллати дигар, пайравони динњои дигар дўстони зиёд дорам.

5) Агар фикр, назар, эътиќодоти одами дигар бо фикру ақида ва эътиќоди ман мувофиқат накунад, хашмгин мешавам.

- А) Не, хашмгин намешавам
- Б) Намедонам
- В) Хашмгин мешавам, vale кам
- Г) Аксар хашмгин мешавам
- Д) Њамеша хашмгин мешавам.

6) Барои ноил гаштан ба маќсади худ ман ёувваи љисмониамро истифода мебарам.

- А) Не, ман истифода намебарам
- Б) Намедонам
- В) Кам истифода мебарам
- Г) Аксар истифода мебарам
- Д) Њамеша истифода мебарам

7) Ман дар љомеаи худ идеяи сулњ, шањрвандиро пеш бурда метавонам

- А) Не, наметавонам
- Б) Намедонам
- В) Кам
- Г) Аксар вакт
- Д) Њамеша

8) Ман низоњьоро бо роњи осоишта њал мекунам.

- А) Не
- Б) Намедонам
- В) Хеле кам
- Г) Аксар вакт
- Д) Њамеша

9) Мушкилоти љомеаи мо барои љањон ягон хел ањамият надорад.

- А) Розиам
- Б) Розї нестам
- В) Намедонам
- Г) Қисман розиам

10) Ба мушкилоти одамони дигар, кишварњои дигар таваљуњ надорам.

- А) Розиам
- Б) Қисман розиам
- В) Розї нестам
- Г) Намедонам.

МОДУЛИ 4

«МАЛАКАЊОИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАЊОИ РАЌАМЇ»

Маќсад: Иштирокчиён дар ѡараёни фаъолияти шањрвандї малакањои истифодаи воситањои раќамиро доранд, ба он сарфањм мераванд.

ИСТИЛОЊОТ:

Њамаи истилоњот дар бахши «**Маводи кории таќсимотї**» дода шудаанд.

Вазифањо:

1. Шинос намудани иштирокчиёни омӯзиш бо мафъумњои раќамисозї, имкониятњои воситањои интернетї;
2. Ба иштирокчиён омӯзондани воситањои интернетї барои гузарондани омӯзиши онлайн;
3. Ба иштирокчиён омӯзондани асосњои вироиши (тањрири) аксњо ва наворњои видеоӣ барои истифодаи минбаъда;
4. Ба иштирокчиён омӯзондани асосњои SMM (Social Media Marketing - Маркетинг дар шабакањои иљтимої). Яъне таблиғи молњо ва хидматњо аз тариќи шабакањои иљтимої, ки чун шабакањои иљтимоии маркетинг (бозорёбї) фаъмида мешаванд.

Натиљањои мавриди интизор:

1. Иштирокчиёни омӯзиш/тренинг бо мафъумњои раќамисозї, имкониятњои воситањои интернетї шинос шудаанд;
2. Иштирокчиён барои гузарондани омӯзиши онлайн воситањои интернетиро омӯхтаанд;

3. Иштирокчиён асосъои вироиши (тањрири) аксъо ва наворъои видеоиро барои истифодаи минбаъда омӯхтаанд ва онъоро амалӣ карда метавонанд;
4. Иштирокчиён асосъои SMM-ро омӯхтаанд ва мањорату малакањои худро дар амал истифода бурда метавонанд.

ТАЛЬЊИЗОТ: экран барои муаррифӣ, ноутбуќњо/смартфонњо, флипчарт/коѓази А3, маркерњо, худкорњо (ручкањо) ва дафтарињо барои ќайд.

ДАВОМНОКИИ ОМӮЗИШ: 1 рӯз (8 соати академӣ)

РАФТИ ОМӮЗИШ АЗ РӮИ МОДУЛИ 4. «МАЛАКАЊОИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАЊОИ РАЌАМӢ»

Бахши муќаддимавӣ (ваќти умумӣ 22 даќиќа)

1. Шиносої бо маќсад ва вазифањои модул (15 даќиќа)

1.1. Омӯзгорон иштирокчиёни модулро хайрамаќдам гуфта, онъоро бо барнома, маќсад ва вазифањои омӯзиш шинос мекунанд. Иштирокчиён пеш-тестњоро (тестњое, ки ќабл аз омӯзиш пур карда мешаванд) пур карда, интизорињои худро дар барчаспњои (стикерњои) ранга менависанд.

Омӯзгорон интизорињоро дида баромада мураттаб месозанд ва ба иштирокчиён иттилоъ медињанд, ки кадоме аз онъоро дар доираи модули «МАЛАКАЊОИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАЊОИ РАЌАМӢ» амалӣ намудан мумкин аст.

2. Машќи “Zip, Zap, Zon” (7 даќиќа)

Њамаи иштирокчиён давра гирифта меистанд. Омӯзгор шартњоро мефањмонад, ки инњоанд: Ў аввал шуда ба яке аз иштирокчиёни давра ишора намуда мегўяд: «ЗИП». Ин иштирокчӣ дар навбати худ бояд ба нафари дигар ишора намуда бигўяд: «ЗАП». Иштирокчии сеюм ба иштирокчии дигар ишора намуда мегўяд: «ЗОП».

Калимањо бояд бо ъамин тартиб талаффуз шаванд: «ЗИП! ЗАП! ЗОП!» Иштирокчие, ки хато мекунад, аз бозӣ мебарояд. Дар давра 2 нафар мемонанд ва ба ъамдигар нигоъ карда мегўянд: “ЗИП! ЗАП! ЗОП!” – то дами хато намудани як нафари онъо.

Ин машќ бодиќатии иштирокчиёно бењтар мекунад ва фазои мусоид ба вульуд меоварад.

Сессия 1. «Раќамисозї дар асри XXI » (ваќти үмумї 68 даќиќа)

1.1. Намоиши навори видеої (20 даќиќа)

Омўзгор ба иштирокчиён дар бораи малакањои истифодаи воситањои раќамї ва таъсири раќамисозї ба зиндагї навори видеої нишон медињад. Навори видеоиро дар ишорањои (ссылка) зерин пайдо кардан мумкин аст: <https://youtu.be/P-NnVQJr8AY>

Барои дуруст фањмидани истилоњои «раќамисозї» ва «малакањои истифодаи воситањои раќамї» омўзгор ба иштирокчиён таърифи, яъне шарњи онњоро дар слайд нишон медињад.

«Раќамисозї» - татбиќи технологияњои раќамии муосир дар соњањои гуногуни ъяёт ва истеъсолот.

«Малакањои истифодаи воситањои раќамї» - салоњиятњо дар соњаи истифодаи компьютерњои инфиродї (шахсі) ва интернет, инчунин кўшишу сабъи одамон барои азхудкунии донишњои ба он даҳлдошта ва ъносил намудани тальриба.

1.2. Лексияи кўтоњ (33 даќиќа)

Омўзгор дар ваќти муњокима диќќати иштирокчиёно ба муњимияти саводнокии расонаї равона мекунад. Барои чї ъянгоми кор бо иттилоот тафаккури интиқодиро истифода бурдан лозим аст ва кадом малакањои асосии истифодаи воситањои раќамиро инсон бояд дошта бошад.

Барои дарки бењтар омўзгор наворњои видеоиро дар мавзўъњои зерин нишон медињад:

1. Иттилоот ва расонањо https://youtu.be/_z1g660ZBrw;
2. Тафаккури интиқодї дар расонањо. https://youtu.be/oawFkun4c_k;
3. Имкониятњо дар интернет <https://youtu.be/rNTA-xBJsUE>
4. Чї гуна дар ъамоњангї бо интернет зиндагї кунем?
https://youtu.be/eR4_dY-W3sI

Наворъои видеоӣ дастрас, ба забони барои лъавонон фаъмо омода шудаанд ва ин ба омӯзгор имкон медињад, ки моњияти сессияро содаву осон баён кунад.

Баъди муњокимаи навори видеоӣ дар бораи саводнокии расонаӣ ва малакањои истифодаи воситањои раќамӣ омӯзгор бо усули лексияи кӯтоњ ба иштирокчиён дар бораи воситањои гуногуни онлайн ва имкониятњои он наќл мекунад.

«Саводнокии расонаӣ – ёобилияту мањорати истифода ва эъоди матнњои расонаӣ, ба иттилои дарёфткарда муносабати интиқодӣ доштан, онро санљидан ва тањлил намудан аст.

«Воситањои онлайн» – хадамот (сервис) ва барномањои замимавие, ки бо ёрии онњо эъод намудани супоришињои интерактивӣ, барои баргузории чорабинињо дар ёолаби онлайн сабт кардани навори видеоӣ, ба амал овардани робитаи бозгашта (алоќай баръакс, баргарданда) мумкин аст.

Дар ваќти муаррифӣ омӯзгор ба ин воситањои онлайн дахл мекунад:

1. Почтаи электронӣ (gmail.com, mail.ru, yandex.ru ва ғайра.)

Почтаи электронӣ (e-mail)¹⁴ - хадамоти шабакаӣ аст, ки барои фиристодан ва гирифтани иттилоот пешбинӣ шудааст.

2. Воситањои лъустульёй иттилоот (Google, Yandex).

Системаи лъустульёй¹⁵ – системаи компьютерие, ки маҳсус барои лъустульёй иттилои зарурӣ дар интернет эъод шудааст.

Хадамоте (сервисъое), ки истифодаашон бештар маъмул шудааст - сервисъо барои лъустульёй контентњои¹⁶ графикӣ ва матнӣ, инчунин файлњо дар серверъои (дастгоҳи хизматрасонӣ дар системаҳои автоматии коркарди иттилоот) FTP, молњо дар интернет-мағозањо ва ғ.

Сервери FTP – сервер (File Transfer Protocol - Протоколи интиқоли файл) барои мубодилаи файлҳо тавассути интернет ё шабакаи компьютерии маҳаллӣ пешбинӣ шудааст.

¹⁴ <https://www.seonews.ru/glossary/elektronnaya-pochta/>

¹⁵ <https://seo.ru/seowiki/poiskovaya-sistema/>

¹⁶ Контент - мундариљаи иттилоотий сайт аст (матнњо, иттилои графикӣ, овозӣ, инчунин китобњо, рӯзномањо, маљмӯаи мақолањо, мавод ва ғ.).

Сервери FTP ин компьютер барои нигаҳдории файлҳост. Он ба шабакаи маҳаллӣ ё ҷаҳонӣ доҳил карда шудааст ва ба он тибқи қоидаҳои муайян дастрасии ташрифоварандагон аз дур ташкил карда шудааст, ки метавонанд файлҳоро зеркашӣ ва бор қунанд (скачать и загрузить).

3. Шабакањои иљтимої (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter)

Шабакаи иљтимої¹⁷ - манбае, ки барои таъмини муносибатҳои байни одамон ё ташкилотҳо дар интернет пешбинӣ шудааст

4. **Интернет-порталъои иттилоотӣ -- Даргоњои иттилоотии Интернет (asiaplustj.info, khovar.tj)**

Портали (даргоњи) иттилоотӣ — манбаи бузурги интернетӣ, ки иттилооти муфассалро дар мавзӯи муайян пешниъод мекунад. Портали (даргоњи) иттилоотӣ дар мукоиса бо сайти одии мавзӯй, дорои воситаҳоест барои амалъои мутақобила бо корбарон. Инчунин ирсолњои мавзӯй, ҷустуҷӯро дар бар мегирад ва имкон медиҳад, ки ташрифоварандагон бо якдигар, масалан, дар форум¹⁸ ё чат¹⁹ муюшират қунанд.

5. Тильорати электронӣ (avrang.tj, volna.tj)

E-commerce ё тильорати электронӣ – фаъолияти соњибкорӣ, ки бо пањнкунӣ, паёми бозаргонӣ, реклама, пешбурди фурӯши молњо, хидматњо тавассути Интернет вобаста аст. Сода карда баён намоем, тильорати электронӣ, яъне ҳариду фурӯши онлайн бо ёрии пулњои электронӣ аст.

6. Паёмрасонњо (мессенњерњо) (What's app, Telegram)

Паёмрасон²⁰ — барномаи хоси муштариён, ки барои паёмрасонии фаврӣ ва мубодилаи фаврии он зарур аст. Илова бар ин бисёр паёмрасонњои мусир

¹⁷ <https://wiki.rookee.ru/socialnaya-set/>

¹⁸ Форум (web – forum) – ин сайти маҳсус ё баҳши сайт ё портал аст, ки барои муюшират ё мубодилаи афкор ташкил шудааст.

¹⁹ Чат (англ. chatter – гап задан) – мубодилаи иттилоъ дар вақти воқеъ байни ду ва ё зиёда корбарон бо ёрии шабакаи интернет

²⁰ <https://aboutmessengers.ru/messendzher-cto-eto-takoe>

имкон медињанд на танњо паёмњо, балки аксњо, фильмњо, наворњои видеої, файлњо, смайликњо ва ѓ. низ мубодила карда шаванд.

7. Пардохтњои интернетї (бонкдории мобилї, Эсхата Мобайл Банкинг, alif.mobi)

Пардохтњои онлайн²¹ - имконияти пардохти пули молњо ё хидматрасонї дар интернет, ё тавассути барномаи замимавии мобилий бидуни истифодаи пулҳо. Маъмулан, бевосита дар сайт ё барномаи мобилии фурӯшандад амалї мешавад.

Омӯзгор наќл мекунад, ки бо лъањонишавї ва тараќќиёти технология њаёти одам осон мегардад. Иртиботи байни одамон осон ва дастрас мешавад. Барои омӯзиш ва бењтар намудани малакањо имкониятњо пайдо мешаванд. Интернет ва малакањои истифодаи воситањои раќамї (абзорњои раќамї) хидматњо, молњоро осон дастрас мекунанд.

Ў зикр месозад, ки ба шарофати раќамисозї ва абзорњои нави интернетї интернет – бизнес (хидматњо), расонањо тараќќи мекунанд, Касбњои наве, ки пештар вульуд надоштанд, пайдо мешаванд.

Омӯзгор сессияро бо муњокима ба охир мерасонад.

Саволњо барои муњокима (15 даќиќа)



- Раќамисозї чист ва он ба зиндагии шумо чї гуна таъсир мерасонад?

Оё барои инсон афзудани малакањои истифодаи воситањои раќамї зарур аст? Чаро?

Малакањои истифодаи воситањои раќамиро дар шањрвандии фаъол чї гуна ба кор бурдан мумкин аст? Чї тавр воситањои онлайнро барои њалли мушкилоти лъомеаи мо ба кор бурдан мумкин аст?

Сессия 2. «ZOOM чист?» (68 даќиќа)

2.1. Йулеми зењнї (10 даќиќа)

²¹ <https://lifehacker.ru/onlajn-platezhi/>

Омӯзгор аз иштирокчиён мепурсад, ки онъю истилоњи «платформаи онлайн»-ро чї гуна мефањманд ва барои иртибот, алоќа аз кадом платформањои онлайн истифода мебаранд?

Агар иштирокчиён чї будани платформаи онлайнро намедониста бошанд, омӯзгор мисолъю мебиёрад, то аз иштирокчиён лъавобе шунавад. Њамаи лъавобъю дар флипчарт навишта мешаванд.

2.2. Лексияи кўтоњ дар бораи платформаи онлайн ZOOM (22 дақиқа)

Баъд омӯзгор лъавобъюи иштирокчиёнро хулоса намуда истилоњи «платформаи онлайн»-ро таъриф мекунад, яъне шаръ медињад ва дар бораи платформаи онлайнни хеле маъмул ZOOM, ки барои конференсияњои видеоӣ ва иртиботи видеоӣ ба кор бурда мешавад, наќл мекунад.

Платформаи онлайн – майдончай махсус аст, ки дар интернет барои иртибот/омӯзиш, маълумот, маърифат ва ғ. эълод шудааст.

ZOOM – ин платформаи абрї, ки барои гузарондани конференсияњои видеоӣ, вебинаръюи²² видеоӣ дар қолаби сифати баланддошта истифода мешавад.

2.3. Кори амалї оид ба истифодаи платформаи онлайни ZOOM (36 дақиқа)

Баъд омӯзгор бо иштирокчиён кори амалї мегузаронад. Дар ваќти кори амалї онъю чунин корњоро меомӯзанд:

- Чї тавр аз ќайд гузаштан;
- Чї тавр ташкил кардани конференсияњои видеоӣ;
- Чї тавр сабт кардани конференсияњои видеоӣ;
- Чї тавр ба даст овардани робитаи баргашта (вокуниш, алоќаи баръакс, алоќаи баргарданда);

²² Вебинар — баргузории вохӯрињои онлайн, ё муаррифињо (рӯнамоињо) ба воситаи интернет дар ваќти воќеї. Чорабиние, ки дар режими онлайн гузаронда мешавад..

- Чї тавр барои намоиши мавод омода кардани экран;
- Чї тавр иштирокчиёнро барои муњокимаронї ба толоръои гуногун таќсим кардан;
- Чї тавр PRO-и пулакии нусхай ZOOM-ро харидан;
- Чї тавр пахши барномаро аз платформаи ZOOM ба сањифаи шабакаи иљтимоии Facebook пайваст кардан.

ТАВСИЯЊО БА ОМЎЗГОР



Барои кори амалї иштирокчиён бояд бо худ нотбук, телефонъои мобилии бо интернет пайвастшуда дошта бошанд.

Сессияи 3. «Наќши шабакањои иљтимої дар зиндагии мо» (ваќти умумӣ 68 даќиќа)

3.1 Њуљуми зењнї (10 даќиќа)

Омўзгор сессияро аз њуљуми зењнї сар мекунад, то ки ѡавоби иштирокчиёнро ба саволъои зерин бифањмад.

- Шабакањои иљтимої, яње чї?
- Кадом шабакањои иљтимої айни замон хеле маъмулу машњуранд ва онњо дар кадом соњањо истифода мешаванд?
- Чаро љама ба шабакањои иљтимої муролиат мекунанд (Инстаграм, Телеграм)?

3.2. Лексияи кўтоњ (38 даќиќа)

Баъд омўзгор дар бораи асосъои SMM наќл мекунад. Онњоро чунин таъриф мекунад, яње шаръ медињад:

SMM (Social Media Marketing)²³ — маркетинг (бозорёбї аз тарики шабакањои иљтимої) — ин таблиѓи молњо ва хидматњо аз тариќи шабакањои иљтимої мебошад, ки чун шабакањои иљтимоии маркетинг (бозорёбї) фањмида мешавад.

Омўзгор маълумот медињад, ки **SMM (Social Media Marketing – Маркетинг дар шабакањои иљтимої)** фаъолиятњоеро ба монанди боз намудан ва бурдани сањифањо дар шабакањои иљтимої, тањияи мундарильяи барномањо ва наќшай барномањо, тањия ва пахши зиндаи барномањо, льой додани реклама (таблиѓот) ва омор дар бар мегирад.

Дар ваќти рўнамої (муаррифї) омўзгор дар бораи ъюлатњои воќеии чї гуна доштан ва бурдани сањифаи худ дар шабакањои иљтимої, аз лъумла дар Instagram ва Facebook, чї тавр таблиѓ намудани сањифаву нашрњои худ ба воситаи таблиѓоти (рекламаи) маќсаднок, омода сохтани рекламаи супоришӣ, чї тавр пайгирї намудани омор ва истифодаи он наќл меқунад. Инчунин ў дар бораи чї тавр сохтани контент, намудњои он, тартиб додани контент – наќша²⁴, намудњои он, ороишдињи гуфта мегузарад.

Instagram – ин шабакаи иљтимої, ки барои льой додани нашрњо, аксњо ё сабтњои видеои истифода мешавад.²⁵.

Facebook – ин шабакаи иљтимоии байналмилалї аст, дар он беш аз 2 миллиард бањрагирандагон худро сабти ном кардаанд. Дар дунё бузургтарин шабака ъисоб мешавад. Сабаби ин қадар машњур ва маъмул будани он имкониятњои васеи функционалии (вазифавии) ин шабакаи иљтимої, доимо ворид кардани навгонињо ва воситањои самараноки рекламавї мебошад.

Дар мисоли якчанд сањифањо омўзгор усуљои самараноки сањифа доштан ва бурдани сањифаро дар **Instagram** нишон медињад. Гайр аз ин дар бораи чї тавр истифода намудани воситаи «Пахши мустаќим» ё зинда дар **Instagram**, дар бораи бартарияти он, бо қадом маќсад истифода бурдани пахшњои мустаќим наќл меқунад.

Баъд омўзгор ба мавзўъюи дигар – ихтисосњои нав, ки бо рушди соњаи SMM вобастаанд, мегузарад, дар бораи асоситарини онњо наќл

²³ http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_marketing/

²⁴ Контент- наќша— рўйхати мавзўъюе, ки барои нашр намудан дар блог, шабакањои иљтимої ва манбањои дигар дар Интернет тартиб дода мешавад. Он барои пурра ба назар гирифтани талаботи муштарї ва соҳтану льой додани иттилое, ки барои ъялли мушкилоти ў ёрї мерасонад, лозим аст.

²⁵ <https://semantica.in/blog/chto-takoe-instagram.html>

мекунад ва ба иштирокчиён пешнињод месозад, ки мавзўи **блогингро** (блогнависі, бурдани блог) баррасиву муњокима кунанд.

Гайр аз омўзондани кори техникии шабакањои ильтимої омўзгор ба иштирокчиён мефањмонад, ки чё тавр шабакањои ильтимої чун воситаи назорати лъамъиятї ва воситаи иштирок дар лъараёни қабули қароръо хидмат карда метавонанд. Дар ин бора омўзгор якчанд мисол меорад.

3.3. *Мубоњиса бо иштирокчиён ва лексияи кўтоњ (20 даќиқа)*

Омўзгор пешнињод мекунад, ки мавзўи блогингро баррасиву муњокима намоянд. Барои огоњ шудан аз сатњи дониши иштирокчиён омўзгор ба онњо саволњои зеринро медињад:

- Блогинг чист?
- Кадом намуди блог ва чё гуна блогеръо юастанд?
- Наќши блогеръо дар лъомеа чё гуна аст?

Блогинг – блогнависі, яъне навиштани онлайн- рўзнома.

Блог – сайт – сомона, ё сањифа дар шабакаи ильтимої, ки дар он муаллиф пайваста қайдъои худ, афкор, мушоњидањояшро оид ба мавзўъюи муайян менависад.

Лъавобъои иштирокчиёнро шунида омўзгор истилоњи блогингро таъриф мекунад, яъне шарњ медињад ва дар бораи блогеръо – блогнависњое, ки афкори лъомеаро ташаккул медињанд, мисолъо меорад.

Сессияи 4. «Барномаи замимавї барои вироии акс» (вакти умумї 45 даќиқа)

4.1. *Њуљуми зеънї ва лексияи кўтоњ (20 даќиқа)*

Омўзгор аз иштирокчиён мепурсад, ки онњо кадом барномањои замимавии мобилї ва компьютериро барои кор бо акс ва видео медонанд. Иштирокчиён бо навбат лъавоб медињанд.

Баъди муњокима омўзгор дар бораи он ки кадом барномањои замимавии мобилї барои вироиши акс/видео, эльоди ороиш бештар

мувофиқ ва истифодашавандаанд, нақл мекунад. Ба иштирокчиён нишон медињанд, ки чї тавр бо воситањои асосии барномањои замимавии Canva ва PicsArt ё барномаи дигар кор кардан мумкин аст.

Барномаи мобилии замимавї²⁶ (мобильное приложение) – ин нармафзор маҳсус барои платформаи мушаххаси мобилий таҳия шудааст (iOS, Android, Windows Phoneва г.). Барои истифода дар смартфонњо, фаблетњо, планшетњо, соатњои боаќл ва дигар дастгоњои мобилї пешбинї шудааст.

4.2. Кори инфиродї (25 даќиќа)

Баъди он ки ба иштирокчиён дар бораи истифодаи барномањои мобилии замимавї муфассал нақл карда, чї тавр аз онњо барои ороиш (дизайн) ва вироиши аксњо истифода бурданро нишон доданд, омӯзгор ба онњо вазифа месупорад, ки барои аккаунти²⁷ худ ороишеро фикр карда бароянд ва вироиши 1-3 аксро дар барномањои замимавии мобилии пешнињодшуда анљом дињанд.

Сессияи 5. «Эльоди наворњои видеої» (68 даќиќа)

5.1. Намоши маводи видеої, ки дар смартфон ба навор гирифта шуда танзим шудаанд ва мубоњиса бо иштирокчиён дар ин мавзӯъ. (20 даќиќа)

Омӯзгор ба иштирокчиён якчанд навори видеоии бо ёрии телефоны мобилї ва барномањои замимавии маҳсус ба навор гирифташударо нишон медињад. Баъд ў мепурсад: ба фикри онњо, бо ёрии кадом барнома ин наворњои видеої эльод шудаанд ва барои ин чї ќадар ваќт сарф шудааст?

5.2 . Лексияи кўтоњ ва кори инфиродї (48 даќиќа)

Баъди муњокима омӯзгор барномањои замимавии мобилиро (аз лъумла видеомуњаррирњо - Kinemaster, Inshot, Movavi Video Editor) барои

²⁶ <https://indicator.ru/label/mobilnoe-prilozhenie>

²⁷ Аккаунт — технология барои пайваст намудани истифодабаранда ва сервиси иттилооті ва / ё шабакаи компьютерї.

эльод ва вироиши медиа-контентъю (мундариљаи шабака ё расона) муарифї намуда, дар бораи имкониятъю онњо, воситањояшон (абзорњои онњо) наќл мекунад, чї тавр бо онњо кор карданро нишон медињад.

Баъди муаррифии муфассали барномањои замимавии мобилї барои эльоди видео, омўзгор ба иштирокчиён супориш медињад, ки видеоролики яқдаќиќаинаро ба навор гирифта онро танзим қунанд.

Робитаи баргашта ва арзёбии модул (22 даќиќа)

Омўзгор омўзишро аз рўи модул бо ёрии мубоњиса ба охир мерасонад. Иштирокчиён тестъюи баъди анъоми омўзиш ба онњо пешнињодшуда ва вараќи арзёбиро пур мекунанд.

Саволњо барои мунюкима



- То омўзиш аз рўи модул малакањои истифодаи воситањои раќамї дар ъаёти шумо чї гуна наќш ва ањамият доштанд?
- Оё муносибати шумо ба ин мавзўъ баъди омўзиш аз рўи модул дигар шуд?
- Саводнокии расонаї ва малакањои истифодаи воситањои раќамї дар сұлъофарї дар Толькистон чї гуна наќш мебозанд?
- Барои ъалли мушкилоти лъомеаи худ шумо чиро татбиќ кардан меҳоњед?

МАВОДИ КОРИИ ТАЌСИМОТЇ

ФАРЊАНГИ ИСТИЛОЊОТИ МОДУЛИ 4 «МАЛАКАЊОИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАЊОИ РАЌАМЇ»

«Раќамисозї» - татбиќи технологияњои раќамии мусоир дар соњањои гуногуни ъаёт ва истењсолот.

«Малакањои истифодаи воситањои раќамї» - салоњиятъю дар соњаи истифодаи компьютеръю инфиродї ва интернет, инчунин саъю кўшиши одамон барои азхудкунии донишњои ба он даҳлдошта ва ъосил намудани таъриба.

«Саводнокии расонаї – юбилияту мањорати истифода ва эльоди матнњои расонаї, ба иттилои дарёфткарда муносибати интиќодї доштан, онро санъидан ва таълил намудан аст.

«Воситањо онлайн» - хадамот (сервис) ва барномањои замимавие, ки бо ёрии онњо эльод намудани супоришњои интерактивї, барои баргузории чорабинињо дар ќолаби онлайн сабт кардани навори видеої, ба амал овардани робитаи баргашта мумкин аст.

Почтаи электронї (e-mail) - хадамоти шабакаї, ки барои фиристодан ва гирифтани иттилоот пешбинї шудааст.

Контент - мундариљаи иттилоотии сайт аст (матнњо, иттилои графикї, овозї, инчунин китобњо, рўзномањо, маъмур маколањо, мавод ва ғ.).

Системаи лъустульў – системаи компьютерие, ки маҳсус барои лъустульўи иттилои зарурї дар интернет эльод шудааст. Хадамоте ки истифодаашон бештар маъмул шудааст - инњо сервисњо барои лъустульўи контентњои графикї ва матнї, инчунин файлњо дар серверњои FTP, молњо дар интернет- мағозањо ва ғ. мебошанд.

FTP – сервер (File Transfer Protocol - Протоколи интиқоли файл) барои мубодилаи файлҳо тавассути интернет ё шабакаи компьютерии маҳаллӣ пешбинї шудааст.

Сервери FTP - компьютер барои нигаҳдории файлҳост. Он ба шабакаи маҳаллӣ ё ҷаҳонӣ дохил карда шудааст ва ба он тибқи қоидаҳои муайян дастрасии ташрифоварандагон аз дур ташкил карда шудааст, ки метавонанд файлҳоро зеркашӣ ва бор (скачать и загрузить) кунанд.

Шабакаи ильтимої - манбае, ки барои таъмини муносибатҳои байни одамон ё ташкилотҳо дар интернет пешбинӣ шудааст

Портали (даргоњи) иттилоотї — манбаи бузурги интернетї, ки иттилои муфассалро дар мавзӯи муайян пешнињод меқунад.

Портали (даргоњи) иттилоотї дар муқоиса бо сайти одии мавзӯй, дорои воситаҳоест барои амалњои мутақобила бо корбарон, инчунин ирсолњои мавзӯй, ҷустуҷӯро дар бар мегирад ва имкон медиҳад, ки ташрифоварандагон бо якдигар, масалан, дар форум ё чат муюшират кунанд.

E-commerce ё тильорати электронї – фаъолияти соњибкорї, ки бо пањнкунї, паёми бозаргонї, реклама, пешбурди фурӯши молњо, хидматњо тавассути интернет вобаста аст. Сода карда баён намоем,

тильорати электроні, яне хариду фурӯши онлайн бо ёрии пулъои электроні аст.

Пардохтъои онлайн - имконияти пардохти пули молњо ё хидматрасонӣ дар Интернет ё тавассути барномаи замимавии мобилий бидуни истифодаи пулҳо. Маъмулан, бевосита дар сайт ё барномаи мобилии фурӯшандагӣ амалӣ мешавад.

Мессенъер – Паёмрасон - барномаи хоси муштариён, ки барои паёмрасонии фаврӣ ва мубодилаи фаврии он зарур аст. Илова бар ин бисёр паёмрасонњои муосир имкон медињанд на танъо паёмњо, балки аксњо, фильмњо, наворњои видеоӣ, файлњо, смайликњо ва г. низ мубодила карда шаванд.

Платформаи онлайн – майдончай махсус аст, ки дар интернет барои иртибот/омӯзиш, маълумот, маърифат ва г. эълод шудааст.

ZOOM – платформаи абрӣ, ки барои гузарондани конференсияњои видеоӣ, вебинарњои видеоӣ дар қолабе, ки сифати баланд дорад, истифода мешавад.

SMM (Social Media Marketing) — маркетинг (бозорёбӣ) аз тарики шабакањои ильтимоӣ) — ин таблиғи молњо ва хидматњо аз тарики шабакањои ильтимоӣ мебошад, ки чун шабакањои ильтимоии маркетинг (бозорёбӣ) фаъмида мешавад.

Instagram – шабакаи ильтимоӣ, ки барои лъой додани нашрњо, аксњо ё сабтњои видеоӣ истифода мешавад. .

Facebook – шабакаи ильтимоии байналмилалӣ аст, дар он беш аз 2 миллиард баърагирандагон худро сабти ном кардаанд. Дар дунё бузургтарин шабака нъисоб мешавад. Сабаби ин қадар машњур ва маъмул будани он имкониятњои васеи функционалии (вазифавии) ин шабакаи ильтимоӣ, доимо ворид кардани навгонињо ва воситањои самараноки рекламавӣ мебошад.


Барномаи мобилии замимавӣ (мобильное приложение) – нармафзор махсус барои платформаи мушаххаси мобилий таҳия шудааст (iOS, Android,

Windows Phoneva ғ.). Барои истифода дар смартфонњо, фаблетњо, планшетњо, соатњои боакл ва дигар дастгоњои мобилї пешбинї шудааст.


Блогинг – блогнависӣ, яъне навиштани онлайн - рӯзнома.

Блог – сайт – сомона, ё сањифа дар шабакаи ильтимоӣ, ки дар он муаллиф пайваста қайдњои худ, афкор, мушоњидањояшро оид ба мавзӯъњои муайян менависад.

МАВОДИ КОРИИ ТАҚСИМОТӢ



Нусхай мобилии ZOOM



**ВОСИТАЊОИ АРЗЁБИИ ДОНИШЊОИ АЗХУДШУДА, МАЊОРАТ҃О ВА
МАЛАКАЊО**

ПЕШТЕСТ ВА ТЕСТИ БАЪДИИ

Модули 4 оид ба малакањои истифодаи воситањои раќамї

1. Малакањои истифодаи воситањои раќамї чист?

A) Салоњиятъо дар соњаи истифодаи компьютери шахсї, интернет ва намудъои дигари технологияњои иттилоотиу коммуникатсионї (иртиботї).

B) Ин раванди навиштани барномањо ба забони барномасозї

C) юбилияти то автоматикунонї расондани корњо.

2. Саводнокии расонаї чист?

A) юбилияти босаводона навиштани матнъо барои воситањои ахбори омма.

B) юбилияти босаводона навиштан ва сухан гуфтани хабарнигор.

C) юбилияти бо назари танќидї нигаристан ба иттилои дарёфтшуда, онро тафтиш ва тањлил намудан ва эльод кардан.

3. Чї аз рўйхати зерин шабакаи иљтимої юисоб намешавад?

A) Tumblr

B) Clash of Clans

C) Pinterest

D) Twitter

4. «Блог» чист?

A) Веб-сайте, ки мундариљаи асосии он – паёмъои мунтазам иловашаванда мебошанд, ки аз матнъо, тасвирњо ё чанд расона (мултимедиа) иборатанд.

B) Ташкилоте, ки хидматъои дастрасї ба шабакаи интернет ва дигар хидматъоеро, ки бо интернет вобастаанд, мерасонад.

C) Барномаи маҳсус, ки ба таври автоматї ё лъадвали танзимшуда ба воситаи интерфейсњо (робитъо) ягон амалеро, ки барои инсон пешбинї шудааст, ильро меқунад. (аксар интерфейсро чун системаи амали мутакобилаи барнома бо инсон барои мубодилаи маълумот ва гирифтани иттилооти зарурї мефањманд).

5. Тильорати электронї чист?

- A) Хариду фурӯш ба воситаи почтаи электронӣ.
- B) Хариду фурӯши онлайн ба воситаи маблагъюи пуллии электронӣ.
- C) Хариду фурӯш бо ёрии Instagram.

6. Шумо барномаи ZOOM-ро истифода мебаред?

- A) Ня.
- B) Не.

7. ZOOM – ин

- A) Платформа/барнома барои гузарондани конференсияњои видеої.
- B) Онлайн-бозї барои мактаббачањо
- C) Сервиси иттилоотї барои омӯзиш, маълумот, маърифат.

8. Кадоме аз ин барномањои замимавии мобайлӣ барнома барои эъоди наворъои видеої намебошад?

- A) Canva
- B) Inshot
- C) Kinemaster

9. Кадоме аз ин барномањои замимавии мобайлӣ барнома барои ороиш / дизайн, вироиши акс намебошад?

- A) Canva
- B) Kinemaster
- C) Pinterest

10. Оё шумо бо барномаи Canva кор карда метавонед?

- A) Ня.
- B) Не.

МОДУЛИ 5

«АСОСЬЮИ МАЊОРАТИ ОМЎЗГОРЇ»

Маќсад: иштирокчиён аз рўи асосъюи мањорати омўзгорї малака ва донишњоро дар худ ташаккул доданд ва ъавасманданд, ки барои тарбияи лъавонон – шањрвандони фаъол дарсъюи омўзишӣ гузаронанд.

Вазифањо:

- Шинос кардани шунавандагон бо асосъюи мањорати омўзгорї;
- Ташаккул додани малакањо ва дониш оид ба самаранокии таълим;
- Рушд додани малакаи ъамкории самаранок дар нињоди шунавандагон.

ИСТИЛОЊО:

- **Омўзиш/тренинг** - (англ. *training* аз *train* — омўзондан, тарбия кардан) — методи таъсилоти фаъолонаи ба рушди дониш, мањорат ва малакањо ва маќсадъюи иљтимої равонашуда. **Омўзиш/тренинг** зудзуд истифода мешавад, агар натиљаи дилҳоњ на танъю ба даст овардани иттилооти нав, балки дар амалия истифода гардидани донишњои азхудшуда ъам бошад.
- **Мураббї/тренер** (*trainer*, аз *train* — тарбия кардан, таълим додан, омўзондан) – омўзгор, шахсе, ки ъамчун соњибкасб, мутахассиси касбї машѓулият мегузаронад.
- **«Яхшикан»** - («машќ барои гарм кардани рафти таълим», «фаъолияти пайвастқунанда») – маќсади ин машќ шинос кардани иштирокчиён ва омода намудани муњити корї мебошад. Вазифаи машќ - одамонро ба муюшират ъалб кардан аст («яхи хомўширо шикастан»).

ТАЛЬНИЗОТ:

- Қоғаз, флипчарт ё /тахтай сафед барои бо маркер навиштан/ ё тахтай одї барои бо бўр навиштан, маркерњо/бўр;

- Барои машќ – се ранг коғази гофри, се ранг пулфак, се ранг банд (лента), коғази А3, фломастерњо барои расмкашӣ.
- Коғаз, қалам ё худкор (ручка) (аз рӯи интихоб).

ДАВОМНОКИИ МОДУЛ: 8,5 соати академӣ

РАФТИ ОМЎЗИШ АЗ РӮИ МОДУЛИ 5 «АСОСЊОИ МАЊОРАТИ ОМЎЗГОРӢ»

Сессияи 1. «Омӯзиши /тренинг чист? Фарќияти омӯзиши интерактивӣ²⁸ аз анъанавӣ» (ваќти үмумӣ 22 дақиқа)

1.1. *Муаррифии мавзӯъњо (12 дақиқа)*

Омӯзгор иштирокчиёро хайрамаќдам гуфта мавзӯро муаррифӣ менамояд, бо маќсадњо ва вазифањои сессия ошно месозад. Пеш-тестњоро пур мекунад.

Омӯзгор аз иштирокчиён мепурсад (5 дақиқа):

- Кі пештар дар чунин омӯзишњо/тренингњо иштирок дошт?
- Омӯзишњо аз дарсњои муќаррарӣ бо чї фарќ мекунанд?
- Омӯзгор/тренер аз муаллим бо чї фарќ дорад?
- Ба фикри шумо омӯзиш/тренинг чист?

ТАВЗЕЊОТ БАРОИ ОМЎЗГОР / ТРЕНЕР

Њамаи лъавобњои иштирокчиёро омӯзгор дар флипчарт менависад, сипас бо иштирокчиён њар як варианти лъавобро муњокима менамояд.

1.3. Лексияи кўтоњ (5 дақиқа)

²⁸ Омӯзиши интерактивӣ - усули маҳсуси ташкил намудани фаъолияти таълимию маърифатӣ аст, яъне ъамкории омӯзгор ва иштирокчиёни омӯзиш дар шакли гуфтугӯ (муколама) мебошад. Њангоми омӯзиши интерактивӣ таълимгирандагон малакањои фаъолияти якљояро ъосил мекунанд.

Омўзгор хулоса мебарорад ва фарќияти асосии байни омўзиш/тренинг ва дарси анъанавиро таъкид менамояд. Ба тренер зарур аст, ки лъавобъи иштирокчиёнро лъамъбаст намояд ва оид ба фарќияти байни тренинг ва дарси анъанавӣ натиљагирӣ намояд.

- Омўзиш/тренинг - (англ. *training* az *train* — омўзондан, тарбия кардан) — методи таъсилоти фаъолонаи ба рушди дониш, мањорат ва малакањо ва маќсадъиои ильтимоӣ равонашуда. Омўзиш/тренинг зуд-зуд истифода мешавад, агар натиљаи дилҳоњ на танъю ба даст овардани иттилооти нав, балки дар амалия истифода гардидани донишъиои азхудшуда ъам бошад.

Омўзиш/тренинг ъамчун метод барои худро ифшо намудани иштирокчиён ва мустақилона лъустани роњъои ъалли мушкилоти шахсиашон шароит фароњам меорад.

Омўзиш	Дарси анъанавӣ
Иштироки ъадди аксари синф	Иштироки ъадди аќалли синф
Иштироки ъадди аќалли омўзгор/тренер	Иштироки ъадди аксари муаллим
Њамкории фаъолонаи иштирокчиён бо ъамдигар	Њамкории сусти иштирокчиён бо ъамдигар
Амалияи бештар	Назарияи бештар
Ба гирифтани дониш ва малакањо равона гардидааст	Ба гирифтани дониш равона гардидааст

Сессияи 2: «Омўзгор/тренер кист? Ў бояд қадом сифатъоро доро бошад? (ваќти умумӣ 40 дақиқа).

2.1. Мубоњиса бо иштирокчиён (15 дақиқа).

Омўзгор ба иштирокчиён саволъиои зеринро медињад. Њамай лъавобъи иштирокчиёнро ба флипчарт менависад:

- Барои чї шумо омўзгор/тренер шудан меҳоњед?
 - Омўзгор/тренер кист?
 - Омўзгор/тренер бояд кадом сифатъои касбї ва шахсиро дошта бошад? Барои чї?
 - Шумо чунин сифатъоро доред? Агар дошта бошед, чаро шумо чунин мепиндоред? Агар надошта бошед, чаро шумо чунин мепиндоред?
 - Бо кадом тарз шумо метавонед малакањои омўзгории худро рушд дињед? Шумо чї тавр сифатъои омўзгориро рушд дода метавонед?
 - Шумо чї андеша доред, ба шумо барои омўзгор/тренери касбї шудан чї даркор аст? (њамаи лъавобъоро омўзгор дар флипчарт менависад ва аз иштирокчиён хоњиш мекунад лъавобъоро дар дафтарњои худ низ нависанд).

Омўзгор/тренер (англ. - trainer, аз train — тарбия кардан, таълим додан, омўзондан) — омўзондан, омўзгор, шахсе, ки њамчун соњибкасб, мутахассиси касбї машѓулият мегузаронад.

2.2. Кор дар гурӯњњои хурð (25 даќиќа)

Тренер иштирокчиёро ба се гурӯњ таќсим мекунад. Ба ъяр гурӯњ вазифа месупорад, муњлати иљрои вазифа 10 даќиќа.

Гурӯњи 1-ум бояд дар флипчарт сифатъоero ки омўзгори/тренери касбї онъоро доро бошад, номбар кунад;

Гурӯњи 2-ум бояд дар флипчарт нависад, ки омўзгор/тренер чї гуна набояд бошад.

Гурӯњи 3- юм бояд дар флипчарт нависад, ки чї тавр омўзгори/тренери лъавон сифатъои касбии худро инкишоф дињад.

Баъд аз ин гурӯњњо кори анъомдодаи худро муаррифї менамоянд, барои ин ба ъяр гурӯњ 5 даќиќагї ваќт дода мешавад. Омўзгор барои кори

ильтрокардаашон ба командањо ташаккур мегўяд ва баъди ъяр як муаррифї маълумотро натиљагирї менамояд.

Сессияи 3. «Омўзиишњоро чї тавр гузарондан мумкин аст?» (ваќти умумї 22 даќика).

3.1. Мубоњиса бо иштирокчиён (7 даќика)

Омўзгор/тренер сессияро бо мубоњиса бо иштирокчиён оғоз мекунад. Барои ин вай саволњои зеринро медињад:

- Дар мактаб/денишгоњ машѓулиятњое ъастанд, ки барояшон шавќовар нест?
- Шумо чї фикр доред, барои чї баъзе машѓулиятњо/дарсњо дар мактаб шавќовар намегузаранд?
- Шумо чї фикр доред, оё машѓулиятњоро шавќовар кардан мумкин аст?
- Дарсњо/машѓулиятњое ъастанд, ки бисёр шавќовар мебошанд?
- Барои чї ин дарсњо шавќоваранд?

3.2. Намоиш (5 даќика)

Дар ваќти додани саволњо ба иштирокчиён ва гирифтани лъавобњо, омўзгор симои омўзгори «бепарво»-ро меофарад ва дар тўли 2 даќика худро ъамчун шахси берагбат, бефарқ нишон медињад.

Сессияро идома бахшида истода, омўзгор симои «тренери дурусткор»-ро нишон медињад, дар тўли 3 даќика дар синфхона фазои дўйстї ва бовариро фароњам меорад.

3.3. Мубоњиса бо иштирокчиён (5 даќика)

Омўзгор бо иштирокчиён мубоњиса баргузор намуда, дар рафти он чунин саволњо медињад:

- Оё омўзгори якум рафтори дуруст кард? Барои чї?
- Оё омўзгори дуюм рафтори дуруст кард? Барои чї?

- Онњо бо чї аз ъам фарќ доштанд?
- Шумо дар ъолатњои якум ва дуюм худро чї тавр ъис кардед?
- Дар вакти омўзиш чї тавр бояд рафтор кард?
- Барои фароњам овардани фазои мусоиди кор дар синф кї масъул аст?

3.4. Машѓулияти амалї (5 даќиќа).

Омўзгор ба иштирокчиён пешнињод менамояд, ки барои муњайё намудани фазои мусоид дар синфхона тавсияњо тањия намоянд. Ў ъамроњи иштирокчиён тавсияњо ва пешнињодњоро навишта мегирад.

Сессия 4: «Методњои интерактивї ва самараноки гузарондани омўзии» (вакти умумї 90 даќиќа).

Омўзгор ба ањли синф савол медињад: «Њульуми зењнї чї мањно дорад?» ва лъавобњои иштирокчиёнро навишта мегирад. Вариантњои эњтимолии лъавобњо аз иштирокчиён:

- Фаъолияти (кори) зењнї;
- Метод;
- Машќ;
- Њамкорї;
- Лъамъоварии идеяњо;
- Кори умумї.

Баъди навиштани ъамаи лъавобњо ба флипчарт, омўзгор пешнињод менамояд, ки вариантњои лъавобњои иштирокчиён муњокима карда шаванд. Ў мепурсад, ки барои чї онњо чунин лъавобњоро пешнињод намудаанд? Баъди муњокима истилоњи «Њульуми зењнї»-ро тавзез медињад.

Њульуми зењнї – ин методи лъамъоварии идеяњо, тарзи њалли мушкилот, шакли нисбатан озодтари мубоњиса мебошад. Вазифаи асосиаш тањмин кардани тавлиди идеяњост, на тањлилу муњокимаи ъарорњои пешнињоднамудаи иштирокчиён.

Баъди њалли машќи мазкур омўзгор њамроњи иштирокчиён ба муњокимаи методи «Њульуми зењнї» сар мекунад.

Саволњо барои муњокима (5 даќиќа)



- Маќсади машќи мазкур дар чї зоњир мешавад?
- Барои чї ёкоиди навишта гирифтани њамаи лъавобъои гуфташуда истифода гардид?
- Ин метод бо кадом хусусияташ муфид аст?

4.2. Лексияи кўтоњ оид ба методи гузарондани «Њульуми зењнї» (15 даќиќа)

Њульуми зењнї – ин методи лъамъоварии идеяњо, тарзи њалли мушкилот, шакли нисбатан озодтари мубоњиса мебошад. Вазифаи асосиаш тањмин кардани тавлиди идеяњост, на тањлилу муњокимаи ъарорњои пешнињоднамудаи иштирокчиён.

Истифодабарї:

Методи њульуми зењнї бисёр ваќт барои лъамъоварии иттилоот дар муддати кўтоњ истифода бурда мешавад. Вазифаи асосї – дар ваќти нисбатан мањдуд љаън чи зиёдтар лъамъ овардани идеяњо.

Афзалиятњо:

- Барои фаъол кардани гурӯъ имконият медињад;
- Ба тавлиди идеяњои арзишманд мусоидат менамояд;
- Аз ъудуди андешаронии стандартї берун меорад;
- Мањорати шунидан ва ќабул кардани идеяњои ъамдигарро рушд медињад;
- Аз методњои амалии омӯзиш муќаддамтар буда метавонад;
- Фазои мусоидро дар гурӯъ фароњам меорад.

Норасоињо:

- Даральи баланди лъалбшавӣ. Ин бар дўши иштирокчиён гузоштани масъулияти лъараёни кор аст. Агар ъамай аъзои гурӯъ ба пешнињод кардани идея тайёр набошанд, он гоњ гурӯъ ваќтро дар ъолати ноњинљори хомӯшӣ мегузаронад.
- ***Раванди нокис.*** Афзалияти воќеї замони дар амал татбиќ шудани идеяњо пайдо мешавад

Љузъиёте, ки дар бораи онњо пеш аз шурӯъи ъуљуми зењнї ъатман бояд доност

- Дар гурӯњњои мањдуд самаранок аст (то 25 нафар);
- Риояи 6 ќоидай ъуљуми зењнї зарур аст. Набудани ъар гуна танќид ва мулоњизањо оид ба бањодињӣ, ташвиќу дастгирии идеяњо, баробарњуќуќии иштирокчиён;
- Ўамай идеяњо ќабул карда мешаванд. Навишта кардани ъамай идеяњо (аз рӯи суханони муаллиф). Ваќт барои андеша оид ба идеяњо иброздошта ва пурракуни онњо;
- Хоњиш пайдо мешавад, ки ъар чизи пешнињодгашта зуд мавриди муњокима ќарор гирад;
- Мањдудият аз рӯи ваќт (5-10 даќиќа)

Раванди кор:

- Мавзўи муњокимашавандаро пешнињод созед, ќоидањои гузарондани њульуми зењиро баён намоед (идејњои бад ва хуб нестанд, ъамаашон ќабул карда мешаванд, танќид намегарданد.
- Њамаи идејњоро дар коѓаз/тахтаи синф нависед;
- Раванди гузарондани омўзишро танзим намоед, чї тавр мухтасар баён кардани фикратонро (формулбандиро) аниќ кунед;
- Ќоидаро хотиррасон намоед;
- Љамъбости натиљањо.

4.3. Лексияи кўтоњ дар бораи методи «Технологияи саволњои кушода ва пўшида» (15 даќиқа).

Омўзгор ба иштирокчиён саволдињиро сар мекунад. Саволњо **пўшидаанд**:

- Шумо фањмидед, ки «Њульуми зењнї» чист?
- Шумо онро истифода мебаред?
- Ба Шумо технологияи истифодабарии «Њульуми зењнї» фањмост?
- Шумо барои ба сессияи навбатї гузаштан тайёред?
- Шумо медонед, ки саволњои кушода чї маъно доранд?
- Шумо медонед, ки саволњои пўшида чї маъно доранд?
- Онњо аз ъам фарќ мекунанд?

Баъди шунидани лъавобњо омўзгор саволу лъавобњоро лъамъбаст мекунад. Диќкати иштирокчиёнро ба лъавобњо лъалб намуда мегўяд, ки онњо ба саволњо асосан лъавоби «Ња» ва «Не» доданд. Ў мефањмонад, ки чунин намуди саволњо ба саволњои **пўшида** мансуб мебошанд.

Омўзгор боз савол медињад. Дар ин навбат - саволњои **кушода**:

- Кадом намудњои саволњоро шумо медонед?

- Барои чї мо саволњо медињем? Барои чї ба мо саволњо медињанд?
- Аз кадом лјињат саволњои кушода ва пўшида аз ъам фарќ доранд?
- Дар кадом соњањои ъаёт шумо саволњоро истифода мебаред?
- Чї тавр дуруст савол додан ва чї хел онњоро сохтан мумкин аст?
- Саволи дуруст додашуда барои дар ъаёт комёб гаштани шумо чї гуна таъсир мерасонад?
- Барои чї саволдињиро омўхтан бисёр муњим аст?

Баъди гирифтани лјавобњо аз иштирокчиён, омўзгор дар мисоли саволњои худ ва лјавобњои онњо, шарњ медињад, ки саволњои кушода чистанд?

Дуруст гузоштани савол гурӯйро барои дарёфти хулосаи худ ъавасманд менамояд, на барои фањидани андешањои шумо. «Шумо дар рафти ин машќ худро чї гуна ъис кардед?» - ин гуна савол лјавобњои беохирро ба миён меоранд. Вакте мепурсед, ки: «Шумо дар вакти иљрои ин машќ худро бароњат ъис намудед ?» имконияти посух доданро то ъадди ақалли «ъя» ва «не» ихтисор менамояд. Тарзи якуми гузоштани савол даричаро барои муњокима мекушояд, дуюминаш мепўшад.

Њамеша саволи мусбат дињед. Бењтараш напурсед: - «Барои чї ин наќша натиљањои зарурї меорад?», балки бипурсед: «Бо қабули ин наќша мо бояд кадом мушкилотро бартараф намоем?»

Тайёр кардани савол ва пешакї донистани он ки шумо онро дар кадом лањза дода метавонед, муфид аст.

Саволњо бисёр ваќт чун пули (кўпруки) пайвасткунанда хизмат мекунанд ва барои лексияњои кўтоњ сарсухан ба ъисоб мераванд.

САВОЛЊОРО ЧЇ ТАВР ДОДАН ЛОЗИМ, ТО КИ ОНЊО ОДАМОНРО ДАР ЪОЛАТИ НОГУВОР НАМОНАНД

1. Аввал бо савол ба ъамаи иштирокчиён мурольиат намоед.

2. Каме сабр кунед, ба одамон имкон дињед, то ки дар бораи савол фикр ронанд.
3. Агар касе посух дињад, ўро ъавасманд намоед ва хоњиш кунед фикрашро идома дињад ва ё пурра созад.
4. Агар ваќт гузараду ъама хомӯш истанд, бодикќат ба аломатњо зеън монед, ки онњоро ањли синф ба шумо мефиристад –тамос бо чашмон, хам шудан ба пеш, ва он гоњ ба шахс номашро гирифта мурольиат намоед.
5. Агар ягон аломат ба назар нарасад, пурсед, ки саволро шарњу эзоњ додан лозим аст ё не?
6. Аз таърифи бисёр барои саволи хуб худдорї намоед, дар ин маврид боэњтиёт рафтор кунед.

Кори инфириродї (10 даќиќа)

Омӯзгор ба иштирокчиён вазифа месупорад, ки 2 – тої саволи кушода ва 2 – тої саволи пӯшида тартиб дињанд (3 даќиќа ваќт дода мешавад). Баъди гузаштани ваќт, иштирокчиён савол медињанд ва ба онњо лъавоб мегардонанд. Баъди ин, тренер робитаи баргашта (алоќай баръакс) мегузаронад, ки дар рафти он иштирокчиён метавонанд ба саволњои тањиянамудаашон бањо гузоранд.

4.4. Лексияи кўтоњ оид ба методи «Кор дар ғурӯњњои ҳурд» (25 даќиќа)

Марњалаи 1. Омӯзгор дар марњалаи якум ба ъар як иштирокчӣ вазифаи алоњида медињад: фикр кардан дар бораи хосиятњои иловагии истакон. **Истакон зарфест, ки мо онро барои нўшиданни нўшокие истифода мебарем. Он боз барои чї ба кор меояд?** Њамаи вариантњоро иштирокчиён бояд ќайд намоянд. Омӯзгор барои ъалли ин супориш 1 даќиќа ваќт медињад. Бо гузашти ваќт мепурсад: ъар як иштирокчӣ чанд варианти иловагии вазифањои истаконро муайян кард. Баъди анљоми машқ, ў

мефањмонад, ки ин методи кори инфиродї буд, дар ин метод ба ъама иштирокчиён вазифа дода мешавад ва ъар кас ин вазифаро шахсан ильро менамояд.

Марњалаи 2. Омўзгор дар марњалаи дуюм иштирокчиёнро ба гурӯњьюи лъуфт таќсим мекунад ва ба онъю низ вазифа медињад: навиштани вазифањои иловагии истакон. Њамчунин, барои ильрои вазифа ба ъар лъуфт 1 даќиќа ваќт лъудо менамояд. Бо гузашти ваќт аз лъуфтьо мепурсад, ки кадоме аз онъю аз ъама зиёд вазифањои иловагии истаконро навистаанд? Баъди ильрои вазифаи мазкур омўзгор мефањмонад, ки ин метод лъуфт кор кардан ном дорад. Ин метод барои он чунин ном дорад, ки вазифа аз тарафи ду нафар ильро мегардад. Њангоми лъуфт кор кардан онъю идеяњои зиёдтареро лъамъ оварданд. Маълум гардид, ки самараи лъуфт кор кардан нисбат ба танъю амал намудан бештар аст.

Марњалаи 3. Дар марњалаи сеюм, омўзгор иштирокчиёнро ба гурӯњьюо лъудо мекунад ва ба онъю боз вазифа месупорад, ки дар гурӯњьюо ъал намоянд. Ба ъар гурӯњ флипчарт ва маркерњо таќсим мекунад ва хоњиш менамояд идеяњоро оид ба истифодабарии истакон нависанд. Ба гурӯњьюо барои ильрои вазифаи мазкур ваќт медињад. Ваќт барои ин набояд аз 1 даќиќа зиёд бошад.

Баъд омўзгор аз гурӯњьюо хоњиш мекунад, ки кори анљомдодаашонро муаррифї намоянд.

Баъди муаррифї омўзгор мегўяд, ки методи мазкур «**Кор бо гурӯњьюои хурд**» ном дорад ва хоњиш менамояд ба он эътибор дињанд, ки ин методи кор нисбат ба ду методи дигар (кори инфиродї ва кор дар гурӯњьюои хурд) самараноктар аст.

«**Кор дар гурӯњьюои хурд**» – ин чунин намуди фаъолиятест, ки ба иштирокчиён имкон медињад таърибаи шахсии худ ва идеяњояшонро ба ъамдигар баён намоянд, ё мушкилеро якъоя ъал кунанд.

Истифодабарї:

- Ба иштирокчиён имкон медињад дар гурӯњьюои хурд идеяњои худро баён намоянд;
- Малакањои ъалли мушкилотро бењбуд мебахшад;

- Ба иштирокчиён барои аз ъамдигар омӯхтан имкон медињад;
- Ба иштирокчиён ъисси амиќи масъулиятшиносӣ ба омӯзишро медињад;
- Арзишњои шахкро зонир месозад;
- Ба кори командавӣ мусоидат менамояд.

Афзалиятњо:

- Иштирокчиён назорати лъиддиро вобаста ба омӯзиши худ ба роњ мемонанд;
- Ширкати ъар нафарро ќадр менамояд;
- Иштирокчиён аз омӯзгор/тренер камтар вобастаанд;
- Ба пурӯвват намудани омӯзиш ва фаъмиши мавзӯи нав ба воситаи бањс мусоидат меқунад;

Љузъиёте, ки дар бораи онњо пеш аз шурӯъ ба муњокима дар гурӯњњои хурд, бояд донист

- Вазифае, ки ба гурӯъ дода мешавад, бояд равshan баён гардад;
- Гурӯъ бояд дар бораи чорчӯбай ваќти мубоњиса хабардор бошад;
- Иштирокчиён бояд мањорати шунидани ъамдигарро дошта бошанд, ъарчанд онњо ба фикри дигарон розӣ набошанд ъам;
- Дар мубоњиса бояд як ё ду нафар пештоз набошад;
- Гурӯъ бояд аз 4 – 7 нафар ташкил карда шавад;
- Саволњо ба самтирии мубоњиса ёрї мерасонанд;
- Њар нафар бояд ба мубоњиса лъалб карда шавад.

Раванди кор:

- Иштирокчиёнро ба гурӯњњои хурд лъудо кардан;
- Бо вазифањое, ки дар гурӯњњои хурд бояд муњокима карда шаванд, шинос намоед;

- Аз ъа́р гурӯ́њ хоњиши кунед, ки ба́рандаи мубо́њиса, котиб ва ма́рӯ́зачиро муайян намояд.
- Му́таки́д гардед, ки ъа́р гурӯ́њ вазифаи худро фа́њмид;
- Барои муњокима ба гурӯ́њюо ваќт дињед. Дар айни ъол, то дами суол кардани аъзои гурӯ́њ иштироки омӯ́згор зарурат надорад;
- Ба ъа́р нафари ма́рӯ́зации гурӯ́њюо барои муҳтасар дар бораи маводи омодақардаашон наќл кардан сухан дињед (ин шояд ъалли мушкилот, лъавоб ба саволњо ва ё бастаи идеяњои дар рафти муњокимањо пайдошууда бошанд);
- Мавзӯ́њюо умумии дар рафти муаррифии гурӯ́њюо пайдошуударо муайян намоед;
- Иштирокчиёнерио муайян намоед, ки дар рафти муњокима чизеро омӯ́хтаанд;
- Аз онњо пурсед, ки чизњои омӯ́хтаашонро чї тавр истифода бурданашон мумкин аст.

Саволњо барои муњокима (10 даќиќа)



- Шумо чї фикр доред, методи кор дар гурӯ́њюои хурд бо кадом хусусияташ беназир аст?
- Методи кор дар гурӯ́њюои хурд чї бартарї дорад?
- Раванди кор чї гуна пеш мерафт?
- Оид ба гузарондани методи кор дар гурӯ́њюои хурд марњала ба марњала дастур дода метавонед?

Сессияи 5. «Лањзањои техникии омӯзии: либоси омӯзгор, вербалӣ ва ғайривербалӣ (22 даќиќа).

5.1. Лексияи кўтоњ (22 даќиќа).

Омўзгор ба иштирокчиён мефањмонад: таассуроте, ки аз шахси дигар мегирем, камтар аз 10 % аст, ки тавассути иртиботи каломї (вербалї) муайян мешавад, яъне бо суханъое, ки ў баён меқунад. Аз 65% то 80% - и ъамай хабаръое, ки ба дигарон – атрофиён мерасонем, дар сатњи гайривербалї анљом меёбанд. Ба иртиботи вербалї, аз лъумла, инъо мансубанд:

- Лањн (тембр) ва оъянги (интонатсияи) овоз;
- Васеъгии мардумаки чашм;
- Фазое, ки гўяндањоро аз ъам лъудо менамояд;
- Суръати лаппиши нафаскашї;
- Ишорањо, ъаракати бадан;
- Мавзунии юмат;
- Либос;
- Ќиёфа;
- Рамзъои юлат ё вазъият;
- Тамос ба воситаи чашмон.

Унсуръои асосии муносибати гайривербалї забон ва бадани одам (чизе, ки мо мебинем) ва тарзи гапзанї (чизе, ки мо мешунавем) ба ъисоб мераванд.

Одамони доно ъама ваќт ба имову ишора ањамияти калон медоданд ва мепиндоштанд, ки имову ишора лаёкат доранд ба тарзи ноаён таъсири зиёде расонанд. Ўар як ъаракатро рамзкушої карда паёми маҳфии ъамсуњбати худро озодона хондан мумкин аст. Паёмеро, ки ў меҳоњад бо юар роњ аз мо пинњон дорад.

Њатто агар печидатарин дуруѓњоро моњирона бофем ъам, имову ишорањои (ъаракатњои) гайриихтиёри мо моро фош менамоянд. Дар ъамин юл ањамияти юар як ишораро дониставу бошуурона истифода бурда мо метавонем дар мавриди нияти худ ишора кунем. Ва аз ин тариќ ба ў таъсири пинњонї расонем, ки ба мо имкон медињад барои соњиб шудан ба вазъият (тасаллут бар вазъият) як холи изофагї ба даст биёрем.

Унсуръои нисбатан муњими забони бадани (љисми) одам:

1. Имову ишорањои мусбат.

- Кафъои кушода – бовильдонї, самимијат, хоњиши ъамкорї доштан, муносибати дўстона.
- Дасть бари рўй – андеша, бельуръатї.
- Сари ба як тараф хамшуда – пайдо шудани раѓбат.
- Хоридани манањ – раванди ќабули ќарорњо.
- Чашмони нимроѓ – лъустульёи ъалли мушкилот, лъустульёи ќарор.
- Муносибат бо ашёњо. Бо данон нўги ягон ашёро газидан: дастай айнак, ќалам, ќалами худкор (ручка) – маълумоти иловагї талаб карда мешавад.
- Хоридани ќантараки бинї бо чашмони пўшида – лъиддияти комил, бо шиддат андеша кардан.
- Дасть расондан, сабук сила кардани бинї, дар навбати худ дар курсї бекарорї кардан, ба пањлу гаштан - шубња.
- Ангуштонро дар пас ё пеши гўшњо молидан, молидани чашмон – шубња, ба ъамсуњбат чи лъавоб доданро фикр кардан.
- Кафи рў ба боло нигарондашуда – ишораи чизе талаб кардан. Бо ин тарзи ъол ба маќсад расидан бисёр осон аст. Зоро аз тарафи талабгор ягон фишор ба назар намерасад.
- Ўянгоми дастфишорї дастро бо кафъои рў ба боло кушода дароз кардан – кушодарўї, хоњиши ба даст овардани созиш.
- Дасть фишории «дастпўшак» (ду кафи дастњо як кафи дasti ъамсуњбатро фаро мегиранд) – нишон додани самимијати худ, дўстї, бовар кардан.
- Нўги пой – нишондињандаи раѓбатнокї – бо самти худ ишора менамояд, ки ба кї шахс раѓбат дорад ва ё чизе диккаташро ба худ кашидааст.
- Васеъ гузоштани пойњо:
 1. Дасть ъолати рост истодан: агрессия. Ба худ бовар доштан. Тайёр будан ба амал. Фаъол будан.

2. Дар ъолати нишастан: ба худ бовар доштан. Роњати ботинї.

2. Имову ишорањои манфї:

□ Кафи даст рў ба поён аст (ба фарш менигарад), - салобат. Аз тарафи касе, ки ин тарзи ъолат истифода мешавад, фишори психологї эњсос мегардад, лъидду лъањд ба ъукмронї, пешсафї, кўшиш барои зери назорат гирифтани вазъият.

Тарзи барњам задани мавќеи бартаридошта: агар кафи дастони Шумо рў ба поён бошад, барои вохўрї қадаме ба пеш гузоред ва ба ъамсуњбат наздик шавед. Ваќте ки Шумо наздик меоед, ъолати кафњои Шумо табиатан тагйир меёбад ва ба таври автоматї ба ъолати амудї мегузарад.

□ Дастьои дар сина чилликшуда, - кўшиши руст шудан, аз вазъият худро канор гирифтан мебошад. Аксуламали манфї, муњофизатї.

□ □ Да сандуќи сина чиллик бастани дастьо, мушт шудани кафи дастьо – ишораи шиддатноки дастьои чилликшуда. Муносибати душманона. Имконияти ъульуми психологї.

□ Дастьои чилликшуда бо фарогирии ангуштон, лъафс ба оѓуш гирифтани бозувон (ба оѓуш гирифтани дастьо), - манфї – муносибати маъюсона ба вазъият.

Баъд омўзгор ба иштирокчиён малакаи гузарондани омўзишро мефањмонад. Ў шарњ медињад, ки малакаи гузарондани вербалї ва гайривербалии омўзиш вуљуд дорад.

Гайривербалї:

Ваќте Шумо сухан мекунед, ъаар иштирокчиро дар мадди назар нигонь доред.

Ба ъама баробар диќќат динъед, то чунин ба назар нарасад, ки ба баъзе шахсони дар гурӯњбуда Шумо ъусни тавальъуњ доред.

Дар сањни синфхона диккәти аъзи гурӯйро ѡалб накарда қадам занед (аз қадамзани бисёр ва бемақсад худдорӣ намоед, ъамчунин, аз чунин лъойњои гурӯй, ки ба чашми одамон хуб намоён намешавед, ба гурӯй муролъиат накунед). Ба саръунбонӣ, табассум ё дигар нишонањое, ки хоњиши ба Шумо чизи гуфтани доштани иштирокчиёро ифода мекунанд, тавальъуњ зоњир намоед.

Рӯ ба рӯ бо гурӯй истед. Нашинед – алалхусус дар оғози сессия (ором ба назар расидан бисёр муњим аст ва дар айни ъюл соњибмақсад ва устувору боэъти мод бояд буд).

Вербалӣ:

Саволъои худро тавре пешнињод намоед, ки дар одамон хоњиши гап задан пайдо шавад. Дар ин роъ ба Шумо саволъои кушода ёрӣ мерасонанд: «Шумо чї фикр доред дар бораи...», мешунавед: «Ња» ё «Не». Сипас, аз вай пурсед: «Барои чї Шумо чунин мегўед?».

Аз иштирокчиёни дигар пурсед – оё онъо ба баёнияњое, фикрњое, ки гуфта шуд, розӣ мебошанд.

Оњанги суханронии худро зери назорат гиред. Оњиста ва равшан гап занед – маҳсусан, агар иштирокчиён аз дигар кишварњо омада бошанд.

Маљбур намоед, ки иштирокчиён нисбат ба шумо зиёдтар гап зананд. Воќиф шуда истед, ки таносуби ваќти суханронии Шумо аз ваќти баромадњои иштирокчиён зиёд нашавад.

Ба ъама саволъо худатон лъавоб надињед. Дар ёд доред, ки иштирокчиён метавонанд ба саволъои ъамдигар лъавоб дињанд. Ин захирањои шуморо афзун менамояд. Бигўед: «Касе ъаст, ки ба ин савол лъавоб дињад?».

Андешањои иштирокчиёро каме таѓийир дода, онъоро бо суханони худ такрор намоед. Ин ба Шумо имкони назорати хуб фаъмидан ё нафаъмидан баромадкунандагонро медињад. Ин тарзи фаъмиши масъалањои муњокимашавандаро устувортар менамояд.

Њангоми лъамъаст кардани натиљањои мубоњиса бовар ъосил намоед, ки ъар иштирокчӣ маќсаду ањамияти онро дарк мекунад ва

фањмиш дар самти зарурі мегузарарад. Ин фурсати ќулай барои дидани ихтилофи назар ва хулосабарорі аст.

Гуфтањои иштирокчиёнро бо наќли таљрибаи худ мустањкам кунед, агар таљриба ба мубоњисай мазкур мувофиқат намояд. Шумо метавонед бигўед: «Ин ба хотири ман ъодисаero меорад, ки соли гузашта ба вуќӯ омада буд...».

Сессияи 6. «Кори амалии иштирокчиён њамчун омўзгорон» (ваќти умумї 157 даќика)

Омўзгор иштирокчиёнро ба гурўњю лъудо мекунад, аз рўи хоњиш ба онњо як сессияи омўзишии яке аз чор модулро медињад. Омўзгор барои тайёрї ба сессияи омўзишиї ба иштирокчиён барои тайёрї 30 даќика ваќт лъудо мекунад.

Бо гузашти ваќт, ъяр команда то 30 даќика (4 команда) сессияи омўзишиї мегузаронад. Баъди баромади ъяр як гурўњ, омўзгор барои робитаи баргашта (алоќаи баръакс) сессия ташкил мекунад.

Сессияи 7. «Бозхўрд (Алоќаи баръакс) ва љамъбасти натиљањо»

Омўзгор ба иштирокчиён як вараќи А4 ва фломастеръои ранга таќсим намуда, хоњиш мекунад, ки дар ин вараќ «Намунаи кори омўзгор»-ро тасвир намоянд. Дар ин намуна иштирокчиён бояд дастовардъои шахсии худро аз рўи модули «Асосъои мањорати омўзгор» зикр намоянд. Дар ин намунаи кор иштирокчиён бояд сабт намоянд, ки кадом донишњоро гирифтанд, кадом малакањоро рушд доданд, бо кї шинос шуданд, чи хулосањо бароварданд ва ғайра. Мухтасар гўем, иштирокчї њамай дастовардъои рўзро зикр месозад.

Сипас, омўзгор аз ъяр иштирокчї хоњиш мекунад, ки намунаи кори худро муаррифї намояд. Баъди ъяр як муаррифї аз ањли синф дархост менамояд, ки баромадкунандаро дастгирї кунанд.

Баъди ильрои машќи «Намунаи кор» омўзгор «микрофони озод» - ро барои иштирокчиён пешнињод менамояд.

Омӯзгор омӯзишро лъамъбаст намуда, барои иштироки фъолона ба иштирокчиён ташаккур изњор мекунад ва ба омӯзгорон/тренерони оянда комёбињо меҳоњад.

МАВОДИ КОРИИ ТАҚСИМОТЇ

ЊУЛЬУМИ ЗЕЊНЇ

Шарњ:

Њуљуми зењнї – ин методи лъамъоварии идеяњо, тарзи њалли мушкилот, шакли нисбатан озодтари мубоњиса мебошад. Вазифаи асосиаш таъмин кардани тавлиди идеяњост, на тањлилу муњокимаи ќарорњои пешнињоднамудаи иштирокчиён.

Истифодабарї:

Методи њуљуми зењнї бисёр вакт барои лъамъоварии иттилоот дар муддати кўтоњ истифода бурда мешавад. Вазифаи асосї – дар вакти нисбатан мањдуд ъар чи зиёдтар лъамъ овардани идеяњо.

Афзалиятњо:

- Барои фъол кардани гурӯњ имконият медињад;
- Ба тавлиди идеяњои арзишманд мусоидат менамояд;
- Аз ъудуди андешаронии стандартї берун меорад;
- Мањорати шунидан ва ќабул кардани идеяњои ъамдигарро рушд медињад;
- Аз методњои амалии омӯзиш муќаддамтар буда метавонад;
- Фазои мусоидро дар гурӯњ фароњам меорад.

Норасоинњо:

- Даралъаи баланди лъалбшавї. Ин бар дўши иштирокчиён гузоштани масъулияти лъараёни кор аст. Агар ъамаи аъзои гурӯњ ба пешнињод

кардани идея тайёр набошанд, он гоњ гурӯй ваќтро дар ъолати ноњинъори хомӯшӣ мегузаронад.

- Раванди ноќис. Афзалияти воќеї замони дар амал татбиќ шудани идеяњо пайдо мешавад.

Љузъиёте, ки дар бораи онњо пеш аз шурӯи ъуљуми зењнӣ ъатман бояд доист.

- Дар гурӯњњои мањдуд самаранок аст (то 25 нафар);
- Риояи 6 ќоидай ъуљуми зењнӣ зарур аст. Набудани ъар гуна танќид ва мулоњизањо оид ба бањодињӣ, ташвиќу дастгирии идеяњо, баробарњуќуќии иштирокчиён;
- Њамаи идеяњо ќабул карда мешаванд. Навишта кардани ъамаи идеяњо (аз рӯи суханони муаллиф). Ваќт борои андеша оид ба идеяњои иброздошта ва пурракунии онњо;
- Хоњиш пайдо мешавад, ки ъар чизи пешнињодгашта зуд мавриди муњокима ќарор гирад;
- Мањдудият аз рӯи ваќт (5-10 даќиќа)

Раванди кор:

- Мавзӯи муњокимашавандаро пешнињод созед, ќоидањои гузарондани ъуљуми зењниро баён намоед (идеяњои бад ва хуб нестанд, ъамаашон ќабул карда мешаванд, танќид намегарданд).
- Њамаи идеяњоро дар коғаз/тахтаи синф нависед;
- Раванди гузарондани омӯзишро танзим намоед, чї тавр муҳтасар баён кардани фикратонро (формулбандиро) аниќ кунед;
- Қоидаро хотиррасон намоед;
- Љамъости натиљањо.

НАМУДЬОИ САВОЛЬО

Саволъои пўшида – ба чунин саволъо лъавобъои «ња» ё «не» ё посухи кўтоњи мустаким додан мумкин аст:

- *Шумо бо чунин тарзи хулосабарорї розиед?*

- *Соат чанд?*

Саволъои аниќкунанда – ба бењтар дарк кардан мусоидат менамоянд, дигар хел ифода намудани иттилооти гирифтари дар бар мегиранд:

- *Ман дуруст фањмидам, ки...?*

- *Шумо гуфтед, ки барои шумо лањзай муњум дар кор ба шумор меравад?*

Саволъо бо ъуќуќи интихоб кардан – фароњам овардани имконият ба ъамсуњбат барои пешнињод намудани вариантъои гуногуни лъавобъо:

- *Шумо меҳоњед мизро дар назди тиреза ё девор гузоред?*

- *Мо имрӯз бегоњї ё фардо рӯзона вомехӯрем?*

Саволъои бањодињӣ – бањодињии натиља, шахс, ашёро дар худ доранд:

- *Наход шумо чунин чизъои одиро намедонед?*

- *Ба ъама кайњо боз маълум, ъамин тавр не?*

Саволъои маъмурӣ – идоракунӣ – барои амал кардан таърик менамоянд:

- *Метавонед ба ман нусхаи ин ъуљъатњоро бо факс фиристонед?*

- *Наметавонед каме хомӯши бошед?*

Саволъои дастурӣ, барои лъалбсозӣ нигаронидашуда – мушкилот, далелњо, созишњо, маслињатњо, натиљањоро баён мекунанд:

- *Инак, мо маслињат кардем, ки чї кор кунем?*

Саволъои кушода:

Саволъои кушода – ба пешравӣ, идомаи сунъат мусоидат менамоянд, ба онъю лавоби кӯтоњ додан мумкин нест:

- *Ин қарор ба кор чї тавр ёрї мерасонад?*
- *Чї њодиса рўй медињад, агар қарор қабул карда нашавад?*

Саволъои равшанкунанда, тавзењдињанда – ба бењтар дарк кардани вазъият ё њиссиёти ботинии ъамсуњбат ёрї мерасонанд:

- *Шумо наметавонед дар бораи вазифањоятон зиёдтар наќл кунед?*

Саволъои ба дигар одамон равонашуда – имкон фароњам меоранд, то ки ба сунъати дуи шумо дигар одамон низ лъалб карда шаванд:

- *Фикри шумо чї гуна аст?*
- *Дар бораи ин шумо чї фикр доред?*

Саволъо бо ъуќуки интихоб кардан – ба ъамсуњбат имкон медињад вариантиои гуногуни лъавобњоро иброз дорад:

- *Кай мо вохурда метавонем? Ман то рўзи сесанбе ё субњи чоршанбе озодам?*
- *Шояд мувофиќи маќсад мебуд, агар ақидаи колективро менурсидем?*

ВАЌТЕ САВОЛ МЕДИЊЕД

1. Саволъои худро ба наќша гиред. Бояд тасаввурот дошта бошед, ки кай шумо низ дар рафти семинар суол медињед.
2. Маќсади ъар як саволи додашавандаро донед.
3. Аз саволъои умумӣ ба саволъои нисбатан мушаххас гузаред.

4. Йа́р як саволи додашуда боя́д ба як мавзў́й иртибот дошта бошад.
5. Саволро мушаххас, равшан ва барои фањмидан осон пешнињод намоед.
6. Аз як савол ба дигара什 аз рўи мантиќ гузаред.
7. Саволро аввал ба тамоми гурӯ́й, баъд ба шахсони алоњида дињед.
8. Аз саволъое сарфи назар намоед, ки лъавобашон «ња» ё «не» аст.
9. Савол дода, сухани касеро, ки посух медињад, набуред.

ВАЌТЕ БА САВОЛЪО ЛЪАВОБ МЕДИЊЕД

1. Бовар намоед, ки шумо маќсад ва маънои саволро дарк намудед.
2. Саволро такрор кунед, ба дигар маъно тобиш дињед, то ки бовар ъосил намоед, ки маънои онро дуруст дарк кардед.
3. Кўшиш кунед ба савол пурра ва даќиќ лъавоб дињед.
4. Саволъои имконпазирро дар ёд гиред ва агар ъамон лаъза лъавоб дода натавонед, ваъда дињед, ки ба он баъдтар бармегардед.
5. Агар ба савол лъавоб наёбед, ин ъолатро пинъон надоред, ба иштирокчиён барои кумак мурольиат намоед.

АЗ ЎОЛАТЪОЕ, КИ ДАР ЗЕР ОВАРДА ШУДААНД, ДУРЇ ЛЎЕД

1. Аз лъавоб надодан ба саволъо, аз як гўш шунидану аз гўши дигар баровардан.
2. Аз нишон додани он, ки шумо саволро аблайона ва бемавќеъ мењисобед.
3. Аз саволъоро ба маънои дигар таѓири додан.
4. Аз дур рафтан аз мавзў́й.
5. Аз якбора ба чанд савол лъавоб додан.
6. Аз саволъое, ки одамонро ба юлати мудофиавӣ меоранд.

7. Аз бисёр савол додан, ки лъавобашон танъо «ња» ва «не» мебошанд.

ЛЪАВОБЬОРО ЧЇ ТАВР БОЯД ҚАБУЛ КАРД:

1. Агар лъавоб Шуморо ёонеъ намояд – ташаккур гўед – љавасманд кунед.
2. Лъавоб ёисман дуруст бошад, нопурра бошад – ёисми дурусташро ѡудо намуда, саволи зиёдтар дињед, ё саволро ба дигар кас дињед.
3. Лъавоб Шуморо ёонеъ накард – қўшиши њамсуњбататонро ба назар гиред, ўро дар вазъияти ноќулай нагузоред, ба дигар тарз савол дињед, ба дигар кас voguzоред ё худатон лъавоб гардонед.

БА САВОЛЬО / ШАРЊУ ЭЗОЊ ЧЇ ТАВР БОЯД МУНОСИБАТ КАРД

- НАРАНЉ!
- БАЊО НАДЕЊ!
- ҚЎШИШИ ЙИМОЯИ ХУДРО НАКУН!
- САВОЛЬОРО САРФИ НАЗАР НАКУН!
- ЙАМСУЊБАТИ ХУДРО ЭЊТИРОМ НАМО!

ОРОМ БОШ

КОР ДАР ГУРЎЊЬОИ ХУРД

«**Кор дар гурўњьои хурд**» – ин чунин намуди фаъолиятест, ки ба иштирокчиён имкон медињад таърибаи шахсии худ ва идеяњояшонро ба њамдигар баён намоянд, ё мушкилеро якъоя юал кунанд.

Шарњ

Истифодабарї

- Ба иштирокчиён имкон медињад дар гурӯњьои хурд идеяњои худро баён намоянд;
- Малакањои њалли мушкилотро бењбуд мебахшад;
- Ба иштирокчиён барои аз њамдигар омӯхтан имкон медињад;
- Ба иштирокчиён њисси амиќи масъулиятшиносӣ ба омӯзишро медињад;
- Арзишњои шахсро зоњир месозад;
- Ба кори командавӣ мусоидат менамояд.

Афзалиятњо

- Иштирокчиён назорати лъиддиро вобаста ба омӯзиши худ ба роњемонанд;
- Ширкати ќаар нафарро ќадр менамояд;
- Иштирокчиён аз омӯзгор камтар вобастаанд;
- Ба пурќувват намудани омӯзиш ва фањмиши мавзӯи нав ба воситай бањс мусоидат меқунад;

Љузъиёте, ки дар бораи онњо пеш аз шурӯъи муњокима дар гурӯњьои хурд бояд донист

- Вазифае, ки ба гурӯњ дода мешавад, бояд равшан баён гардад;
- Гурӯњ бояд дар бораи чорчӯбай ваќти мубоњиса хабардор бошад;
- Иштирокчиён бояд мањорати шунидани ќамдигарро дошта бошанд, ќаарчанд онњо ба фикри дигарон розӣ набошанд ќам;
- Дар мубоњиса бояд як ё ду нафар пештоз набошад;
- Гурӯњ бояд аз 4 – 7 нафар ташкил карда шавад;
- Саволњо ба самтирии мубоњиса ёрї мерасонанд;
- Ќаар нафар бояд ба мубоњиса ѡалб карда шавад.

Раванди кор:

- Иштирокчиёнро ба гурӯњьои хурд лъудо кардан;
- Бо вазифањое, ки дар гурӯњьои хурд бояд муњокима карда шаванд, шинос намоед;
- Аз ъяр гурӯњ хоњиш кунед, ки барандаи мубоњиса, котиб ва маърӯзачиро муайян намояд.
- Муътакид гардед, ки ъяр гурӯњ вазифаи худро фањмид;
- Барои муњокима ба гурӯњњо ваќт дињед. Дар айни ъял, то дами суол кардани аъзои гурӯњ иштироки омӯзгор зарурат надорад;
- Ба ъяр нафари маърӯзачии гурӯњњо барои мухтасар дар бораи маводи омодакардаашон наќл намудан сухан дињед (ин шояд ъялли мушкилот, лъавоб ба саволњо ва ё бастаи идеяњои дар рафти муњокимањо пайдошуда бошанд);
- Мавзӯњьои умумии дар рафти муаррифии гурӯњњо пайдошударо муайян намоед;
- Иштирокчиёнеро муайян намоед, ки дар рафти муњокима чизеро омӯхтаанд;
- Аз онњо пурсед, ки чизњои омӯхтаашонро чї тавр истифода бурданашон мумкин аст.
